



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

ҲАҶТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

№ 22 (12298)
3 июни
соли 2021

ОМУЗГОР

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

► ҲАДИСИ ДҶУСТИ

ТОҶИКИСТОН – ЎЗБЕКИСТОН: дар масири ҳамдилӣ



Садсолаҳои охир халқҳои тоҷику ўзбек дар ҳавзаҳои ягонаи сиёсӣ, ҷуғрофиву фарҳангӣ умр ба сар мебарданд ва ин омил дар сарнавишти шеваи зиндагии онҳо таъсиргузор будааст. Игтиҳоди Шӯравӣ ин ду халқро аз нав дар ҳайати як давлат муттаҳид намуд ва барои рушди кишварҳои ҳамҷавор шароити мусоид фароҳам сохт. Дӯстӣ ва бародарии ин ду халқ қавӣ буд. Пошхӯрии давлати Шӯравӣ боиси он гардид, ки халқҳои тоҷику ўзбек истиқлолият ба даст оварданд. 1 сентябри соли 1991 Ўзбекистон, 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон истиқлоли давлатии худро эълон намуданд. Дар сарнавишти халқҳои тоҷику ўзбек давраи нав, давраи бунёди давлатҳои тозаистиклоли миллии оғоз ёфт. Сароғози давлатдорӣ навин барои ҳарду халқ аз пешомади хушбинона ва муносибатҳои дӯстона ва ҳамсоягии нек, ҳамкориҳои мутақобилан судманд, ҳамзистии осоишта дарак меод. Дар аввалин суҳанронҳои худ Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 28 сентябри соли 1993 дар иҷлосияи XVIII Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин изҳор намуданд: «Барои мо, тоҷикон, муносибати дӯстона, мустақкам ва тӯлонӣ бо Ўзбекистон ҳам тақозои таърихӣ ва ҳам ниёзи мардумист».

22 декабри соли 1992 муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон барқарор гардид. Аз соли 1995 сафорати Тоҷикистон фаъолияти худро дар шаҳри Тошканд оғоз намуд.

Аз соли 1992 то имрӯз миёни Тоҷикистон ва Ўзбекистон 111 созишнома, аҳднома ва қарордод ба имзо расидааст, ки ҳамкориҳои

дугонаи сиёсӣ, иқтисодӣ, илмиву фарҳангиро фаро мегиранд. Дар миёни силсиласанадҳое, ки байни ду давлат дар сатҳи роҳбарони ду кишвар ба имзо расиданд, Аҳднома дар бораи дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон аз 4 январи соли 1993 ва Аҳднома дар бораи дӯстии абадӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон аз 15 июли соли 2000 ба ҳисоб мераванд.

Аҳдномаи дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкорӣ соли 1993 бо Ўзбекистон баимзорасида аввалин Аҳдномаи дӯстӣ ба шумор меравад, ки Тоҷикистон бо давлати хоричӣ баъди дарёфти истиқлоли давлатӣ имзо намудааст.

Дар санадҳои принсипҳои асосии муносибатҳои дӯстона, аз ҷумла, эҳтироми мутақобилаи соҳибхитӣ ва истиқлоли давлатӣ, баробарҳуқуқӣ, даҳлат накардан ба қорҳои дохилии якдигар, кӯшишҳои мутақобилаи ҷиҳати барқарор кардани робитаҳои шарикӣ иқтисодӣ барои ҳарду ҷониб судманд ҳам дар сатҳи байнидавлатӣ ва ҳам дар сатҳи субъектҳои хоҷагидорӣ ду кишвар дарҷ шуданд.

Дар Аҳднома дар бораи дӯстии абадӣ «ҷонибҳо бо назардошти дурнамо барқарор кардани шакли нави муносибатҳои миёни кишварҳои минтақа, уфқҳои ҷаҳиди ҳамкориҳои давлатиро муайян намуданд ва усулҳои асосии муносибатҳои дӯстона ба Тоҷикистон ва Ўзбекистонро моҳиятан васеъ карданд».

Дар заминаи ин ва дахҳо санади қарордодӣ ва ҳуқуқӣ Тоҷикистон пайваста мекушад, ки муносибатҳои

ду ҳамсоякишвар дар маҷрои ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд инкишоф ёбад.

Аввалин сафари расмӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Ўзбекистон 8 октябри соли 1994 сурат гирифт. Дар қараёни сафар «Эълония дар бораи ҳамкориҳои ҳамҷаворӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон» ба имзо расид.

4 январи соли 1998 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Исроҳ Каримов ба Ўзбекистон бори дуюм сафари расмӣ анҷом дод. Дар қараёни сафари расмӣ байни ду мамлакат 4 санади байниҳуқуқатӣ ба имзо расид. Сафари Президенти Тоҷикистон дар муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон ва Ўзбекистон тақони нав бахшид ва муносибатҳои дар самтҳои гуногун фаъолтар гардиданд.

Оғози фаъолияти сафорати Ҷумҳурии Ўзбекистон дар шаҳри Душанбе моҳи июли соли 1998 умеду эътимодно ба таҳавули робитаҳои байнидавлатӣ меафзуд. Сафари расмӣ Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Исроҳ Каримов ба Тоҷикистон 15 июни соли 2000 дар таърихи робитаҳои байнидавлатии Тоҷикистон ва Ўзбекистон марҳилаи муҳим ба ҳисоб меравад. Мулоқот ва вохӯриҳои сарони ҳарду давлат аз майлу рағбати тарафҳо дар мавриди таҳким бахшидан ба раванди муносибатҳои некуҳамсоягии ду кишвар башорат меод. Идомаи мантиқии чунин сиёсат имзои Аҳднома дар бораи дӯстии абадӣ буд, ки сарони

(Давомаи дар саҳ.4)

► ИСЛОҲОТ

Тағйирот дар анҷоми соли таҳсил

1-уми июни соли ҷорӣ бо мақсади анҷоми соли таҳсилоти 2020-2021, ташкил ва баргузор намудани аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар асоси Дастурамали аз аттестатсия гузаронидани хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон фармоиши вазидани хонандагони синфҳои 5-8 ва 10-11-и муассисаҳои таҳсилоти умумии ғоибона аз 9 июн то 17 июн, аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 10-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (рӯзона) аз 9 июн то 16 июн, аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 10 ва 11-и



ри маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба анҷоми соли таҳсилоти 2020-2021, аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 02.06.2021, №864) ба тасвиб расид. Тибқи банди 1-и ин фармоиш машғулиятҳои таълимӣ дар синфҳои 1-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3 июни соли 2021 ва дар синфҳои 2-11 (12)-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, сарфи назар аз шакли ташки-

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ғоибона (ба истиснои муассисаи ғоибонаи қалонсолон ва наврасони нобино ва сустбини шаҳри Ҳисор) аз 8 июн то 15 июн, аттестатсияи хатм дар синфҳои 9-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (рӯзона ва ғоибона) аз 8 то 18 июн ва аттестатсияи хатми синфҳои 11 (12)-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ рӯзҳои 8-19 июн гузаронида шаванд.

Омӯзгорону хонандагон метавонанд бо нусхаи фармоиши



лию ҳуқуқӣ, 7 июни соли 2021 ба анҷом расонида мешавад.

Ҳамчунин, дар бандҳои дигари фармоиш гуфта шудааст, ки аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4-8 дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (рӯзона) аз 8 июн то 15 июн, аттестатсияи аз синф ба синф гузарони-

мазкур, ки дар сомонии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон - <https://maorif.tj/ahborot/farmoishi-vaziri-maorif-va-ilmi-umurii-toikis> гузошта шудааст, шинос шаванд.

Маркази матбуоти
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ФАРМОИШИ вазирӣ маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 01.06.2021, № 864,
шаҳри Душанбе

Оид ба анҷоми соли таҳсили 2020-2021, аттестатсия аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бо мақсади ташкил ва баргузор намудани аттестатсия аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар анҷоми соли таҳсили 2020-2021 дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар асоси Дастурмали аз аттестатсия гузаронидани хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.01.2017, №1/26) мутобиқи моддаи 33-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” ва банди 11 Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.03.2014, №145 тасдиқ шудааст,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Машғулиятҳои таълимӣ дар синфҳои 1 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3 июни соли 2021 ва дар синфҳои 2-11 (12)-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, сарфи назар аз шакли ташкили ҳуқуқӣ 7 июни соли 2021 ба анҷом расонида шаванд.

2. Аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4-8 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (рӯзона) аз 8 июн то 15 июни соли 2021 гузаронида шаванд (Замимаи 1).

2.1. Аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 5-8 ва 10-11 муассисаҳои таҳсилоти умумии ғоибона аз 9 июн то 17 июни соли 2021 гузаронида шаванд (Замимаи 2).

3. Аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (рӯзона) аз 9 июн то 16 июни соли 2021 аз рӯи фанҳои зерин гузаронида шаванд (Замимаи 3).

3.1. Барои равиҳои умумӣ-“Химия” (тест) - 9 июн, “Адабиёт” (эссе)-11 июн, “Алгебра” (хаттӣ) - 14 июн.

3.2. Барои равиҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ ва зерравияҳои он: “Таърихи халқи тоҷик” (тест) - 9 июн, “Забони хоричӣ” (шифоҳӣ) - 11 июн, “Адабиёт” (эссе) - 14 июн.

3.3. Барои равиҳои табиӣ-математикӣ ва зерравияҳои он: “Химия” (тест) - 9 июн, “Забони русӣ” (шифоҳӣ) - 11 июн, “Алгебра” (хаттӣ) - 14 июн.

3.4. Барои равиҳои технологӣ ва зерравияҳои он: “Технологияи иттилоотӣ” (тест) - 9 июн, “Забони русӣ” (диктант) - 11 июн, “Алгебра” (хаттӣ) - 14 июн.

4. Аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 10 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ғоибона (ба истиснои Муассисаи ғоибонаи калонсолон ва наврасони нобино ва сустбини шаҳри Ҳисор) аз 8 июн то 15 июн аз рӯи фанҳои зерин гузаронида шаванд.

4.1. Барои синфи 10: “Забони русӣ” (диктант) - 8 июн, “Адабиёт” (шифоҳӣ) - 10 июн, “Алгебра” (хаттӣ) - 12 июн.

4.2. Барои синфи 11: “Алгебра” (хаттӣ) - 9 июн, “Таърихи халқи тоҷик” (шифоҳӣ) - 11 июн, “Адабиёт” (эссе) - 15 июн.

5. Аттестатсия хатм дар синфҳои 9 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (рӯзона ва ғоибона) аз 8 то 18 июни соли 2021 аз рӯи фанҳои зерин гузаронида шаванд:

5.1. Барои синфи 9 (таҳсили рӯзона): «Адабиёт» (эссе) - 8 июн, “Алгебра” (хаттӣ) - 10 июн, “Забони русӣ” (диктант) дар синфҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ, “Забони давлатӣ” (диктант) дар синфҳои таълимашон бо забони ғайритоҷикӣ - 12 июн, “Таърихи халқи тоҷик” (шифоҳӣ) - 15 июн ва “Физика” (шифоҳӣ) - 17 июн (Замимаи 4).

5.2. Барои синфи 9 (таҳсили ғоибона) «Адабиёт» (эссе) - 9 июн, “Алгебра” (хаттӣ)-11 июн, “Физика” (шифоҳӣ) - 14 июн, “Забони русӣ” (диктант)-16 июн ва “Таърихи халқи тоҷик” (шифоҳӣ)-18 июн (Замимаи 4).

6. Аттестатсия хатми синфҳои 11 (12) муассисаҳои таҳсилоти умумӣ рӯзҳои 8-19 июни соли 2021 аз рӯи фанҳои зерин гузаронида шаванд (Замимаи 5).

6.1. Барои равиҳои умумӣ “Химия” (тест) - 8 июн, “Забони хоричӣ” (шифоҳӣ)-10 июн, “Адабиёт”(эссе)-12 июн, “Таърихи халқи тоҷик”(тест)-15 июн, “Алгебра” (хаттӣ)- 17 июн, “Забони русӣ” (шифоҳӣ) дар синфҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ, “Забони давлатӣ” (шифоҳӣ) дар синфҳои таълимашон бо забони ғайритоҷикӣ-19 июн.

6.2. Барои равиҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ ва зерравияҳои он: “Ҳуқуқи инсон” (тест) -8 июн, “Таърихи халқи тоҷик” (тест)-10 июн, “Адабиёт” (эссе)-12 июн, “Забони русӣ” (шифоҳӣ) дар синфҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ, “Забони давлатӣ” (шифоҳӣ) дар синфҳои таълимашон бо забони ғайритоҷикӣ - 15 июн, “Алгебра” (хаттӣ) - 17 июн, “Забони хоричӣ” (шифоҳӣ)-19 июн.

6.3. Барои равиҳои табиӣ-математикӣ ва зерравияҳои он: “Химия” (тест) - 8 июн, “Технологияи иттилоотӣ” (шифоҳӣ)-10 июн, “Адабиёт” (эссе)-12 июн, “Физика” (шифоҳӣ)-15 июн, “Алгебра” (хаттӣ)-17 июн, “Геометрия” (шифоҳӣ)-19 июн.

6.4. Барои равиҳои технологӣ ва зерравияҳои он: “Химия” (тест) -8 июн, “Технологияи иттилоотӣ” (шифоҳӣ)-10 июн, “Адабиёт” (эссе)-12 июн, “Физика” (шифоҳӣ) -15 июн, “Алгебра” (хаттӣ)-17 июн, “Биология” (шифоҳӣ)-19 июн.

6.5. Барои синфи 12 (таҳсили ғоибона): “Алгебра” (хаттӣ)-8

июн, “Забони хоричӣ” (шифоҳӣ)-10 июн, “Таърихи халқи тоҷик” (тест)-12 июн, “Химия” (тест) - 15 июн, “Забони русӣ” (шифоҳӣ)-17 июн, “Адабиёт” (эссе) - 19 июн.

7. Ба директорони муассисаҳои таълимие, ки зиёда аз 3 синфи мувозӣ (параллелӣ) доранд, иҷозат дода мешавад, ки муҳлати аттестатсия аз синф ба синф гузарониданро дар асоси қарори Шӯрои педагогӣ 3 рӯз тамдид намоянд.

8. Аттестатсия аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар Мактаби байналмилалии Президентӣ дар шаҳри Душанбе, литсейи филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе, Муассисаи таълимии назди Ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи Академияи умумичахонии Кембриҷ дар Тоҷикистон ва синфҳои таълимашон бо забони хоричӣ мактабҳои Президентӣ ва литсейҳои барои хонандагони болаёқати мақоми ҷумҳуриявидишта тибқи муҳлатҳои муқаррарнамудаи фармоиши мазкур аз рӯи маводи пешниҳоднамудаи ин муассисаҳо баъди мувофиқа бо Маркази ҷумҳуриявии таълимӣ методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шаванд.

9. Барои литсейи ҳарбии Вазорати мудоғиби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи генерал-майор М. Д. Тошмуҳаммадов ва Муассисаи давлатии гимназияи ҳарбии Қӯшунҳои сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Ворисони Куруши Кабир” бо назардошти хусусияти таълими ҳарбӣ доштан муҳлати аттестатсия аз синф ба синф гузаронидан ва хатм аз 8 июн то 23 июн муқаррар гардида, иҷозат дода мешавад, ки бо қарори Шӯрои педагогӣ иловатан аттестатсия таҳассусӣ (то 2 фан) ворид намоянд.

10. Аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4-8 ва 10 (ба истиснои саволномаҳои тестӣ барои хонандагони синфи 10) дар асоси маводи пешниҳоднамудаи раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 5-11-и мактаби ғоибона ва аттестатсия хатми синфҳои 9 ва 11 (12) дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқӣ, дар асоси маводи пешниҳодкардаи Маркази ҷумҳуриявии таълимӣ методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шаванд.

11. Барои кӯдакони бемор ва дорони имкониятҳои маҳдуд, ки дар хона таълим мегиранд, аттестатсия аз синф ба синф гузаронидан ва хатм тибқи муқаррароти мавҷуда

новобаста ба намуди беморӣ ва дараҷаи дарсазҳудкунии онҳо дар мувофиқа бо раёсат ва шуъбаҳои маориф гузаронида мешавад.

12. Барои кӯдакони бемор ва имконияташон маҳдуд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумии барои онҳо пешбинишуда таҳсил менамоянд, аттестатсия аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар асоси маводи таҳиянамудаи муассисаи таълимӣ, дар мувофиқа бо Маркази ҷумҳуриявии таълимӣ методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.

13. Аттестатсия хатми синфҳои 11 (12) муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқӣ барои довтолараҳои аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиавӣ бо медали тилло ва нуқра дар ҳудуди муассисаи таълимие, ки довтолара дар он таҳсил мекунад, гузаронида шуда, натиҷаи он барои ташхис ба раёсатҳои маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар муҳлатҳои муайяннамудаи санадҳои меъриии ҳуқуқӣ пешниҳод карда шаванд.

14. Муассисаҳои таълимӣ дорони мақоми ҷумҳуриявӣ натиҷаи аттестатсияи довтолараҳои аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиавӣ бо медали тилло ва нуқра дар ҳудуди муассисаи таълимие, ки довтолара таҳсил мекунад, гузаронида, барои ташхис бевосита ба Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо пешниҳод намоянд.

15. Ба сардорони раёсатҳои маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, сардорони раёсат ва мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ супорида шаванд, ки ҳуҷҷатҳои довтолараҳои аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиавӣ бо медали тилло ва нуқра талаботи муқаррарнамудаи Низомномаи аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиавӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиавӣ бо медали тилло ва нуқра таълими мегиранд, аттестатсия аз синф ба синф гузаронидани муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарори

мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.08.2019, 7/20) ба Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо пешниҳод намоянд.

16. Сардорони раёсат ва мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва директорони муассисаҳои таҳсилоти умумии дорони мақоми ҷумҳуриявӣ вазираддор карда шаванд, ки чадвали аттестатсияҳои аз синф ба синф гузаронидан ва хатми муассисаҳои таҳсилоти умумиро дар асоси фармоиши вазирӣ маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон як моҳ пеш аз саршавии аттестатсия тасдиқ карда, муҳлати гузаронидани аттестатсияи такрорӣ (тобистона)-ро дар моҳи август муайян намоянд.

17. Ба Маркази ҷумҳуриявии таълимӣ методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ш. Ёрмуҳаммадзода) супорида шаванд:

17.1. Намунаи маводи аттестатсия (қорҳои хаттӣ, саволномаҳои шифоҳӣ ва тест)-ро барои хатмкунандагони синфҳои 9, 11 ва саволномаҳои тестӣ барои хонандагони синфи 10 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва синфҳои 9, 12 муассисаҳои таҳсилоти ғоибона сарфи назар аз шакли ташкили ҳуқуқӣ чихати омодагӣ ба аттестатсияро таҳия намуда, тибқи дархост ба раёсатҳои маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, литсей-интернат ва мактабҳои Президентӣ, литсей-интернатҳои давлатӣ барои хонандагони болаёқат, мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ ва муассисаҳои таълимӣ махсус дастрас намоянд.

17.2. Нусхаҳои (вариантҳои) асосӣ ва захиравии қорҳои хаттӣ, саволномаҳои шифоҳӣ ва тестиро барои хатмкунандагони синфҳои 9, 11 (12) ва хонандагони синфи 10 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз ҷумла, ба равиҳои таълимӣ ва зерравияҳои он), сарфи назар аз шакли ташкили ҳуқуқӣ як моҳ пеш аз аттестатсия ба раёсатҳои маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, литсей-интернат ва мактабҳои Президентӣ, литсей-интернатҳои давлатӣ барои хонандагони болаёқат, мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ ва муассисаҳои таълимӣ махсус дарстрас намоянд.

18. Директорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ вазираддор карда шаванд, ки маводи

иловагии аттестатсияи шифоҳии аз синф ба синф гузаронидан ва хатро, ки омӯзгори фаннӣ дар асоси барномаҳои таълимӣ тартиб додаанд, як моҳ пеш аз саршавии аттестатсия бо тавсияи иттиҳодияҳои методӣ ва Шӯрои методӣ тасдиқ ва дар ҷойи махсус маҳфуз доранд.

19. Масъулияти махфӣ нигоҳ доштани нусхаҳои (вариантҳои) асосӣ ва захираҳои корҳои хаттӣ, саволномаҳои шифоҳӣ ва тестиҳо барои хатмкунандагони синфҳои 9, 11 (12) ва хонандагони синфи 10 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз ҷумла, ба равиҳои таълимӣ ва зерравиҳои он) ба зиммаи сардорони раёсат, мудирони шӯбаи маориф ва директорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқӣ вогузор карда шаванд.

20. Сардорони раёсатҳои маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Сугду Хатлон, Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, сардорони раёсат ва мудирони шӯбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вазирадор карда шаванд, ки аз натиҷаи ҷамъбасти аттестатсия ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 июли соли 2021 маълумотномаи муфассал ирсол намоянд.

21. Раёсати таҳсилоти миёнаи умумӣ (Қ. Муҳиддинзода) вазирадор карда шаванд:

21.1. Фармоиши мазкурро дастраси раёсатҳои маорифи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Сугду Хатлон, Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсат ва шӯбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, литсей-интернат ва мактабҳои Президентӣ, литсей-интернатҳои давлатӣ барои хонандагони болаёқат, мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ, муассисаҳои таълимии махсус ва ғайридавлатӣ гардонад.

21.2. Дар ҳамкорӣ бо Маркази ҷумҳуриявӣ таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон рафти омодагӣ ва баргузори аттестатсияҳои аз синф ба синф гузаронидан ва хатро дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ мавриди санҷиш қарор дода, аз натиҷааш ба маҷлиси назоратии назди вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли 2021 маълумотнома манзур намояд.

22. Сармуҳаррири ҳафтаномаи «Омӯзгор» (Н. Нурализода) вазирадор карда шаванд, ки фармоиши мазкурро дар ҳафтанома ба таъби расонад.

23. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Г.Ғанизода гузошта шаванд.

24. Фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.02.2021, №225 «Оид ба анҷоми соли таҳсилоти 2020-2021, аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатро дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқат карда шаванд.

Асос: Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастурмали аз аттестатсияи гузаронидани хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазир М. ИМОМЗОДА

ЗАМИМАИ 1

Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан дар синфҳои 4-8 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Синфи 4: Забони модарӣ (диктант) Математика (хаттӣ)

Синфи 5: Забони модарӣ (диктант) Математика (хаттӣ)

Синфи 6: Забони модарӣ (шифоҳӣ) Математика (хаттӣ)

Синфи 7: Забони хоричӣ (диктант) География (шифоҳӣ)

Синфи 8: Забони модарӣ (нақли хаттӣ) Технологияи иттилоотӣ (шифоҳӣ)

ЗАМИМАИ 2

Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан дар синфҳои 5-8 муассисаҳои таҳсилоти умумии ғойбона

Синфи 5: Забони модарӣ (диктант) Математика (хаттӣ)

Синфи 6: Забони модарӣ (шифоҳӣ) Математика (хаттӣ)

Синфи 7: Забони хоричӣ (диктант) География (шифоҳӣ)

Синфи 8: Забони модарӣ (нақли хаттӣ) Технологияи иттилоотӣ (шифоҳӣ)

ЗАМИМАИ 3

Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан дар синфҳои 10 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Равияи умумӣ

1. Алгебра (хаттӣ)

2. Адабиёт (эссе)

3. Химия (тест)

Равияи ҷамъиятӣ - гуманитарӣ ва зерравиҳои он

1. Таърихи халқи тоҷик (тест)

2. Адабиёт (эссе)

3. Забони хоричӣ (шифоҳӣ)

Равияи табиӣ-математикӣ ва зерравиҳои он

1. Алгебра (хаттӣ)

2. Забони русӣ (шифоҳӣ)

3. Химия (тест)

Равияи технологӣ ва зерравиҳои он

1. Алгебра (хаттӣ)

2. Забони русӣ (диктант)

3. Технологияи иттилоотӣ (тест)

Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан дар синфҳои 10 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти умумии ғойбона

Синфи 10

1. Адабиёт (шифоҳӣ)

2. Алгебра (хаттӣ)

3. Забони русӣ (диктант)

Синфи 11

1. Таърихи халқи тоҷик (шифоҳӣ)

2. Адабиёт (эссе)

3. Алгебра (хаттӣ)

ЗАМИМАИ 4

Аттестатсияи хатм дар синфҳои 9 муассисаҳои таҳсилоти умумии рӯзона ва ғойбона

1. Адабиёт (эссе)

2. Алгебра (хаттӣ)

3. Физика (шифоҳӣ)

4. Забони русӣ (диктант) барои синфҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ, забони давлатӣ (диктант) барои синфҳои таълимашон бо забони ғайритоҷикӣ

5. Таърихи халқи тоҷик (шифоҳӣ)

ЗАМИМАИ 5

Аттестатсияи хатм дар синфҳои 11 муассисаҳои таҳсилоти умумии рӯзона ва 12 ғойбона

Равияи умумӣ

1. Таърихи халқи тоҷик (тест)

2. Адабиёт (эссе)

3. Забони хоричӣ (шифоҳӣ)

4. Алгебра (хаттӣ)

5. Забони русӣ (шифоҳӣ) барои синфҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ, забони давлатӣ (шифоҳӣ) барои синфҳои таълимашон бо забони ғайритоҷикӣ

6. Химия (тест)

Равияи ҷамъиятӣ- гуманитарӣ ва зерравиҳои он

1. Таърихи халқи тоҷик (тест)

2. Адабиёт (эссе)

3. Забони хоричӣ (шифоҳӣ)

4. Алгебра (хаттӣ)

5. Забони русӣ (шифоҳӣ) барои синфҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ, забони давлатӣ (шифоҳӣ) барои синфҳои таълимашон бо забони ғайритоҷикӣ

6. Ҳуқуқи инсон (тест)

Равияи табиӣ - математикӣ ва зерравиҳои он

1. Технологияи иттилоотӣ (шифоҳӣ)

2. Адабиёт (эссе)

3. Геометрия (шифоҳӣ)

4. Алгебра (хаттӣ)

5. Физика (шифоҳӣ)

6. Химия (тест)

Равияи технологӣ ва зерравиҳои он

1. Биология (шифоҳӣ)

2. Адабиёт (эссе)

3. Технологияи иттилоотӣ (шифоҳӣ)

4. Алгебра (хаттӣ)

5. Физика (шифоҳӣ)

6. Химия (тест)

Синфи 12 (ғойбона)

1. Таърихи халқи тоҷик (тест)

2. Адабиёт (эссе)

3. Забони хоричӣ (шифоҳӣ)

4. Алгебра (хаттӣ)

5. Забони русӣ (шифоҳӣ)

6. Химия (тест)

САБҚАТ

503 нафар - соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ

29-30-юми майи соли равон дар мактаби Президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Ҳисор ҷумҳуриявии олимпиадаи даставӣ аз фанҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ ва табиӣ-риёзӣ (барои хонандагони синфи 9-10) баргузор гардид.

Дар олимпиадаи мазкур 1309 нафар хонанда ширкат варзиданд.

Дар оғоз директори Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо Тоҷинисо Маҳмадова довталабонро ба шартҳои озмон ошно намуд.

Тибқи Низомномаи олимпиадаҳо барои фанҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ 4 соат ва барои фанҳои табиӣ-риёзӣ 5 соат вақт ҷудо карда шуд.

30-юми май дар Амфитеатри назди муассисаи мактаби Президентӣ барои хонандаго-

ни болаёқат дар шаҳри Ҳисор бо иштироки Муҳаммадҷовуд Саломӣ-муовини якуми вазири маориф ва илми

сими ҷамъбасти озмон доир шуд.

М.Саломӣ-муовини якуми вазири маориф ва илми

ки ташкилу баргузори



Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гул-олимпиадаҳои фаннӣ миёни чеҳра Ғанизода - муовини хонандагони муассисаҳои вазири маориф ва илми таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон маро-кишвар имкон фароҳам мео-

рад, ки истеъдодҳои нав кашф гарданд.

Ҳамин тариқ, 503 нафар (74 тилло, 170 нуқра, 260 биринҷӣ) сазовори ҷойҳои якум, дуум ва сеюм гардиданд.

Аз рӯи натиҷаҳо хонандагони мактабҳои шаҳри Душанбе бо гирифтани 208 ҷойи ифтихорӣ (40 медали тилло, 75 медали нуқра, 93 медали биринҷӣ) соҳиби ҷойи аввал, хонандагони мактабҳои вилояти Сугд бо гирифтани 115 ҷойи ифтихорӣ (12 медали тилло, 51 медали нуқра, 52 медали биринҷӣ) сазовори ҷойи дуум ва хонандагони мактабҳои вилояти Хатлон бо гирифтани 98 ҷойи ифтихорӣ (10 медали тилло, 26 медали нуқра, 62 медали биринҷӣ) сазовори ҷойи сеюм шуданд.

Суннатуллоҳи МИРЗО

КОНФРОНС

Таҳаввулбахши шеъри муосири тоҷик

25-уми майи соли равон дар Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни ба ифтихори 30-солагии Истиклоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 90-солагии ДДОТ ба номи С. Айни ва 80-солагии Шоир халқии Тоҷикистон Лоик Шералӣ конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Лоик Шералӣ ва таҳаввули шеъри муосири тоҷик» баргузор гардид, ки дар он доираи васеи шоирону нависандагон ва олимону донишмандон ширкат ва суҳанронӣ карданд.

Ҳамоиширо ректори донишгоҳ, профессор Нуъмонҷон Ғаффорӣ ифтихо бахшида, иброз дошт, ки Лоик Шералӣ тӯли солҳои фаъолияти пурвусъати худ барои тоза нигоҳ доштани забони модарӣ талоши зиёд кардаанд. Ҳамчунин, устод ифшоғари дарди мил-

лат буданд, дар шеърҳои онҳо дардҳои миллатро хеле рӯшану возеҳ баён намудаанд.

Шоир Акбари Абдулло иброз дошт, ки Лоик Шералӣ дар Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи С. Айни тахсил кардааст ва мехостем, ки ба устод ӯновони профессори фахрии ин донишгоҳ дода шаванд.

Хотироти Нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамиди Самад басо шунданию ибратомӯз буд.

Узви вобастаи Академияи миллии Тоҷикистон Мирзо Муллоаҳмадов гуфт, ки ягон шоир тоҷик ба андозаи Лоик ба адабиёти классикӣ таваҷҷуҳи зиёд надошт.

Профессор Абдунабӣ Сатторзода низ аз хотираҳои дар бораи устод Лоик хикоятҳои ҷолиб намуд.

Аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, профессор Сулаймон Анварӣ, устоди Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, профессор Раҷабалӣ Худоёров вобаста ба ҳаёт ва эҷодиёти Лоик суҳанони пурмеҳру самимӣ гуфтанд. Конфронс кори худро дар бахшҳои профессорон Р. Восиева, Ш. Солеҳов, С. Хочазод, В. Элбоев, С. Саидов, дотсентон Ш. Муҳаммадиев, А. Набавӣ, профессор Ш. Исрофилниё, муҳаққиқ Б. Бузургмеҳр, дотсентон Х. Боқиев, Р. Ҷамроҳ, ассистент М. Раҳмонов ва дигарон шунда шуд.

Дилафрӯз ҚУРБОНӢ,
«Омӯзгор»

ТОҶИКИСТОН – ЁЗБЕКИСТОН: дар масири ҳамдилӣ

(Аввалин дар сах.)

харду давлат 15 июли соли 2000 имзо намуданд. Аҳдномаи дӯстии абадӣ санади фаъолсозандаи робитаҳои ду кишвар ба ҳисоб мерафт, ки майлу хоҳиш ва манфиати ҳар ду халқи ҳамсояро ифода мекард. Ҳангоми сафари расмӣ Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ёзбекистон 27 декабри соли 2001 сарвари давлати Ёзбекистон изҳор намуд, ки «халқҳои ду мамлакатки мо таърихи умумӣ доранд ва асрҳо пахлуи ҳамдигар мезистанд... бо ҳам будан сарнавишти мост ва мо бояд бо кӯшишҳои яқоя ин мушқилоҳе, ки мардумони кишварҳои мо бо онҳо рӯ ба рӯ омадаанд, бартариф намоем».

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки Тоҷикистон таърихи 30 соли соҳибистиқлолии пайғирона мекӯшид, ки бо Ҷумҳурии Ёзбекистон сиёсати дӯстӣ ва ҳамкорӣ мутақобилан судмандро пеш барад, ки ба манфиати ҳар ду халқхост.

Моҳи сентябри соли 2016 дар муносиботи Тоҷикистону Ёзбекистон саҳифаи нав боз шуд. Президентҳои тозаинтиҳоби Ёзбекистон Ш.Мирзиёев сиёсати кишвари хешро нисбат ба Тоҷикистон куллан тағйир дода, дар тамоми самтҳо муносибати чоннок намуд.

Моҳи март соли 2018 Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон Ш.Мирзиёев бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташрифи овард. Дар қараёни музокироти ҳосаи сарони ду кишвар дар фазои дӯстӣ ва ҳусни тафохум, ки ба робитаҳои муносиби байнидавлатии ду кишвар ҳос аст, масъалаҳои муҳимтарини рушди таҳкими ҳамкорӣ дучониба дар ҳамаи арсаҳои манфиатҳои муштарак ба таври амиқ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Ёзбекистон дар ҳаҷорҷӯбаи сафари давлатии Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон баргузор гардиданд. Дар қараёни музокирот муҳимтарин масъалаҳои рушди таҳкими ҳамкорӣ дучониба дар ҳамаи соҳаҳо манфиатбахш, муштаракан ба таври амиқ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёевро самимона хайрамақдам гуфта, изҳори итминон намуд, ки сафари аввалини ӯ ба Тоҷикистон дар маснади Сарвари давлат ба рушди та-

моми маҷмӯи муносиботи ҳамкорӣ ду кишвар тақони қиддӣ хоҳад бахшид. «Мардумони моро суннатҳои бисёрасраи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва эҳтироми қонибайн муттаҳид месозанд. Ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Ёзбекистон яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Тасмиоти имрӯзаи мо бар заминаи музокироти суратгиранда аз бисёр ҷиҳат ҳислати таъриҳӣ дошта, тақонбахш мебошанд. Онҳо барои марҳала ба марҳала боло бурдани муносибатҳои Тоҷикистону Ёзбекистон ба сатҳи сифатан нав асоси заминаи боэътимодно фароҳам меоваранд», таъкид карданд Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон.

Сарони давлатҳо оид ба қанбаҳои мубрами ҳамкорӣ дучониба дар арсаҳои тичорати иқтисод, фарҳангу робитаҳои гуманитарӣ, иртибототи захираҳои нақлиётӣ, истифодаи захираҳои обу энергетикӣ, амният ва муҳофизат, ҳамчунин густариши робитаҳои байни минтақаҳои ду кишвар мубодилаи афкори судманд анҷом доданд. Сарони ду давлат дар аснои мулоқот ба доираи васеи масъалаҳои минтақавию байналхалқӣ таваҷҷуҳ карда, дидаҳои назари хешро оид ба роҳҳои тариқии ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи минтақаи Осиёи Марказӣ баён сохтанд. Дар ин зимн, Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор намуданд, ки ташаббуси ибтикороти Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистонро ҷиҳати эҷоди фазои наву созандаи ҳамкорӣ байнидавлатӣ дар Осиёи Марказӣ қонибдорӣ менамояд. «Мо иқдоми Шуморо дар мавриди эҷоди фазои дӯстӣ ва ҳусни ҳамчаворӣ дар фазои умумии мо самимона истикбол гирифтём, зеро онҳо бо ҳадафҳои мо қонибдорӣ сохтору ҳамонҳанг мебошанд» - иброз доштанд Эмомалӣ Раҳмон унвонии Шавкат Мирзиёев.

Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон музокироти қонибхоро ҳамчун оғози марҳалаи нав дар муносибатҳои ду кишвар арзёбӣ намуда, нақши муҳими Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёевро дар интиқоли ин муносибот ба маҷрои рушди созанда маҳсус таъкид карданд. Президентҳои Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз номи Ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ба Шавкат Мирзиёев барои чунин талошҳои нек ва

созандаи изҳори сипоси самимӣ намуданд.

Дар иртибот ба масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ минтақавӣ Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон ниятҳои баррасии ҳамчонибаи имконияти иштироки қониби Ёзбекистонро дар бунёди иншооти гидроэнергетикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, сохтмони НБО-и Рогун баён кард. Ҳамчунин, ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон дар соҳаи об, аз ҷумла, иқдоми эълон гардидани давраи солҳои 2018-2028 ҳамчун Даҳсолаи байналхалқии амалҳои «Об барои рушди устувор» ва талошҳои Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳкими амнияти минтақавӣ мавриди дастгирии қониби Ёзбекистон қарор гирифтанд.

Мувофиқаҳои дар рафти музокирот бадастомада заминаи боэътимоди ҳалли маҷмӯи мушқилоли халталабро, ки таърихи даҳсолаи ахир ба рушди табиӣ муносибатҳои ду кишвар монеа шуда буданд, фароҳам меорад. Қариб ҳамаи масъалаҳои баҳсноки вобаста ба сарҳад ҳалли худро пайдо карданд ва ин воқеият ба қонибхоро имконият дод, ки шартномаи дахлдорро дар ин ҳусус ба имзо расонанд.

Қарор оид ба қорӣ намудани низоми рафтуомади бераводии қонибхоро ба муҳлати то 30 рӯз натиҷаи дигари муҳими мулоқоти сатҳи олии Тоҷикистону Ёзбекистон ба шумор меравад. Дар ин замина, қарори қонибхоро оид ба марҳала ба марҳала барқарор кардани фаъолияти ҳамаи гузаргоҳҳо дар сарҳади байни Тоҷикистону Ёзбекистон низ муассир мебошад.

Ин иқдом на танҳо таъсири бузурги иқтисодӣ хоҳад дошт, балки омилҳои беҳбудии ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ дар минтақаи қануби Тоҷикистон, ки дар он зиёда аз сеюм миллион аҳоли зиндагӣ мекунанд, хоҳад шуд. Қарордоҳҳои дар рафти гуфтушунид бадастомада, ҳамчунин, барои дар вақтҳои наздик барқарор кардани иртибототи ҳавоиву автомобилӣ байни дигар шаҳрҳои бар иловаи хатсайри ҳавоие, ки феълан байни пойтахтҳои ҳар ду кишвар амал мекунанд, заминаи заруриро ба вуҷуд меорад.

Дар рафти музокирот муҳимияти рушди робитаҳои байни минтақаҳои ду кишвар, ки ба фаъолнок кардани унсурҳои бунёди муносиботи байнидавлатӣ - ҳамкорӣ тичоративу иқтисодӣ мусоидат менамояд, таъкид гар-

дид. Президентони ду кишвар аз шаш баробар зиёд шудани тичорати дучониба дар вақтҳои охир изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид карданд, ки ният доранд дар оянда наздик ҳаҷми онро ба ним миллиард доллар расонанд.

Президентҳои Тоҷикистону Ёзбекистон изҳори боварӣ намуданд, ки сафари имрӯза марҳалаи навро дар муносибатҳои дучониба ҳусни оғоз бахшида, мутобик ба манфиатҳои аслии мардумони ду кишвар раванди рушди мусабати созандаи онҳоро дар масири болоравии бебозгашт таҳким мебахшад.

Сафари расмӣ Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев бо имзои 25 созишномаи ҳамкорӣ байни ду кишвар ба анҷом расид.

Бо даъвати Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон Мирзиёев Ш.М Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ санаи 17-18 августи соли 2018 озими Ёзбекистон шуд.

Рӯзи 17-уми август дар шаҳри Тошканд дар доираи сафари давлатӣ мулоқоту музокирот сатҳи олии Тоҷикистону Ёзбекистон баргузор шуд. Дар қараёни мулоқоти ҳосаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Ёзбекистон Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев масъалаҳои таҳкими робитаҳои соҳаҳои қалиди ҳамкорӣ дучониба баррасӣ гардиданд. Сарони ду давлат ба таври амиқ оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналхалқӣ ва минтақавӣ таваҷҷуҳи андеша карданд.

Пас аз анҷоми мулоқоту музокирот сатҳи олии ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳои мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мухтарам Шавкат Мирзиёев маросими имзои санадаҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд, ки дар он 26 санад ба имзо расид.

Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев Изҳороти муштарак ва Аҳднома оид ба шарикӣ стратегӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ёзбекистонро имзо карданд.

Бешубҳа, имзои Созишнома дар бораи ҳамкорӣ шарикӣ стратегӣ муносибатҳои ду кишварро ба сатҳи сифати нав мебарорад. Ин тадбир ҳамчун рӯйдоди таъриҳӣ бозгӯии ҳаҷду талошҳои самимии мо барои таҳкими дӯстии абадӣ ва ҳусни ҳамчаворӣ миёни Тоҷикистону Ёзбекистон мебошад» - таъкид доштанд зимни мулоқот Президентҳои мамлакат,

мухтарам Эмомалӣ Раҳмон.

17 августи соли 2018 дар доираи сафари давлатӣ Президентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Фармони Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев «Барои саҳми сазовори шахсӣ дар таҳкими робитаҳои бисёрасраи дӯстӣ, тақвияти муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, тавсеаи робитаҳои гуногунҷанбаи фарҳангӣ ва гуманитарӣ байни халқҳои бародари Ёзбекистон тоҷик, барои хизматҳои бузург дар рушди ҳамкорӣ самарабахши ҷумҳуриҳои Ёзбекистон ва Тоҷикистон ба манфиати наслҳои имрӯзу оянда, ташаббусҳои самаранок барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар минтақаи мо» бо муқофоти олии давлатии Ҷумҳурии Ёзбекистон Ордени «Эл Ҷурматӣ» сарфароз гардонид шуданд.

Дар ҳақиқат, ҳамкорӣ сиёсӣ дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ёзбекистон ба сатҳи сифатан нав қадам ниҳод.

Дар заминаи таҳкими робитаҳои сиёсӣ миёни ду кишвар, муносибатҳои иқтисодӣ ва тичоратӣ низ вусъати тоза гирифт.

Соли 2020 Ёзбекистон дар байни шарикони асосии тичоратии Тоҷикистон мақоми сеюмро соҳиб гардид.

Гардиши молу маҳсулот дар ин сол байни ду кишвар 333,8 млн доллар ташкил намуд.

Дар шароити авҷи бухрони нави қаҳонӣ (вобаста ба COVID-19) зарурияти ҳамгирони амиқи минтақавӣ беш аз пеш ба миён омад. Дар ин марҳилаи душвор Ёзбекистон садоқати худро ба ҳамраёни шарикӣ стратегӣ ва ҳамгирони минтақавӣ зохир намуда, ба Тоҷикистон дар мубориза ба ин вабони аср қумакҳои башардӯстона расонид. Фақат дар қор моҳи соли 2020 Ёзбекистон ба Тоҷикистон ба маблағи 2,5 млн долларро қумакҳои башардӯстона намуд. 9 апрели соли 2020 аз Ёзбекистон ба Тоҷикистон иловатан 18 вагон дорувору маводи ғизоӣ ва гурӯҳи табибон бо мошинҳои ёриятчи ба Тоҷикистон фиристода шуданд.

Ин иқдомҳои башардӯстонаи Ҳукумати Ёзбекистонро мардуми тоҷик бо сипос ва рӯҳбаландии бузург истикбол намуданд. Чунин иқдомҳо аз сатҳи баланди робитаҳои бародарӣ, неку ҳамсоягии ду халқи ҳамсоя кишварҳои башорат медиҳанд.

Моҳи июни соли 2021 сафари наватии расмӣ Президентҳои Ҷумҳурии Ёзбекистон, мухтарам Ш.Мирзиёев ба Тоҷикистон сурат хоҳад гирифт. Умед аст, ки ташрифи Сарвари ҳамсоякишвари дӯст ба таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва некуҳамсоягӣ миёни ду халқи бародар мусоидати бештар хоҳад намуд.

Қ. ХУШВАХТЗОДА,
ректори ДМТ, профессор,
Н. МИРЗОЕВ,
профессор

► ДУ ХАБАР АЗ ВМКБ

Ганҷинае аз таърихи ниёгон

Осорхонаи таъриҳӣ-кишваршиносии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 10-и ноҳияи Роштқалъаро метавон ҳамчун бехтарин ва бойтарин осорхонаи таъриҳӣ-кишваршиносии наздимақтабии ВМКБ ном бурд. Дар аввал ҳамагӣ 10 нигораи он дар як синфхона ба намоиш гузошта шуда буданд. Бо гузашти вақт, бо саҳми омӯзгорону хонандагон ва шахсон алоҳида шумораи нигораҳо афзуда, мавқеи ҷойгиришавишон низ вусъа гардид. Имрӯз шумораи нигораҳои

осорхона ба 2 ҳазор адад расидааст, - мегӯяд мудири он Карам Парпишоев.

Лоихаи фаъолияти осорхонаро сарвари онвақтаи муассиса Дилшодбеғим Худобахшова асос гузошта буд.

Акнун дар назди осорхонаи мактаби курси «Осорхонашиносӣ» амал мекунанд, ки шунавандагон он чандин маротиба дар озмунҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ оид ба соҳаи таъриху кишваршиносӣ голиб омадаанд.

Қ. КОЗИБЕКОВ,
«Омӯзгор»

Раҳқушои имрӯзу фардои миллат

Бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим дар таълимгоҳҳо солҳои 2020-2040 «Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи маориф» эълон гардид. Ин боиси хушнудӣ ва дастгирии аҳли қома гардид, зеро пешрафти босуръати илму техника ва раванди қаҳонии ҳаёти инсонро аз ҳар як омӯзгор такозо дорад, ки ҷиҳати омӯзиши ин фанҳо саҳми худро гузоранд. Ба таъкиди Сарвари давлат, ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши ин фанҳо ҷалб кардани наврасону қавнон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмунҳои ҷумҳуриявӣ зери унвони «Илм-фурӯғи маърифат» баргузор карда мешавад. Мақсади асосии озмун бедор намудани ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, хувияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯختани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу қаҳонбинии илмиву техникаӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад. Ин нукта мо, омӯзгорону водор месозад, ки дар самти тақвият бахшидани тафаккури илмӣ-техникии насли ояндасоз бештар заҳмат кашем.

Меробино ХҶҚАРИФОВ,
директори мактаби №27, ноҳияи Нишқошим

Дар Рӯзи байналмилалӣи ҳифзи кӯдакон аз таъсири Ваколлатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон 5 сол пур шуд.

САБҚАТ

110 нафар ғолиб доништа шуд

28-29 майи соли чорӣ бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров таҳти унвони «Дониш талабу бузургӣ омӯз...» олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, ки дар он аз 35 муассиса 378 нафар донишҷӯ аз рӯи 14 фанни таълимӣ - фалсафа, химия, таърихи халқи тоҷик, география, технологияи информатсионӣ, физика, забони англисӣ, забон ва адабиёти тоҷик, забони русӣ, педагогика, назарияи иқтисодӣ, математика, биология-экология ва сиёсатшиносӣ донишу малакаи худро санҷиданд.

27 май дар истироҳатгоҳи «20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» чорабинии фарҳангии фарогатии «Шоми ҷавонӣ» доир шуд. Зимни суҳанронии иштирокдорони чорабинӣ зикр гардид, ки ҳадаф аз ин иқдом баланд бардоштани рӯҳияи иштирокчиён ва болида нигоҳ доштани таъби донишҷӯён дар арафаи иштирок дар олимпиада аст.

«Шоми ҷавонӣ» донишҷӯёни 35 муассисаи таҳсилоти олии кишварро ба ҳам оварда, ҷихати таҳкими дӯстии ҷавонон ва баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии онҳо замина гузошт, - зикр кард муовини вазир маориф ва илм Д. Қодирзода.

Дар доираи ин чорабинӣ донишҷӯён шеър суруд хонда, сахнаҳои ҳаҷвӣ ба намоиш гузоштанд.

28 май дар сахни Кохи фарҳангии «Сугдиён» намоишгоҳи дастовардҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилояти Сугд баргузор гардид. То озги чорабинӣ иштирокдорон аз намоишгоҳ дидан намуда, таасуроти нек бардоштанд.

Зимни бозиди меҳмонон, ректорони муассисаҳои таълимӣ дастовардҳои муассисаҳоро муаррифӣ намуда, таъкид мекарданд, ки маҳз ҷизеро ба намоиш гузоштаанд, ки дар доираи эълон шудани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ», озмунҳои ҷумҳуриявии «Илм-фурӯги маърифат» ва «Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст» омода шудааст. Шурӯъ аз китобҳои дарсию бадеии таълифшуда, то ихтироъкорӣю навоари донишҷӯёни омӯзгорон ба намоиш гузошта шуда буд, ки воқеан, диданӣ буд.

Баъд аз бозид аз намоишгоҳи дастовардҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилояти Сугд дар Кохи фарҳангии «Сугдиён» бо иштироки Масрур Абдуллозода-мушовири бахши Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, Диловар Қодирзода-муовини вазир маориф ва илм, Тоҷибой Султонӣ-мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, инчунин, ҷихати таъмини пешрафти соҳаҳои илму маориф заминаи мусоид фароҳам меорад.

Сипас, Наврӯз Мирзозода - муовини сардори раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъди дипломи Вазорати маориф ва илм довталаборно бо шартҳои тартиби баргузори озмун шинос намуд.

Олимпиада кори худро дар синфхонаҳои факултаи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров оғоз кард. Дар олимпиада аслан иштирокдорон ба саволномаҳои тестӣ ҷавоб дода, ҳамзамон, аз фанни забон ва адабиёти тоҷик эссе ва аз фанни забони русӣ нақли хаттӣ низ

ташкили олимпиада суҳан кард. Номбурда таъкид намуд, ки имсол Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз рӯи 14 фанни таълимӣ чараён гирифта, ҳадаф аз ин ташаббус дарёфти ҷавонони лаёқатманду соҳибмаърифат, кашфи истеъдодҳои ҷавон ва донишҷӯёни соҳибистеъдод, тавсеаи нуруи зехнӣ, баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи касбӣ, муайян намудани сатҳи дониш ва тафаккури донишҷӯён маҳсуб меёбад.

Ҳамзамон, Масрур Абдуллозода - мушовири бахши Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, Тоҷибой Султонӣ, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Сугд ва Ҷамшед Ҷуразода - ректори Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров доир ба зарурати ташкили олимпиада ва намудҳои гуногуни озмунҳо байни ҷавонон, нақши илму маориф ва ҷойгоҳи масоили марбут ба рушди илму маориф дар сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳан карданд. Гуфта шуд, ки олимпиадаи ҷумҳуриявӣ дар баробари муаррифӣ намудани ҷавонони соҳибмаърифат,



инчунин, ҷихати таъмини пешрафти соҳаҳои илму маориф заминаи мусоид фароҳам меорад.

Сипас, Наврӯз Мирзозода - муовини сардори раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъди дипломи Вазорати маориф ва илм довталаборно бо шартҳои тартиби баргузори озмун шинос намуд.

Олимпиада кори худро дар синфхонаҳои факултаи забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров оғоз кард. Дар олимпиада аслан иштирокдорон ба саволномаҳои тестӣ ҷавоб дода, ҳамзамон, аз фанни забон ва адабиёти тоҷик эссе ва аз фанни забони русӣ нақли хаттӣ низ

навишанд.

Саволномаҳои тестӣ аз ҷониби Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, лиффаҳо дар назди донишҷӯён кушода шуда, натиҷаи он низ тавассути компютер санҷида шуда, пешниҳоди иштирокчиён гардонид шуд. Мавзӯҳои эссе аз мавзӯи озода адабиёти классики муосир иборат буд. Ба навиштани эссе нафароне ҳуқуқ пайдо карданд, ки ба беш аз



ҳафта дарсади саволҳои тестӣ пурра дуруст ҷавоб дода, холи гузаришро аз худ кардаанд.

Рӯзи дуҷуми олимпиада, аз соати 07:30 комиссияи апеллятсионӣ ба кори худ шурӯъ кард. Наҳуст, тасмим буд, ки ба апеллятсия танҳо нафароне роҳ дода шаванд, ки аз 50 хол зиёд гирифтаанд, аммо баъд аз машварати гурӯҳи қорӣ ва бо мақсади таъмини шаффофияту ҳавасмандсозии донишҷӯён ба ҳама имкон даст дод, ки ариза пешниҳод кунанд. Аксари аризадиҳандагон аз он таъкид мекарданд, ки танҳо меҳоханд бо натиҷаи кори худ шинос шаванд ва барои оянда камбудихоро

вар Қодирзода-муовини вазир маориф ва илм, Рамазон Одиназода - раиси Иттифокҳои касбаи кормандони маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ректорону намоёндогони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва донишҷӯён маросими ҷамъбастии олимпиада доир гардид.

Баъд аз натиҷаи олимпиада ва ҳулосаи комиссияи апеллятсионӣ маълум гардид, ки аз 378 нафар иштирокчиён 27 нафар соҳибӣ ҷойи 1-ум, 30 нафар соҳибӣ ҷойи 2-юм ва 33 нафар соҳибӣ ҷойи 3-юм гардидаанд.

Ҳамчунин, мувофиқи натиҷаи кори комиссия ва дар асоси ҷойҳои ба дастовардаи донишҷӯён дар байни 35 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҷойи якумро Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ҷойи дуҷумро Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни ва ҷойи сеҷумро Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров соҳиб шуданд.

Дар фазои тантанавӣ ба ғолибони ҷойҳои 1, 2 ва 3-юм Диплом ва дигар тухфаҳои таъсиснамудаи кумитаи тадорукоти олимпиада тақдим карда шуд. Илова ба ин, ба 20 нафар, ки сазовори ҷойҳои 4-5-ум гардидаанд, ҳамчун мақоми ифтихорӣ «Ифтихорнома»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд.

Зимни баргузори олимпиада, фаъолияти комиссияи апеллятсионӣ ва бахшҳои шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби устодон, донишҷӯён ва истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ тақлифу пешниҳодҳои низ рӯи қор омаданд.

Масалан, М. Шарифзода - ректори Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба ин андеша аст, ки озмуну олимпиадаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мутаносибан ба теъдоди донишҷӯён ва бо дарназардош-

ти имтиёзҳои муайян баргузор карда шаванд. Зеро дар бархе аз муассисаҳо беш аз 20 ҳазор донишҷӯ ва дар бархеи дигар наздик ба 3 ҳазор донишҷӯ таҳсил менамоянд.

Ҳамчунин, Бахтиёр Махмадалӣ - ректори Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон зикр кард, ки минбаъд олимпиадаҳо на аз рӯи фанҳои таълимӣ, балки аз рӯи ихтисосҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баргузор карда мешуд, ба мақсад мувофиқ буд. Инчунин, З. Зайниддин-муовини ректори Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон пешниҳод кард, ки агар олимпиадаи фанӣ мувофиқи таҳассус ҷудо карда мешуд, шумораи ғолибон боз зиёдтар мешуд. Яъне, дар олимпиада новобаста аз ихтисос, донишҷӯёни макотиби олии аз фанни математика, физика, химия ва ё дигар фан иштирок доштанд, аммо қувваҳо нобаробар буданд. Ба он хотир, ки ин фанҳо барои баъзе донишҷӯён ихтисосе аст, ки мувофиқи он васеъ ва аз лиҳози касбӣ таҳсил мекунад, барои баъзеи дигар не.



Н. Маъмурзода-сармуҳаррири рӯномаи «Хатлон» пешниҳод дорад, ки дар чунин олимпиадаву озмунҳо донишҷӯёни ихтисосҳои журналистӣ низ ҷалб карда шаванд.

Дар 8 донишгоҳу донишқадаи ҷумҳурий аз рӯи ихтисоси рӯзноманигорӣ мутахассис омода мекунад. Дар ин муассисаҳо журналистика таълим дода мешавад, барномаи таълимӣ дорад ва як соҳаи илм аст, пажӯҳишҳои илмӣ анҷом дода мешавад. Асосҳои эҷод, жанрҳо, сотсиологияву психологияи журналистӣ, таърихи назария, шиноخت ва вижагиҳои типҳои ВАО аз ҷумлаи масъалаҳои ҳастанд, ки на танҳо хунари нигорандагӣ, балки дониши расо меҳохад. Аммо олимпиада бошад, майдони санҷиши донишу маҳорат аст, таъкид кард Н. Маъмурзода.

Дар ҳамин ҳол, Наврӯз Мирзозода-муовини сардори раёсати таҳсилоти олии касбӣ ба ин андеша аст, муассисаҳо, ки аз рӯи ихтисосҳои энергетикӣ, иқтисодӣ, сохтмон ва амсоли инҳо мутахассис омода менамоянд, дар онҳо фанҳои математика, физика, химия, назарияи иқтисод аз фанҳои заминавӣ ба ҳисоб мебаранд ва саволҳо дар доираи ин фанҳо таҳия мешаванд. Ба ҳамин монанд, дигар ихтисосҳоро низ метавон ном бурд, ки ин ё он фанни таълимӣ ҳамчун фанни асосӣ дар он ихтисос ба донишҷӯён омӯзонда мешавад.

Дуруст ба роҳ мондани фаъолияти бахшҳои илмӣ муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар самти омода намудани дастаҳои олимпӣ ва дарёфти донишҷӯёни соҳибистеъдоду лаёқатманд аз зумраи қорҳоест, ки бояд роҳбарияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба он диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илм, Маркази иттилоот ва таҳлили ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров



▶ ҲАМОИШ

Чавонон ва рушди маориф

Дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ифтихори таҷлили 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш зери унвони «Чавонон ва рушди маориф дар 30 соли соҳибистиклолӣ: дастовард ва дурнамо» баргузор гардид, ки дар он муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Мухаммадҷон Саломӣ, муовини раиси Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода, устодону омӯзгорон ва донишҷӯёни фаёли кишвар ширкат карданд.

Мухаммадҷон Саломӣ дар расми ифтитоҳи чамъомад изҳор дошт, ки чавонони фарзонаи миллату сарзамини давлат 30 соли соҳибистиклолӣ тавонистанд, ки дар рушди мамлакат ҳиссаи сазовор гузоранд. Пешвои миллат дар воҳурияшон бо чавонони кишвар онҳоро нури асосии созандаи давлат номиданд. Наврасону чавонони кишвар, аз ҷумла, хонандагону донишҷӯён, олимони чавону варзишгарону ихтироъкорон, ки дар зинаҳои гуногуни муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунанд, бо қору фаёлият, дониш, истеъдод, ҳунар ва нури ҷисмонии худ дар пайравӣ ба афкори созандаи Роҳбари давлат бо иштироки бевоситаи худ дар озмуну олимпиадаҳо ва мусобақаҳои варзишӣ обрӯ ва эътибори Ватаномонро боло мебаранд.

Дилноза Аҳмадзода қайд кард, ки омӯзгор будан ифтихор аст ва ҳамзамон, омӯзгорӣ пешаи захматталабу мушкул мебошад. Дар



ивази оне, ки шахс худ дониш, маърифату фаҳмиш дорад, масъул аст, ки он ҳама донишу малакаву маҳоратҳои доштаашро ба навракону чавонон, ки ояндаи мо мебошанд, омӯзонад.

Сардори баҳши томактабии Вазорати маориф ва илм Маҳина Бобоева зимни ироаи маърузаи хеш дар мавзӯи «Рушди муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ» иброз дошт, ки имрӯз теъдоди кӯдакони тоҷикон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 680 адад расида, дар онҳо 97 679 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Ҳамчунин, дар кишвар 1764 маркази инкишофи кӯдак амал намуда, 49 332 кӯдак дар ин марказҳо таълиму тарбия дода мешаванд. Агар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 48 кӯдакони хусусӣ фаёлият мекард, имрӯз теъдоди муассисаҳои томактабии хусусӣ ва марказҳои хусусии инкишофи кӯдак 168 ададро ташкил медиҳад. Як аз қорҳои муҳимме, ки дар самти таҳсилоти томактабӣ ба нақша гирифта шудааст, сабти филмҳои омӯзишӣ мебошад. Айни замон 50 қисми филми аниматсионӣ омода шудааст. Дар зинаи таҳсилоти умумӣ низ ислоҳоти мукамал гузаронида шуда, ба муассисаҳои таълимӣ мустақилияти молиявӣ дода шуд.

Сармутахассиси раёсати таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Вазорати маориф ва илм Ҷалолиддин Амиров дар мавзӯи «Ҳадафу мароми равияи ҷараёнҳои экстремистии террористӣ ва хоҷагони пасипардагии онҳо дар робита ба вайрон соختани фазои ором дар кишварҳои рӯ ба пешрафт» суҳбат ронда, тазаккур дод, ки дар баъзе кишварҳо беш аз 40-50 дарсади кӯдакони синни мактабӣ ба таҳсил ҷалб намешаванд ва дар доираи муассисаҳои таълимии онҳо чанд муллои ҷохил ва фуруҳташуда ба ҷои дониш кӯдакону чавононро ба ҷиҳоди дурӯғини бофтаи хоҷаҳои хориҷии худ талкин менамоянд. Бояд таъкид кард, ки маҳз чунин давлатҳо манбаи ҷабру озори мардум мегарданд ва сабабгори мавриди инфичору интихори харрӯза қарор гирифтани халқи бегуноҳ мешаванд. Гурӯҳҳои террористиро экстремистӣ душмани илму дониш, мактабу маориф ва илмҳои дунявӣ буда, тамоми ҳаёти онҳоро нафрат ба мактабу донишандӯзии мардум фаро гирифтааст.

Суҳанронии мутахассиси пешбари раёсати илм ва инноватсияи вазорат Мирзотохир Олимов ба мавзӯи «Нақши чавонон дар даврони Истиқлол: имрӯз, дирӯз ва фардо» бахшида шуд.

Пас аз пешниҳоди маърузаҳо мурочиатномаи Иттифоқи чавонони Тоҷикистон қабул гардид. Муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Мухаммадҷон Саломӣ, муовини раиси Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода ба чавонони фаёли кишвар ифтихорномаву сипосномаҳои Вазорати маориф ва илмро супурданд. Дар фарҷом барномаи марғуби фарҳангӣ-адабии омодакардаи ҳунармандони ансамбли «Наврӯз»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешкаши ҳозирин гардид.

Дилафрӯз ҚУРБОНӢ,
«Омӯзгор»

▶ КОНФРОНС

Дар Донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон дар ноҳияи Кӯшонӣ ба ифтихори 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15-солагии таъсисёбии донишкадаи мазкур ва Бистсо-

донишмандони соҳаи энергетика, собикадорон, аввалин хатмкардагони ва омӯзгорону донишҷӯёни Донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон иштирок доштанд.

Қабл аз баргузори кори кон-

бошад. Пасон иштирокдорони конфронс бо вазъ ва фаёлияти маркази илмӣ – инноватсионӣ ва рушди истеъдодҳои дониш-када шинос гардиданд.

Дар идомаи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ – амали

Манбаи кадрҳои соҳаи энергетика

лаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ конфронси ҷумҳуриявии илмӣ – амали таҳти унвони “Энергетика – омили рушди иқтисодиёт” баргузор гардид.

Дар он муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Худойбаҳш Шарифов, сардори раёсати таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Х. Вализода, намоёндагони Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоёндагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар,

фронс меҳмонон дастовардҳои илмҳои техникаи факултаҳои донишкадаи мазкурро тамошо карданд. Донишкадаи зодаи даврони соҳибистиклолии ватан ва маҳзани омодакунии мутахассисони баландихтисоси соҳаи энергетикаи кишвар мебошад.

Зимни муаррифии дастовардҳои донишкадаи гуфта шуд, ки манбаҳои гайрианъанавӣ дар шакли се панели офтобии иқтидори умумашон 41 киловатт, ки дар як вақт ҳамчун манбаи энергия ва аёнати озмоишӣ барои таҷрибаомӯзии донишҷӯён истифода мешаванд, мавҷуд ме-

таҳти унвони “Энергетика – омили рушди иқтисодиёт” доир гардид. Ректори донишкадаи Д.Исозода дар бораи таърихи Донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон, дастовардҳо, омодашавии кадрҳои лаёқатманди соҳаи энергетика, омӯзиш дар хориҷи кишвар, афзоиши олимони соҳа, шароити имкониятҳои таҳсил ва будубош дар ҳақиқи донишҷӯён изҳори назар намуд. Дар конфронс, ҳамчунин, суҳанронии ҷанде аз олимони мутахассисони соҳа шунида шуд.

С. АЗИЗӢ,
«Омӯзгор»

▶ САБҚАТ

10 000 сомони барои ғолибони озмун

Дар ноҳияи Кӯхистони Мастҷох дар мактаби №1, деҳаи Оббурдон даври ноҳиявии озмуну “Илм-фурӯғи маърифат” баргузор гардид.

Дар саҳни мактаби №1 бо иштироки доғталабони озмуну “Илм-фурӯғи маърифат” ҷорабинии тантанавии идона баргузор шуд. Мудири шӯбаи маорифи ноҳия Сафар Салимов дар бораи низомномаи озмун маълумот дода, баргузори озмунро дар самти баланд бардоштани рушди фанҳои табиӣ,



дақиқ ва риёзӣ хеле муфид арзёбӣ карда, қарори раиси ноҳияи Кӯхистони Мастҷохро онд ба ҷудо намудани 10 000 сомони барои ҳавасмандгардонии ғолибони озмун кироат намуд.

Озмун тибқи талабот дар синфхонаҳои алоҳида дар бахшҳои гуногун гузаронида шуд ва дар он беш аз 130 нафар доғталаб иштирок намуд. Дар муассиса се синфхонаи лаборатории мучаҳҳаз бо аёнати аз фанҳои химия, биология ва физика мавҷуд мебошад, ки барои иштирокчиён бо истифода аз аёнати химия намудани қорҳои илмиашон мусоидат кард. Ҳайати ҳақамон фаёлияти ҳар як доғталабро дар бахшҳои мавриди таҳлили амик қарор дода, ғолибонро муайян намуданд.

▶ ИННОВАТСИЯ

Ихтирои Мухаммадфайёз Содикзода

Баргузори озмунҳои гуногун, аз ҷумла, озмунҳои ҷумҳуриявии “Илм-фурӯғи маърифат” ба рушди фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ мусоидат менамояд. Дар деҳаи Падаски ноҳияи Кӯхистони Мастҷох бо мақсади осон кардани мушкilotи кишоварзон дар заминҳои нисбатан хурд Мухаммадфайёз Содикзода бо роҳномаи падараш Мухаммадсодиқ Содиков – омӯзгори фанҳои физика ва алгебраи мактаби №15 барои қоркарди заминҳои кишти картошка ду адад трактори хурдро сохта мавриди истифода қарор дод. Зимни суҳбат Мухаммадфайёз Содикзода изҳор дошт, ки бо истифода аз муҳаррики мототсикли “Муравей” ва қисмҳои эҳтиётии автомашинаи “Нива” чунин як трактори хурдро сохта ба истифода додем. Ҳадафи асосии мо осон кардани қори деҳконон мебошад. Иқтидори трактори хурди мо ба 11 қувваи асп баробар аст ва барои 10 соти заминро қоркард қардан 3 литр сӯзишворӣ масраф мегардад. Мо ҳамаи таҷҳизот ва қорҳои трактори хурдро аз мошинаҳои қорношоҷам гирифта, онро мавриди истифода қарор додем. Нархи умумии сарфи таҷҳизот барои омода кардани трактори хурд наздики 10 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба бозор арзонтар мебошад.

Мухаммадфайёз Содикзода бо трактори хурди истеҳсолкардаи хеш дар даври ноҳиявии озмунҳои ҷумҳуриявии “Илм-фурӯғи маърифат” ғолибият ба даст овард ва акнун барои ширкат дар даври вилоятии озмун омодагӣ менамояд. Маҳз баргузори озмуну “Илм-фурӯғи маърифат” ва ҷудо намудани маблағҳои зиёд барои ғолибони озмун аз тарафи Пешвои миллат ӯро водор намуд, ки бо тракторҳои хурди худсохти худ барои ба даст овардани ҷоиҳои озмун саъйю талаш намояд.

Шукрулло Аминзода – барандаи медали нуқра

Дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ Шукрулло Аминзода, хонандаи синфи 11, мактаби №17 аз деҳаи Рунҷи ноҳияи Кӯхистони Мастҷох аз фанҳои география мақоми дуюмро соҳиб гашта, сазовори диплом ва медали нуқра гардид.

Ба олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ӯро устодаш Ноишох Арабов омода намудааст. Шукрулло Аминзода аз зумраи толибилмонест, ки солҳои охир ба бехтарин қомебӣ дар ноҳияи дурдасти кишвар ноил гардид ва ӯ орзу дорад, таҳсили худро дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ихтисоси омӯзгори география идома диҳад. Ҳамчунин, Шукрулло Аминзода дар даври ноҳиявии озмуну “Илм-фурӯғи маърифат” дар баҳши география ширкат варзида, сазовори мақоми аввал гардид.

Нуъмон РАҶАБЗОДА,
«Омӯзгор»

ИДЕОЛОГИЯ

Истиклоли бегазанди мо

Тоҷикон дар таърихи башар ҳамчун халқи куҳантарин ва соҳибтамаддун шинохта шудаанду фарҳанги гаронарзишу мухтавомадн доранд. Ин халқи шарафманд дар марҳилаҳои ҳастиаш ба ҳодисаи воқеаҳои зиёде дучор омадаву аз бисёр вартаҳо берун частааст ва ҳастии худро, дорониҳои маънавию моддии худро шарафмандона ҳифз намудааст.

Хушбахтона, дар поёни асри XX тоҷикон ба орзуи дерини худ расида, истиқлоли давлатӣ дарёфтанд ва дар харитаи сиёсии олам ҳамчун мамлакати мустақил арзи ҳастӣ қарданд. Бо мурури замон, новобаста аз бисёр мушкилоту монеаҳо, истиқлоли кишвари мо тақвият ёфту устувор гашт. Ҳоло халқи тоҷик дар Ватани ободу озоди худ сарбаландона қору зиндагӣ мекунад. Аммо ин ҳама комёбиҳову пешрафти тоҷикон на ба ҳама писанд аст ва неруҳои берунӣ фаъолият доранд, ки ҳадафи асосиашон ҳалалдор қардани ҳаёти ошоштаи халқи тоҷик, баршикастани пояҳои истиқлоли Тоҷикистон ва ба парокандагӣ кашидани ин халқи бошараф мебошад. Ин неруҳои иртиқой ба ҳар васила меҳоянд ба гаразу ҳадафҳои нопоки худ даст ёбанд ва ба коми худ фаъолият намоянд. Онҳо баҳри дастёбӣ ба нақшаҳои хоинонашон аз ҳама гуна аъмоли зишту пурзиён, аз хиёнатӣ диёнати истифода мебаранд ва чехраи манфури худро манфуртар месозанд, нисбат ба худ нафрати халқро меафзоянд. Ин тоифа, аслан, душманони аҳли башар мебошанд. Мутаассифона, дар бисёр манотиқи олам неруҳои иртиқой, ҳангоматалаб ва манфиатхоҳ тавонистанд, ки зумра аз шаҳрандон, аз чумла, ҷавонорон ба дастаҳои хиёнатпешаю таҳрибкори худ ҷалб намоянд. Онҳо бо роҳи макру фиреб ва ваъдаҳои бардурӯғ ҳазорон ҷавонро ба тори анкабутгунаи худ кашиданд, онҳоро қурбони амалиёти пурзиёни худ гардондаанд. Дар ин миён душманони миллати тоҷик низ ба ҳар роҳу васила меҳоянд фазаи орому бегубори Тоҷикистони соҳибистиқлолро олуида созанд. Онҳо сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Тоҷикистон ва Пешвои миллати тоҷикро, ки ба таъмини сулҳу субот ва пешрафти ҷумҳури нигаронида шудааст, беасос ва бешарафона танқид мекунад ва ба сӯи диёри арҷманди мо санги хиёнатӣ тухмат меафкананд. Неруҳои иртиқой, террористону экстремистон кӯшиш мекунад, ки маҳсусан, ҷавонорон ба доми фиреби худ кашиданд, онҳоро ба муқобили Ватану миллат бишӯронанд. Ҷои афсӯс аст, ки зумра аз ҷавонон ба чунин гурӯҳҳои ифротӣ пайваставу ҳаёти худро зерӣ хатар гузоштаанд, доғдор бинмудаанд. Ин гуна ҷавонон, албатта, оқибат аз кирдори худ пушаймон хоҳанд шуд...

Тоҷикистон дар қатори дигар кишварҳои тамаддунпарвари ҳақон бо ҳама гуна гурӯҳу ташиқлоту созмонҳову дастаҳои ифротгаро ва террористиву экстремистӣ муборизаи пайваставу оштинопазир бурда, мекӯшад, ки истиқлоли худро, ошоштагии халқи худро, ваҳдату сулҳу саодати худро ҳифз намояд. Дар ин самт дар Тоҷикистон якҷанд санади бунёдӣ, аз чумла, Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгароӣ), Конвенсияи Созмони Ҳамкории Шанхай бар зидди терроризм... ба тасвир расидааст.

Имрӯз ҳар яки мо, сокинони Тоҷикистон, бояд бар хифзи Истиқлоли давлатии кишвари азизамон пайваста чидду ҳақд намеом, хушёр бедор бошем ва ҳаргиз нагузорем неруи нотавонбине, гурӯҳи хиёнаткоре ва созмони иртиқоне Ватани ободу озод ва пешрафтаи моро поймол созад, ба ваҳдати мо ҳалал ворид намояд. Тоҷикистон то абад кишвари ошошта ва ошоини сулҳ боқӣ хоҳад монд.

Дилафрӯз ОДИНАЕВА,
омӯзгори таърихи мактаби
№51-и ноҳияи Фирдавӣ

ЁДИ ОН РӯЗҶО

Миллати тоҷик ғамхориҳо ва заҳматҳои шабонарӯзии Сарвари давлати тоҷикон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар раванди таъмини сулҳ ва ризоияти миллӣ, баҳусус, дар қараёни баргузори гуфтушунид дар қаламрави Афғонистон, дар мулоқоте, ки 11 декабри соли 1996 баргузор гардид, ҳаргиз фаромӯш нахоҳад қард. Қараёни ин мулоқот дар китоби рӯзноманигорони рус Владимир Сухомлинов ва Геннадий Шалаев «Роҳ ба сӯи созиш» чунин шарҳ ёфтааст: «Эҳтимол вохӯрии аз ҳама пуршидат ва хатарноку бемисл дар Афғонистон 11 декабри соли 1996 баргузор шуд. Вақте сарвари гурӯҳи муҳолифин Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ба Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуд, ки гуфтушунидро дар рустои Хосдеҳи вилояти Таҳор гузаронанд, гӯё иродаи қавии Президентро месанҷид, аммо Эмомалӣ Раҳмон бе ягон дудилагӣ розӣ шуд: «Ман тайёрам дар он ҷой ва дар он соат вохӯрам.

Баҳори сулҳ

Муҳим он аст, ки вохӯриям судманд бошад...

Аз рӯи маслиҳати пешақӣ ҷарҳобли Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сарҳад пешвоз гирифта, ҳамзамон, тарафи пешвозгирандагонро мебоист, зиденти ҷумҳури барои ба қафо баргаштан маслиҳат медоданд. Зеро дар худуди давлати бегона, ки дар он ҷанги шаҳравандӣ дар авҷ буд, парвоз қардан хатари бузург дорад, онҳо мекӯшиданд, ки Сарва-



ба қароргоҳи Президентии онвақтаи Афғонистон Бурҳониддин Раббонӣ мезаронанд. Ҷанг бурданд. Бояд сарлашқари машҳури Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд дар ин гуфтушунид иштирок мекард.

Ҳамаи ҳамроҳон ба Пре-

зиденти ҷумҳури барои ба қафо баргаштан маслиҳат медоданд. Зеро дар худуди давлати бегона, ки дар он ҷанги шаҳравандӣ дар авҷ буд, парвоз қардан хатари бузург дорад, онҳо мекӯшиданд, ки Сарва-

Дар ин муддат Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон фармон дод, ки ба парвоз идома диҳанд.

Аммо ин воқеа бархилофи чашмдошт хеле бомувафқият анҷом ёфта, Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари гурӯҳи муҳолифини тоҷик Абдуллоҳи Нурӣ «Сурагчаласа дар бораи ба танзим даровардани вазъияти сиёсӣ дар минтақаҳои ҷанг»-ро имзо қарданд. Гайр аз ин, хусусан, пас аз вохӯри, дигаргунҳои қатъӣ ва муҳиме дар гуфтушунидҳо ба амал омад ва амалан оташбас байни размандагонии муҳолифин ва сарбозони ҳукумати оғоз ёфт. Ва агар Президент аз сарҳад ба Душанбе бармегашт, маълум набуд, ки дар Тоҷикистон «садои тӯп қай хомӯш мешуд». Бо ин ҳама қонбозихо, ин абармарди дунёи сиёсат тавонист ба Тоҷикистон ва тоҷикистониён сулҳ биёрад.

Шаҳриёр ИСУФОВ,
омӯзгори мактаби №30-и
шаҳри Рогун

ШЕВАИ ТАДРИС

Пирӯзӣ аз иттиҳод бошад

Ҳамчун омӯзгори синфҳои Ҳибтидоӣ ман мавзӯҳои дар заминаи усули муносибати босалоҳият ба таълим ва методҳои навин тавзеҳ бахшида, ҳамеша бар он мекӯшам, ки дар дарсҳо хонандагон фаъолу кӯшо бошанд. Аз чумла, яке аз мавзӯҳои дарсиро бо номи «Давлат чист?» бо ҳамин методҳои ҷолиб ба хонандагонии синфи 3 фаҳмонда, саъй бар он менамоям, ки онҳо ба моҳияту гоя, мақсад ва ҷанбаи тарбиявии ҳикоят сарфаҳм рафта, луғатҳои нофаҳморо аз муаллим пурсида, маъношонро фаҳмида гиранд. Нахуст ҳикояи «Давлат чист»-ро хонандагон муталии мекунад. Хониши ифоданок бо навбат сурат гирифта, хонандагон порчаи хондашударо нақл мекунад. Агар дар нақли порчаи матн мушкилӣ кашанд, ман ба онҳо ёрӣ мерасонам. Дар ҳикояи суҳан дар бораи марди бадавлате меравад, ки се писар дорад. Ҳамсояҳои мард ба ӯ ҳасад бурда, мегӯянд, ки қаро ӯ соҳиби сарвату боигарӣ асту

мо не. Ҳамсоя ба саволи онҳо посух медиҳад, ки ин масъаларо аз худ Давлат (боигарӣ) пурсидан лозим аст. Вақте ҳамсояҳо аз Давлат мепурсанд, ки қаро вай ба ҳамсояшон дӯстӣ варзидаасту бо онҳо не, Давлат мегӯяд, ки агар сабаби ин ҳолро пурсидан хоҳед, ман аз хонадони марди бадавлат баромада меравам. Вай ҳамин тавр ҳам қард. Бой ҳар се писарашро ба пешаш хонда, бо онҳо дар ин хусус маслиҳат қард. Ҳар се писар ба он ақида буданд, ки агар Давлат дар хонадони онҳо истодан нахоҳад, бигзор баромада равад, зеро барои мо тифоқӣ аз ҳама ганҷи дунё болотар аст. Хуллас, падар ба пеши Давлат рафта, посухи писаронашро ба онҳо мерасонад. Давлат хандида мегӯяд, ки макони ман он хонадонест, ки дар он ҷо муттаҳидию тифоқӣ ҳукмрон бошад.

Пас аз хондану нақли матн, ба шогирдон бо суолҳо муроҷиат мекунам:

1. Мақсад аз посухҳои писарони бой чист?

2. Аз ҷавоби Давлат ба марди сарватманд чиро фаҳмидед?

3. Хулосаи шумо дар бораи ҳикоя.

Дар ҳикоя моҳияту гояи рамзие нухфтааст, ки ба қалмаи «Давлат» вобастагӣ дорад. Хонандагон зимни посух ба суолҳо, аввал бояд ба маъноҳои луғавии вожаи мазкур тавачҷуҳ зоҳир намоянд. Пас аз он, вобаста ба мазмуни ҳикоя хулоса бароранд, ки дар ҳикоя дар бораи қадом давлат суҳан рафтааст. Муттаҳидию тифоқӣ чӣ тавр ба даст меояд? Хонандагон дар бораи тадбириандешии марди сарватманд чӣ андеша доранд? Ҳикояи «Давлат чист?»-ро метавон тариқи сахнача ба намоиш гузошт, ки таъсираш барҷаста хоҳад буд.

Хонандагон ба хулосаи дуруст меоянд, ки танҳо дӯстии ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдату муттаҳидӣ инсонро саодатманду хушбахт мегардонад.

Санаббар МАЗОРИЕВА,
омӯзгори мактаби №17,
шаҳри Ваҳдат

МУЛОҚОТ

Пешгири аз ифротгароии динӣ

Дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мулоқоти судманд таҳти унвони «Нақши Пешвои миллат дар таҳкими давлати миллӣ: самти пешгирии ифротгароии динӣ ва бегонапарастӣ» бо иштироки директори Маркази исломшиносӣ дар назди Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Абдурахим Холиқзода баргузор гардид.

Ректори донишгоҳ, профессор Муъмин Шарифзода мулоқотро ифтитоҳ бахшида, мавзӯи онро дар вазъи пачидаи ҳақони муосир, пайдо гардидани гурӯҳи равияҳои мухталиф дар кишварҳои алоҳида муҳиму ҳадафмандона арзёбӣ қард.

Директори Маркази исломшиносӣ дар назди Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдурахим Холиқзода зикр намуд, ки истиқлоли Тоҷикистон ба арсаи сиёсат шах-

сиятеро овард, ки миллати дар тӯли таърих азобдидаро аз нав эҳё намуд ва сарзамини аҷдодиро барқарор қарда, ба халқи тоҷик озодии қомилро баъди ҳазорсолаҳои бедавлатӣ бахшид. Сарвари давлат арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва ифтиҳор аз ватандӯстиву ватандорӣ ва хифзи марзу буми аҷдодиро яке аз вазифаҳои муқаддаси насли замони истиқлол мешуморанд.

Ҳадафи мулоқоти мазкур низ омӯзиши дақиқи мақсадҳои гурӯҳи равияҳои ифротӣ ва муборизаи шадид бо он, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқиву сиёсии аҳоли, маҳсусан, ҷавонон ва ба ин васила, гиromидошти арзишҳои милливу динӣ ва давлатдорӣ маънидод қарда шуд.

Нуъмон РАҶАБЗОДА,
«Омӯзгор»

НОМГУИ

мавзӯҳои намунавӣ барои бахшҳои машварати августи кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021

МАСЪАЛАҲОИ МУҲИМИ РУШИ МАОРИФ

1. Нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ислоҳоти соҳаи маорифи кишвар.

2. Муваффақият ва дастовардҳои аҳли маориф дар асоси дастури нишондоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Гузариш ба муносибати босалоҳият дар таълим: моҳият, дастовард ва мушкилоти мавҷуда дар ин самт.

4. Роҳҳои татбиқи Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

МУДИР ВА МУШОВИРОНИ КАБИНЕТҲОИ МЕТОДИИ ШУЪБАҲОИ МАОРИФ

1. Роҳҳои самарабахши банақшагирии мавзӯҳои семинар-машваратҳои дастурдихӣ барои омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф дар кабинети методи шӯбаи маориф

2. Тартиби самаранок гузаронидани арзёбии сифати дониши хонандагон ва расондани ёри методӣ.

3. Таҳлили ҷанбаҳои асосии методикаи таълими фанҳо дар муносибати босалоҳият ба таълим.

4. Роҳ ва усулҳои гузаронидани корҳои санҷишӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагон (аз таҷриба).

5. Гузариш ба муносибати босалоҳият ба таълим, дастовард ва мушкилоти мавҷуда.

6. Роҳу усулҳои баҳодихӣ ба дари омӯзгор тибқи нишондоди муносибати босалоҳият ба таълим (аз таҷриба).

7. Роҳ ва усулҳои асосии омӯзиш, ҷамъбасти ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадами педагогии омӯзгорон (аз таҷриба).

8. Муносибати босалоҳият дар раванди таълим ва афзалияти он дар беҳтар гардидаи сатҳ ва сифати таълим.

9. Нақши роҳбаллад дар рушди касбии омӯзгор.

ДИРЕКТОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ

1. Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим, дастоварду мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои ҳалли он.

2. Тартиби ташкил ва гузарондани аттестатсияи омӯзгорони муассисаи таълимӣ ва аҳамияти он дар рушди маҳорати касбии онҳо.

3. Таҳлили ҷанбаҳои асосии методикаи таълими фанҳо дар муносибати босалоҳият ба таълим.

4. Мактаб дар замони муосир ва идораи он дар асоси қонунгузори Ҷумҳурӣ.

5. Моҳият ва заминаҳои таҳияи барномаи таълимӣ дар муассисаи таълимӣ

6. Мавқеи истифодаи навҳои арзёбӣ (ташхисӣ, ташаккулдиҳанда, ҷамъбасти) дар таълими муносибати босалоҳият.

7. Омӯзиши роҳҳои фаъолгардонии хонандагон дар ҷараёни дарс (аз таҷриба).

8. Истифодаи технологияи нави таълим дар раванди машғулиятҳои таълимӣ.

9. Дастгирии педагогӣ дар омодагии муҳити мувофиқ барои татбиқи усулҳои ҳамкорӣ дар таълим.

10. Мақомоти худидора: роҳ ва усулҳои самарабахш гузаронидани Шӯрои педагогӣ ва дигар ҷаласаҳо.

11. Истифодаи мақсадноки лоиҳаҳои хурд ва соатҳои баҳши иловагии нақшаи таълимӣ - омилҳои асосии рушди сифати таълим, гайи гардидаи буча ва ҳалли мушкилоти муассисаҳои таълимӣ.

12. Идоракунии ва нақши роҳбарии мактаб дар муҳайё намудани муҳити мусоиди корӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳавасмандии кормандон.

МУОВИНОНИ ДИРЕКТОР ОИД БА КОРҲОИ ТАЪЛИМ

1. Мушоҳидаи дарс дар татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим.

2. Нақши муовини директор оид ба таълим дар риояи талаботи илмию методӣ ҳангоми тартиб додани ҷадвали дарсӣ (аз

таҷриба).

3. Роҳҳои татбиқи самаранок худбаҳодихии омӯзгор дар доираи салоҳиятҳои омӯзгор.

4. Роҳҳои арзёбии сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

5. Моҳияти ибрази фикру мулоҳизаҳои самаранок, ҳамчун рушди амалияи арзёбии ташаккулдиҳанда барои омӯзгорон

6. Роҳу усулҳои қорбарӣ бо кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ҳамкорӣ бо падару модарони онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.

7. Назорати дохилимактабӣ-омили асосии тақмили раванди таълиму тарбия.

8. Нақши Консепсияи миллии арзёбии сифати таҳсилот дар татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим.

9. Афзалияти таълими салоҳиятнок аз таълими анъанавӣ ё муқаррарӣ.

10. Истифодаи усули ҳамкорӣ дар таълими салоҳиятнок.

11. Кабинети методӣ-маркази асосии пешбурди кори ҳадамоти методӣ.

12. Нақши Шӯрои методӣ ва иттиҳодияҳои методӣ дар баланд бардоштани маҳорати касбии омӯзгорон, сифати таҳсилот ва сатҳи дониши хонандагон.

13. Таҷрибаи назар намудани баъзе матн ва мавзӯҳои китобҳои дарсии фанҳои ҷамъиятӣ - гуманитарӣ вобаста ба манфиатҳои миллии-умумидавлатӣ.

14. Ҷараёни ташкили арзёбии ниёзҳои омӯзгор дар баланд бардоштани маҳорати касбии онҳо.

МУОВИНОНИ ДИРЕКТОР ОИД БА КОРҲОИ ТАРБИЯ

1. Мавқеи муовини директор оид ба корҳои тарбия дар тарбияи ҳуқуқии хонандагон.

2. Асоси методологӣ ва сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбия тибқи талаботи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Низомии тарбияи меҳнатдӯстии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ (аз таҷриба).

4. Роҳҳои рушди сифатҳои худбаҳодихии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ.

5. Тарзи гузаронидани ҷорабинҳои берунасинфӣ ва аҳамияти онҳо дар рушди ҷаҳонбинию ахлоқии хонандагон.

6. Тарбияи хонандагон дар асоси нишондоди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».

7. Нақши муовини директор оид ба корҳои тарбия дар самти ҷалби хонандагон ба интиҳоби касб.

8. Роҳу усулҳои омӯзишу тарғиби таҷрибаи пешқадами роҳбарони синф (аз таҷриба).

9. Мафҳум, мақсад ва заминаҳои тарбияи ҳудудӣ, худшиносии хонандагон дар асоси талаботи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10. Ҳамкории педагогии муовини директор оид ба корҳои тарбия бо падару модарон - омилҳои асосии тарбияи ахлоқию маънавии хонандагон.

10. Тарбияи меҳнатдӯстӣ ва аҳамияти он дар самти касбинтиҳобкунии хонандагони муассисаҳои таълимӣ (аз таҷриба).

11. Иттиҳодияи методӣ роҳбарони синф ва нақши он дар самти ташаккули маҳорати касбии омӯзгорон.

РОҲБАРОНИ СИНФ

1. Нақши роҳбарии синф дар муайян намудани лаёқатмандии хонанда ва ҷалби онҳо ба омӯзиши амиқи фанҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ (аз таҷриба).

2. Роҳҳои пешгирии низоҳои байнимактабии хонандагон (аз таҷриба).

3. Нақши оила, муассисаи таълимӣ ва роҳбарии синф дар ташаккули шахсияти хонандагон.

4. Омилҳои пайдоиши зухуроти манфӣ дар кӯдак ва роҳҳои бартаррафозии он (аз таҷриба).

5. Ҳамкории роҳбарии синф, китобдори муассисаи таълимӣ дар ҷалби ҳамаҷагии хонандагон ба китоб ва китобхона (аз таҷриба).

6. Талаботи Қонуни Ҷумҳурии

Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» нисбат ба волидон ва омӯзгорон.

7. Тарбияи тафаккури интиқодӣ-омили асосии ошкор ва бартараф намудани камбудӣ ва норасоӣҳо.

8. Ҳамкории муовини директор оид ба корҳои тарбия ва роҳбарии синф бо падару модарон - омилҳои асосии тарбияи ахлоқию маънавии хонандагон.

9. Мавқеи Созмони хонандагон дар ташаккули шахсият, ҷаҳонбинӣ ва худшиносии хонандагон.

10. Омилҳои асосии ташаккулдиҳии қобилияти зеҳнии хонандагон дар натиҷаи истифода аз технологияи муосири таълим.

11. Ҳамкории муассисаи таълимӣ, оила ва аҳли ҷомеа дар пешгирии ҷинояткорӣ, шомил нашудан ба ҳаракатҳои ифротгароии наврасону ҷавонан.

РАВОНШИНОСОНИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ

1. Саҳми равншносии мактаб дар ташаккули қобилияти зеҳнии хонандагон.

2. Метод ё усулҳои психологии муътадилгардонии муносибатҳои байниҳамдигарии хонандагон ва падару модарон.

3. Омилҳои пайдоиши зухуроти манфӣ дар кӯдак ва роҳҳои бартаррафозии он.

4. Нақши равншносии мактаб ва саҳми шахсонӣ бонуфузи маҳал дар инкишофи тафаккури зеҳнии хонандагон.

5. Роҳ ва усулҳои пешгирии қонунвайронкунии ва қусташавии ахлоқи наврасону ҷавонан (аз таҷриба).

6. Хусусиятҳои психологии хонандагони синну соли хурди мактабӣ ва роҳҳои таълиму тарбияи онҳо.

7. Заминаҳои психологӣ ва педагогии рушди тафаккури инноватсионии наврасону ҷавонан дар раванди истифода аз технологияи муосири таълим.

8. Хусусиятҳои психологии хонандагони синну соли миёнаи мактабӣ ва усулҳои таълиму тарбияи онҳо.

9. Нақши китоб дар ташаккули зеҳнияи хонандагони хурдсол (аз таҷриба).

10. Ташаккули шавқу ҳавас ва донишандӯзии хонандагон дар раванди таълим.

11. Истифодаи роҳҳои фаъолгардонии хонандагон дар ҷараёни таълим.

ПЕДАГОГИКАИ ИСТИСНОӢ (ИНКЛЮЗИВӢ)

1. Заминаҳои ҳуқуқӣ, равонӣ ва педагогии ташкили таҳсилоти фарогир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Омӯзиши роҳҳои фаъолгардонии хонандагон дар ҷараёни дарс (аз таҷриба).

3. Дастгирии педагогӣ дар омодагии муҳити мувофиқ барои татбиқи усулҳои ҳамкорӣ дар таълим.

4. Мушкилоти тарбия ва таъмини омодагии кӯдакони имконияти маҳдуддошта ба ҳаёти оилавӣ ва тарбияи фарзанд (аз таҷриба).

5. Хусусиятҳои таълими савод дар синфҳои 1-уми мактабҳои ёрирасон (кӯдакони узви бинонашан осебдида).

6. Роҳу усулҳои қорбарӣ бо кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ҳамкорӣ бо падару модарони онҳо дар МИК.

7. Заминаҳои педагогӣ-ичтимоии тарбияи кӯдакони имконияти маҳдуддошта дар раванди таҳсилоти фарогир.

8. Фаъолгардонии кӯдакони камшунаво дар раванди қорҳои тарбиявӣ.

9. Ташаккули шури ахлоқии кӯдакони дорои имконияташон маҳдуд дар раванди таълим.

10. Ба касбомӯзӣ ҷалб намудани хонандагони имконияти маҳдуддошта (аз таҷриба).

11. Душвории истифодабарии маводи таълимӣ бо хонандагони имконияташон маҳдуд дар раванди дарс.

МАКТАБ-ИНТЕРНАТҲОИ ҶУМҲУРӢ

1. Иҷрои дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таълиму тарбияи кӯдакони ятим бепарастор (аз таҷриба).

2. Роҳҳои инкишофи маҳорат, қобилият ва малакаҳои меҳнативу зебоипарастии тарбиятирандагон дар мактаб-интернат (аз таҷриба).

3. Роҳбарӣ ва назорат ба фаъолияти роҳбарони синф ва мураббияҳо дар мактаб-интернат.

4. Ташкил ва моҳияти қорҳои тарбиявӣ бо хонандагони мактаб-интернат дар хобгоҳ.

5. Ташкили дурусти маҳфилҳо-омили асосии баланд бардоштани сатҳи дониш, лаёқат, маҳорат ва интиҳоби касбии ояндаи тарбиятирандагон.

6. Роҳу усулҳои ташкили худидоракунии тарбиятирандагон дар мактаб-интернат.

7. Усулҳои фаъолгардонии хонандагони мактаб-интернат дар дарс.

8. Ҷорабинҳои берунасинфӣ ва нақши онҳо дар тарбияи ахлоқии хонандагони мактаб-интернат.

9. Шӯрои методӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сатҳи сифати таҳсилот ва маҳорати касбии омӯзгорони мактаб-интернат.

10. Омӯзиши таҷрибаи пешқадами педагогӣ ва аҳамияти он дар баланд бардоштани маҳорати касбии омӯзгорони мактаб-интернат.

МУАССИСАҲОИ ТОМАКТАБӢ

1. Таъсири машғулиятҳои таълимӣ ба инкишофи психикии кӯдак.

2. Аҳамияти омӯзонидани нутқи диалогӣ (муқолама) дар кӯдакистон.

3. Принсипҳои умумӣ ва қоидаҳои кори равншносии дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ.

4. Тарзи истифодабарии маводҳои намоиши тақсимотӣ дар машғулиятҳои таълимӣ

5. Фаъолияти кабинетӣ методӣ ва иттиҳодияи методӣ дар раванди беҳдошти сифати таълим.

6. Нақши сармураббӣ дар баланд бардоштани маҳорати касбии мураббӣён.

7. Ҳуҷчатгузориҳои роҳбаллад ва мутахассиси ҷавон.

8. Рольи оила ва мактаби таълимӣ дар муносибати таълими муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ.

9. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

10. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

11. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

12. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

13. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

14. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

15. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

16. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

17. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

18. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

19. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

20. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

21. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

22. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

23. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

24. Рольи интеграционии таълимӣ дар баланд бардоштани сатҳи сифати таълимӣ.

НОМГУИ мавзӯҳои намунавӣ барои бахшҳои машварати августи кормандони муассисаҳои таҳсилоти томақтабӣ ва миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021

ри таълим дар дарсҳо (забони модарӣ, табиатшиносӣ, математика дар синфҳои ибтидоӣ).

10. Усули самаранокии хониши мустақилона зимни дарс дар синфҳои ибтидоӣ.

11. Ташаккули сифатҳои ахлоқи ҳамида дар дарсҳои забони модарии синфҳои ибтидоӣ.

12. Аҳамият ва истифодаи тахтаи электронӣ дар раванди таълим.

13. Роҳҳои ташаккули хониши бошӯуро-на дар таълими синфҳои ибтидоӣ.

14. Лугатомӯзӣ ва мавқеи он дар таълими синфҳои ибтидоӣ.

15. Истифодаи усули ҳамкорӣ дар таълими синфҳои камнуфус.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

1. Преимущество интерактивной доски на уроках начальных классов.

2. Роль учителя в выборе книги для самостоятельного чтения в начальных классах.

3. Развивать навыки самостоятельному чтению в процессе обучения начальных классов.

4. Роль методического объединения в профессиональном развитии учителей начальных классов.

5. Роль воспитания, в развитии личности учащихся начальных классов.

6. Использование наглядных пособий-нужная задача для умственного развития учащихся начальных классов.

7. Роль художественной литературы в обучении учащихся начальных классов.

8. Роль внеклассного чтения в обучении учащихся начальных классов.

9. Методы проведения контрольных тестов и их значение в развитии знаний учащихся начальных классов.

БОШЛАНГИЧ СИНФ ҶУКУВЧИЛАРИ

1. Бошлангич синфларда математика фанидан синфдан ташқари ишларни ташкил этиш методикаси.

2. Бошлангич синфларда алгебрик ва геометрик материалларни таълим бериш методикаси.

3. Санъат ва меҳнат фанларини ҳамгиро таълим бериш йўл ва усуллари.

4. Қоғаз, мато, табиӣ материаллар ва мўқалам билан ишлаш методикаси. Қоғаздан турли шаклларни тайёрлаш ва уларнинг тасвири.

5. Бошлангич синфларда таълимий ўйин турлари ва таълимда уларнинг аҳамияти.

6. Биричи синфда саводхонлик таълими ва ўқувчилар нутқини ўстириш йўллари салоҳият муносибатлари асосида.

7. Бошлангич синфларнинг ашула ва мусиқа дарсларида болалар кўшиқларини ўқитиш методикаси.

8. Бошлангич синфлар она тили фанини таълим бериш жараёнида кўргазмалӣ асбоблардан фойдаланиш йўл ва усуллари.

9. Камполектли синфларда математика фанидан синфдан ташқари ишларни ташкил этиш йўл ва усуллари.

10. Табиатшунослик фанини таълим беришда тест усулидан фойдаланиш методикаси.

11. Она тили таълимида мустақил ишларни ташкил этиш йўллари.

12. Бошлангич синфларда хуснихат ўқитиш методикаси.

13. Алифбе даврида таълимий ўйинларни ўтказиш методикаси.

14. Бошлангич синф ўқувчиларининг нутқ маданиятини шакллантириш йўллари.

15. Нутқ товушлари ва уларни таълим бериш йўл ва усуллари.

16. Табиатшунослик фанидан миллий хунарларни ривожлантириш мавзусини ўқитиш методикаси.

17. Она тили ва математика фанларини ўқитиш жараёнида тестдан фойдаланиш йўллари.

18. Бошлангич синфларда ҳаракатли ўйинларни ташкил этиш йўллари.

19. Бошлангич синфларда дидактик ўйинлардан фойдаланиш самараси.

ЎЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЁТ

1. Ўзбек тили ва адабиёти дарсларида тинчлик ва миллий бирдамлик асосчиси - Миллат пешвоси, Тоҷикистон Ҷумҳурияти Президенти Эмомалӣ Раҳмон асарларидан ўзликни англаш, миллий маданият, ватан-

парварлик каби туйғуларни ўрганиш усуллари тажрибасидан.

2. Бадний асарларни ўқишда ўқувчилар интилишини кучайтириш — улар дунёқарашини кенгайтиришнинг асосий манбаси.

3. Ўзбек тили ва адабиёти дарсларида тест усулидан фойдаланиш.

4. Адабиёт дарсларида лугат ўрганиш ва унинг аҳамияти.

5. Ўзбек тили ва адабиёти дарсларида техника воситаларидан фойдаланиш тажрибасидан.

6. Ўзбек тили ва адабиёти дарсларида ҳамкорлик (интерактив) усулларида фойдаланиш тажрибасидан.

7. Адабиёт дарсларида синфдан ташқари ишларни ташкил этиш ва унинг аҳамияти

8. Ўзбек тили ва адабиёти дарсларида ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма нутқини баҳолаш мезонлари.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

1. Значение и роль русского языка в современном обществе.

2. Повышение читательской и речевой культуры современных школьников.

3. Создание воспитательных систем в образовательных учреждениях.

4. Усиление речевой направленности курса русского языка.

5. Лингвистическое и литературное краеведение в школе.

6. Читательские интересы школьников и проблема формирования культуры чтения.

7. Использование современных педагогических технологий на уроках русского языка и литературы.

8. Критерии оценки уровня подготовки выпускников основной и средней школы по русскому языку и литературе.

9. Из опыта работы учителей русского языка и литературы района (города), получивших звание «Учитель года».

10. Использование технических средств обучения на уроках русского языка.

11. Проблемы повышения грамотности школьников в современных условиях.

12. Опыт преподавания русского языка в условиях нерусской среды.

13. Профессиональное развитие педагога. Участие в конкурсах как условие повышения квалификации учителя.

14. Новые подходы к организации и содержанию традиционных и инновационных форм методической работы по русскому языку и литературе.

15. Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Республики Таджикистан учителем-словесником.

16. Основные положения Закона «Об образовании» в Республике Таджикистан.

17. Мониторинг качество знаний учащихся - основа систематизации знаний по русскому языку и литературе.

18. Кабинет русского языка и литературы в школе как средство повышения познавательного интереса к обучению школьников.

19. Восприятие патриотизма на уроках русского языка в рамках реализации Национальной Концепции в Республике Таджикистан.

20. Комплектация кабинета русского языка и возможности его в учебном процессе.

ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ

1. Чанбаи ҳештаншиносӣ, гуманистӣ ва ватанпарастӣ дар асарҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва роҳу усулҳои истифодаи онҳо дар ҷараёни дарсҳои забони давлатӣ.

2. Риояи меъёри «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» дар дарсҳои забони давлатӣ.

3. Бедор намудани рағбати хонандагон ба мутолиаи асарҳои бадеӣ-роҳи асосии афзун гардонидани ҷаҳонбинии хонандагон.

4. Роҳҳои ганӣ гардонидани захираи лугавии хонандагон аз фанни забони давлатӣ бо роҳи лугатомӯзӣ.

5. Роҳҳои пешгирӣ намудани ғалатҳои имлоии хонандагон дар раванди дарсҳои забони давлатӣ.

6. Ташаккули қобилияти фикрронии хонандагон дар дарсҳои забони давлатӣ.

7. Истифодаи Паём ва суҳанҳои Пре-

зиденти кишвар, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар дарсҳои забони давлатӣ.

8. Иштирок ба дарсҳои ҳамкасбон бо мақсади табодули таҷрибаи корӣ, расондани ёрии методӣ ва тарзи истифодаи усулҳои ғайбӣ таълим.

9. Интихоби усули мувофиқ барои расидан ба мақсади таълим.

10. Роҳу усулҳои истифодаи технологияи муосир дар дарсҳои забони давлатӣ.

11. Навъҳои арзёбӣ дар синф ва ҳоҷияту мавқеи онҳо.

12. Ёри ба омӯзгорони ҷавон дар самти ғайбӣ гардонидани синф дар ҷараёни синф.

13. Хусусиятҳои фарққунанда дар таълими салоҳиятнокӣ.

ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

1. Усулҳои муосири баланд бардоштани нутқи шифоҳии хонандагон аз фанни забони англисӣ.

2. Роҳҳои амалӣ намудани «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020».

3. Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар раванди дарсҳои забони англисӣ.

4. Роҳҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагон.

5. Кор бо лугат яке аз усулҳои ганӣ гардонидани захираи лугавии хонандагон аз фанни забони англисӣ (аз таҷриба).

6. Тарзу усулҳои таълими замонаҳои феъл дар дарси забони англисӣ.

7. Аҳамияти лугат дар ташаккули захираи лугавии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.

8. Аҳамияти истифодаи тестҳо дар раванди дарсҳои забони англисӣ (аз таҷриба).

9. Усулҳои баҳоидихӣ ба дониш, малака ва маҳорати хонандагон дар ҷараёни таълим.

10. Роҳу усулҳои бой гардонидани захираи лугавии хонандагон ва инкишофи нутқи шифоҳии онҳо.

ЗАБОНИ ОЛМОНӢ ВА ФРАНСАВӢ

1. Роҳ ва усулҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, малака ва маҳорати хонандагон.

2. Кор бо лугат - омили асосии ганӣ гардонидани захираи лугавии хонандагон аз фанни забони хоричӣ.

4. Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар дарсҳои забонҳои олмонӣ ва франсавӣ.

5. Ташаккули малақаҳои фикрронӣ дар дарсҳои забони хоричӣ.

6. Муҳимияти таълими интерактивӣ дар омӯзиши забонҳои хоричӣ.

7. Роҳу усулҳои бой гардонидани захираи лугавии хонандагон ва инкишофи нутқи шифоҳии онҳо.

8. Истифодаи роҳу усулҳои нави таълим дар раванди дарс (аз таҷриба).

9. Меъёри баҳогузори ба корҳои хаттӣ ва шифоҳии хонандагон.

10. Кор бо ғалатҳои хонандагон – омили рушди саводнокии онҳо.

11. Истифодаи бозихҳои шавқовар ва таъмини мустақилияти хонандагон дар дарсҳои забони хоричӣ.

12. Истифодаи компютер дар дарсҳои забони хоричӣ.

ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК

1. Бозихҳои дидактикӣ ва истифодаи бамавқеи онҳо дар дарсҳои забони тоҷикӣ яке аз омилҳои рушди тафаккури хонандагон.

2. Таълими самаранокии истилоҳоти забоншиносӣ дар дарсҳои забон воситаи хуб аз худ кардани мавод.

3. Таълими аломатҳои китобат ва вази-фаи онҳо дар асоси мавзӯҳои барномаи забони тоҷикӣ синфи 7.

4. Роҳҳои дар нутқи хонандагон ғайбӣ гардонидани лугатҳои нав.

5. Тарзу усули ташаккул ва рушди маҳорату малакаи кори мустақилонаи хонандагон бо китоб.

6. Роҳҳои ташкилу созмон додан ва ҳалли вазияти проблемавӣ зимни таълими асарҳои бадеӣ.

7. Бо истифода аз усулҳои ғайбӣ таълим додани «Модарнома» - и Лоик Шералӣ дар синфи 11.

8. Андешаҳо оид ба (қадимӣ, нобу шево, ширину шоирона, сарвати бебаҳо, барҷастатарин ва ғӯтарин поя, шиноснома ва нишони бақои ҳар як халқу миллат будан) забон баёндоштаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби дучилдаи «Забони миллат – ҳастии миллат» ва истифодаи онҳо дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик.

9. Омилҳои асосии ташаккули зехнии хонандагон дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик (аз таҷриба).

10. Истифодаи усулҳои ҳамкорӣ (интерактивӣ) василаи шавқмандгардонии хонандагон дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик.

АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁҶОН

1. Мушкилот дар таълими азхудкунии алифбои ниёгон ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли он (аз таҷриба).

2. Истифодаи усулҳои ғайбӣ, ки азхудкунии алифбои ниёгон ва ба даст овардани маҳорату малақаҳои хондану навиштанро таъмин месозанд (аз таҷриба).

3. Роҳу усулҳои таълими ҳарфҳои муттасила ва мунфасила аз фанни алифбо ва матни ниёгон.

4. Нақши аломатҳо дар хониши матни ниёгон.

5. Роҳҳои таълими калимаҳо, ки дар таркибашон «айн» ва «ҳамза» доранд.

6. Тафовути ҳарфи «со» ва «син» дар забони форсӣ.

7. Истифодаи бозӣ дар дарсҳои «Алифбо ва матни ниёгон» (аз таҷриба).

8. Талаффузи ҳарфҳои «зе», «зол», «зот» ва «изгӣ».

9. Санҷиши дониши хонандагон тавассути гузаронидани мониторинг.

ТАЪРИХ

1. Истифодаи китобҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон - «Тоҷикон» дар оинаи таърих», «Уфукҳои истиқлол», «Ҷеҳраҳои мондагор» дар дарсҳои таърих.

2. Истифодаи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26. 01. 2021 дар дарсҳои таърих.

3. Методикаи таълими фанни таърих ҳамчун шоҳи илми педагогика.

4. Шақлҳои ташкили раванди омӯзиши фанни таърих.

5. Истифодаи методи интерактивӣ дар дарсҳои таърих.

6. Роҳҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон аз фанни таърих (аз таҷриба).

7. Такрор, санҷиш ва баҳисобгирии сатҳи дониши хонандагон дар дарсҳои таърих (аз таҷриба).

8. Нақши роҳбари иттиҳодияи методии фанҳои таърих дар тақомули маҳорати касбии омӯзгорони ҷавон.

9. Нақши корҳои беруназсинфӣ аз фанҳои таъриху ҳуқуқ дар баланд бардоштани сатҳи сифати дониши хонандагон.

10. Таҷлили санаҳои таърихӣ ва аҳамияти онҳо дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокии хонандагон.

11. Истифодаи маводи иттилоотӣ чун воситаи ғайбӣ гардонидани қобилияти зехнии хонандагон.

12. Истифодаи ҳуҷжатҳои расмӣ дар дарсҳои таърих (аз таҷриба).

13. Истифодаи маводи кишваршиносӣ, бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ дар дарсҳои таърих.

14. Аҳамияти омӯзиши таърихи халқи тоҷик дар худшиносӣи ҳудудҳои хонандагон.

АСОСҶОИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ, ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. Истифодаи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26. 01. 2021 дар дарсҳои асосҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон.

2. Роҳҳои гузаронидани санҷишҳои тестӣ ва нақши он дар баланд бардоштани сифати дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон аз фанҳои асосҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон.

НОМГУИ

мавзӯҳои намунавӣ барои бахшҳои машварати августи кормандони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021

инсон.

3. Роҳҳои омӯзиши Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон.

4. Унсурҳои номатлуб дар байни ҷавонон ва роҳҳои пешгирии он тавассути таълими фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон.

5. Тарбияи ҳуқуқӣ ва нақши он дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии хонандагон.

6. Истифодаи методҳои интерактивӣ дар дарсҳои ҳуқуқи инсон (аз таҷриба).

7. Омӯзиши Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (аз таҷриба).

8. Тарзи гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ оид ба Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак (аз таҷриба).

МАТЕМАТИКА

1. Омилҳои пастравии сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ аз фанни математика.

2. Роҳҳои баланд бардоштани малакаи маҳорати хонандагон аз фанни математика.

3. Омилҳои баланд намудани малакаи зеҳнию мантиқии хонандагон аз фанни математика.

4. Омилҳои омӯзиш, коммуникативӣ ва дарк намудани хонандагон оид ба роҳҳои ҳалли масъалаҳои матнӣ аз фанни математика.

5. Омилҳои дарёфт ва рушди хонандагони болаёқат аз фанни математика ва роҳҳои тайёр намудани онҳо ба озмунҳои даврӣ.

6. Тарзҳои муайян намудани қобилияти зеҳнӣ ва хотироти хонанда аз фанни математика.

7. Омилҳои баланд бардоштани сатҳи дониши математикӣ хангоми худомӯзӣ ва истифодаи асбобҳои айёни.

8. Роҳҳои дурусти таҳлили дарс ва тавсияҳои методӣ бо мақсадҳои муайян аз фанни математика.

9. Арзёбии маҳорат ва малакаи хонанда хангоми дарсҳои математика дар татбиқи муносибати босалоҳият.

10. Таҷҳизонидани кабинети фаннӣ ва тарзҳои истифодабарии онҳо дар дарсҳои таълимӣ.

11. Тарзҳои дуруст истифода бурдани технологияи муосир дар дарсҳои математика.

12. Маводҳои дидактикӣ, бозиҳои дидактикӣ оид ба баланд бардоштани тафаккури зеҳнӣ ва мантиқӣ ва тарзҳои истифодабарии онҳо дар дарсҳои математика.

13. Мавқеи истилоҳоти математикӣ дар китобҳои дарсӣ, нақши он дар самаранок аз худ намудани муҳтавои фан ва роҳҳои муассири таълими он.

14. Тарзҳои дуруст истифодабарии амалҳои математикӣ хангоми иҷрои ҳалли мисолу масъалаҳо.

15. Фанни математика поягузори илм, техника ва пешрафти саноатикунӣ.

16. Мавқеи фанни математика дар ташаккули алгоритм.

17. Ташаккули тасаввурот ва дарки аҳамияти фанни математика барои пешбурди ҷомеа.

18. Шаклҳои геометрӣ ва татбиқи онҳо дар фанҳои табиӣ-математикӣ.

ФИЗИКА ВА НУЧУМ

1. Роҳҳои асосии рушди ҷаҳонбинии илмӣ, донишҳои замонавӣ, тафаккури техникӣ, мусаллаҳ намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бахшида ба солҳои 2020-2040 эълон гардидани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф дар дарсҳои физика ва нучум (аз таҷриба).

2. Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар таълими фанни физика.

3. Моҳияти ҳалли масъалаҳо дар чараёни таълими фанни физика.

4. Ташкил ва гузаронидани озмоиш, намоиш ва корҳои лабораторӣ дар таълими фанни физика (аз таҷриба).

5. Тарзи банақша даровардани дарси яқсоата бо назардошти муносибати босалоҳият дар таълими фанни физика (аз таҷриба).

6. Нақши кабинети фаннӣ дар рушди сатҳи сифати дониши хонандагон.

8. Нақши иттиҳодии методӣ дар баланд

бардоштани маҳорати касбии омӯзгор.

9. Роҳи усулҳои банақшагирии таълим аз фанни нучум.

10. Роҳи усулҳои ҳалли мушкилот дар таълими фанни физикаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз таҷриба).

11. Мавқеи таълими фанни физика дар амалӣ намудани «Ҳадафи чоруми миллӣ – саноатикунӣ босуръати кишвар».

ХИМИЯ

1. Қонуни доимияти таркиби моддаҳо ва нақши он дар донишсозкунии хонандагон дар дарсҳои химия.

2. Муайян кардани дараҷаи оксидшавии элементҳо бо истифода аз усулҳои нави таълим.

3. Бо усули салоҳиятнок омӯзонидани «электроманфияти элементҳои химиявӣ» ба хонандагон.

4. Мухимияти омӯзиши мавзӯи аммиак, истехсол ва истифодаи он дар ҳаёт.

5. Нақши гузаронидани «Хафтаҳои фаннӣ» ва «Маҳфилҳои фаннӣ» дар баланд бардоштани дониши хонандагон.

6. Роҳи усулҳои тайёр намудани хонандагони боистеъдод ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз фанни химия (аз таҷриба).

7. Роҳи усулҳои ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторӣ ва амалӣ аз фанни химия дар синфҳои 10-11 (аз таҷриба).

8. Истифодаи усулҳои интерактивӣ дар таълими фанни химия (аз таҷриба).

9. Изомерия ва номенклатура дар спиртҳои якума, дуома ва сеюма.

10. Тавсияи элементҳои химиявӣ аз рӯи мавқеашон дар системаи даврӣ.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ

1. Роҳҳои асосии рушди ҷаҳонбинии илмӣ, донишҳои замонавӣ, бо тафаккури техникӣ мусаллаҳ намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар асоси нишондоди Пешвои муаззами миллат дар барномаи «Бистсолаи рушди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040» дар дарсҳои биология ва экология.

2. Роҳи усулҳои ташкили «Қитъаи заминӣ таълимӣ-таҷрибавӣ» дар дарсҳои биология.

3. Омилҳои антропогенӣ сабабҳои дигаргунишавии иқлим дар дарсҳои биология ва экология.

4. Ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи он дар дарсҳои биология ва экология.

5. Назари эволюцияи биохимиявӣ ва марҳалаҳои инкишофи замин дар дарсҳои биология.

6. Бо усули салоҳиятнок омӯзонидани «Моддаҳои органикӣ таркиби ҳуҷайра» дар дарсҳои биология.

7. Рушди тарбияи экологии хонандагон дар замони муосир.

8. Арзёбии донишу малакаи маҳорати хонандагон дар дарсҳои экология ва биология дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим.

9. Гузаронидани дарси кушод бахшида ба Дахсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028 аз фанни экология (аз таҷриба).

10. Муносибатҳои мутақобилаи организмҳо ва робитаи байни ҳамдигар.

11. Гардиши моддаҳо дар табиат (синфил).

12. Ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи он (синфил).

13. Мавқеи инсон дар системаи олами ҳайвонот.

14. Омилҳои таъсири инсон ба ҷомоаи табиӣ.

15. Таърихи инкишофи замин ва олами органикӣ.

ГЕОГРАФИЯ ВА АСОСҲОИ ИҚТИСОДИЁТ

1. Роҳҳои самаранокӣ истифодаи харитаи мактабӣ ва дигар маводҳои иловагии таълим дар дарсҳои география.

2. Пул. Таърихи пайдоиш ва вазифаҳои он дар раванди ҷаҳонишавӣ.

3. Ташкили бозӣ ва саёҳат ҳамчун воситаи донишандӯзии хонандагон дар раванди дарсҳои география.

4. Роҳҳои истифодаи таҷҳизоти таълимӣ муосир дар дарсҳои география.

5. Бонқҳо. Сабабҳои пайдоиш ва нақши онҳо дар раванди иқтисодӣ чӣ қадар.

6. Мушоҳида ва таҷриба – воситаи фаёл-

гардонии хонандагон дар раванди омӯзиши фанни география.

7. Даромади оилаҳо. Нобаробарии даромад ва оқибатҳои он.

8. Бозор ва хусусиятҳои он. Усулҳои асосии рӯй овардан ба бозори ҷаҳонӣ.

9. Воситаҳои фаёлгардонии хонандагон дар дарсҳои география.

10. Истифодаи усулҳои таълими босалоҳият дар дарсҳои география ва асосҳои иқтисодиёт.

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

1. Баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон аз фанни технологияи иттилоотӣ.

2. Тарзҳои дуруст истифода бурдан ва риояи техникаи бехатарӣ хангоми дарсҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ.

3. Усулҳои фаёли таълим ва фаёлнокии хонанда хангоми дарсҳои технологияи иттилоотӣ.

4. Омилҳои баланд бардоштани барномасозӣ дар таълими фанни технологияи иттилоотӣ.

5. Тарзҳои таҳияи лоиҳаи барномаҳои таълимӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ.

6. Тарзҳои истифодабарии амалҳои математикӣ ва татбиқи онҳо хангоми дарсҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ.

7. Фанни технологияи иттилоотӣ ва аҳамияти он дар пешрафти ҷомеаи имрӯза.

8. Тарзҳои таҳияи нақша - чорабиниҳои беруназсинфӣ, тартиби гузаронидани маҳфилҳои фаннӣ ва хафтаҳои фаннӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ.

9. Тарзҳои дуруст истифода бурдани компютер хангоми дарсҳои технологияи иттилоотӣ.

ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕХНАТ)

1. Роҳҳои ҷалби хонандагон ба интиҳоби мақсаднокӣ касб вобаста ба талаботи бозори меҳнат.

2. Ташкил ва ҷиҳозонидани гӯшаи интиҳоби касб дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз таҷриба).

3. Нақши ҳунаромӯзӣ дар чорабиниҳои беруназсинфӣ.

4. Омӯхтани касбҳои миллӣ ва роҳҳои пайдо намудани майл ба касбҳои талаботи замон ҷавобгӯӣ.

5. Нақши роҳбари синф ва омӯзгорони фаннӣ дар таълиму ташвиқи интиҳоби касб дар байни хонандагон.

6. Манбаъҳои шиносӣ бо касбҳои гуногун ва роҳҳои соҳиб шудан ба касби дилхоҳ.

7. Хунаҳои миллӣ ва эҳёи онҳо.

8. Тарзи ташкил ва таҷҳизонидани кабинети интиҳоби касб.

9. Тарзи гузаронидани корҳои ташвиқотӣ оид ба интиҳоби касб дар байни хонандагон.

НАҚШАКАШӢ ВА САНЪАТИ ТАСВИРӢ

1. Истифодаи технологияи нави таълим дар раванди машғулиятҳои таълимӣ аз фанҳои нақшакашӣ ва санъати тасвирӣ (аз таҷриба).

2. Тартиб додани нақшаи тақвимӣ ва дарсӣ аз фанҳои нақшакашӣ ва санъати тасвирӣ.

3. Истифодаи самаранокӣ воситаҳои аёнӣ дар дарсҳои нақшакашӣ ва санъати тасвирӣ.

4. Ташкили самаранокӣ фаёлияти маҳфил яке аз омилҳои баланд бардоштани майлу рағбати хонандагон.

5. Усулҳои таълими тасвир аз асл дар чараёни дарс (аз таҷриба).

6. Мақсаднок ва бошуурона ба роҳ мондани омӯзиши фанни «Санъат ва меҳнат» дар синфҳои ибтидоӣ

ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА ОМОДАГИИ ИБТИДОИИ ҲАРБӢ

1. Нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таъсис ва равнақи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Раванди инноватсионии таҳсилот дар таълими фанни омодагии ибтидоии ҳарбӣ.

3. Тартиби ташкил, ҷиҳозонидани толор ва майдончаҳои варзишӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ (аз таҷриба).

4. Тарбияи ҳештаншиносӣ ва ҳарбӣ-ватанпарастӣ дар дарсҳои омодагии ибтидоии ҳарбӣ.

5. Методикаи муосири таълими машқи саф дар синфҳои 10-11.

6. Аҳамияти машқҳои ҳарбӣ-варзишӣ дар тарбияи ватанпарастии хонандагон.

7. Ташаккули шахсият ва тарбияи ҳисси ватанпарастии хонандагон дар раванди таълими омодагии ибтидоии ҳарбӣ.

8. Истифодаи технологияи инноватсионии таълим дар раванди омӯзиши фанни «Омодагии ибтидоии ҳарбӣ».

9. Таҳлил ва баррасии роҳҳои баланд бардоштани ҳисси ватанпарастии хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди таълими омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва чорабиниҳои беруназсинфӣ беруназмактабӣ.

СУРУД ВА МУСИҚӢ

1. Мушкилоти мавҷудани дарси суруд ва мусиқӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли онҳо (аз таҷриба).

2. Нақши санъат ва фарҳанг дар тарбияи зебопарастии кӯдакон ва наврасон.

3. Оила - омили асосии тарғиби тарбияи эстетикӣ кӯдак.

4. Хусусиятҳои фарқкунандаи омӯзиши фанни «Суруд ва мусиқӣ» дар синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.

5. Методҳои инноватсионии таълими дарси «Суруд ва мусиқӣ» дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.

6. Тарзи гузаронидани соати тарбиявӣ дар мавзӯҳои «Наврӯзи ҳучастапай», «Ваҳдати миллӣ», «Меҳргон ҷашни миллӣ», «Дар ситоиши модар» (аз таҷриба).

7. Мухимияти омӯзиши суннатҳои қадимаи санъат ва мусиқии мардумӣ тавассути технологияи муосир дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.

8. Усулҳои омӯзиш ва технологияи таълими фанни «Суруд ва мусиқӣ» дар синфи 1.

КИТОБДОРНИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ

1. Роҳҳои ганӣ гардонидани захираи китобхонаи муассисаҳои таълимӣ (аз таҷриба).

2. Саҳми чорабиниҳои беруназсинфӣ фарҳангӣ дар бедор намудани майлу рағбати хонандагон ба китобу китобхонӣ.

3. Китобманбаи дониш ва омили муҳими ташаккули маърифат ва ҷаҳонбинии хонандагон.

4. Банақшагирии фаёлияти китобхона – омили асосии дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои фарҳангиву миллӣ тарбия намудани хонандагон (аз таҷриба).

5. Нақши китобу китобхона дар ҳаёти шахсии хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва аҳли ҷомеа.

6. Роҳҳои самаранокӣ ҷалби хонандагон ба китобхона (аз таҷриба).

7. Назорат ва ҳифзи китобҳои иҷоравӣ дар муассисаҳои таълимӣ (аз таҷриба).

8. Саҳми китобхонаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар тақмили маҳорати касбии омӯзгорон ва ҷаҳонбинии хонандагон.

9. Саҳми падару модар дар бедор намудани шавқу рағбати фарзанд ба китобхонӣ.

10. Озмуни «Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст» ва аҳамияти он дар ташаккули худшиносии миллӣ ва ғеуи зеҳнии хонандагон.

РОҲБАРОНИ СОЗМОНИ ХОНАНДАГОН

1. Тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб ва мусоидат дар солимгардонии ҳаёти хонанда.

2. Тартиби гузаронидани чорабиниҳои беруназсинфӣ бахшида ба Рӯзи таъсисёбии Созмони хонандагон дар муассисаи таълимӣ (аз таҷриба).

3. Ташкил ва фаёлияти созмон дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва умумии асосӣ.

4. Тартиби банақшагирии фаёлияти Созмони хонандагон дар муассисаи таълимӣ тибқи нишондоди Низомномаи Созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз таҷриба).

5. Нақши Созмони хонандагони муассисаи таълимӣ дар ташаккули шахсияти хонандагон.

6. Пешгирии ҷинойати ноболиғон – асоси тарбияи ахлоқии хонандагон.

7. Роҳи усулҳои ба мактаб ҷалб намудани хонандагони аз мактаб дурмонда ё мактабро худсарона тарк намудани онҳо (аз таҷриба).

8. Ваҳдати миллӣ - омили рафоқату дӯстӣ ва хусни башардӯстии хонандагон.

«ТОҶИКИСТОН – ВАТАНИ АЗИЗИ МАН»

«ФУРҶИ СУБҲИ ДОНОЙ КИТОБ АСТ»

Бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, баланд бардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ ба истиқболи 30 - солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли сеюм аст, ки озмуни ҷумҳуриявии «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» баргузор мегардад. Бо мақсади огаҳии бештар пайдо намудан аз ҳадафҳои ин озмун бо яке аз муаллифони Низомномаи озмуни мазкур, ректори Консерваторияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Талабхӯҷа Сатторов, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Миралӣ Достизода мусоҳиба анҷом додем.

- Мегуфтед, ки мазмун ва мазӯи суруду оҳангҳое, ки ба озмун пешниҳод мегарданд, аз чӣ иборат аст? Ҳамасола ба озмун ва гурӯҳи дуум аз 18 то 40 – сола иштирок карда мегарданд.
- Дар бораи номинатсияҳои озмун чанд сухан мегуфтед.

Миралӣ ДОСТИЗОДА: Ҳадафи озмун кашфи истеъдодҳои ҷавон аст

якҷанд тағйири илова дохил карда мешаванд. Оё имсол низ дар ин самт эҳсон тағйирот ба назар мерасад?

- Мазмун ва гоҳи асосии суруду оҳанг ва асарҳои мусиқиро, ки ба озмун пешниҳод мегарданд, тараннуми шахсиятҳои барҷастаи халқи тоҷик, дастовардҳои замони Истиқлоли давлатӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгон, зебоии табиати биҳиштосои Тоҷикистон, васфи Ватану ватандӯстӣ, сулҳу субот, ваҳдати яқпорчагии Тоҷикистон, инъикоси ҷашнҳои Наврӯз, Меҳргон, Сада, об ҳамчун манбаи ҳаёт ва ободӣ дар бар мегирад. Ҳамчунин, дар озмун истифодаи асарҳои сатҳи ҷаҳонӣ, ки аз тарафи бастакорони ҷаҳонӣ иншо шудаанд, истифода бурда мешаванд.

Оре, имсол низ баъзе тағйирот дар баргузори озмун вучуд дорад. Чун анъана озмун дар се давр баргузор мегардад. Яке аз тағйироти озмун ба лу гурӯҳи ҷудо намудани иштирокчиён мебошад: Яъне, ба гурӯҳи яқум - хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълими мусиқии касбӣ, гурӯҳҳои касбӣ, сарояндагону навозандагони филармонияҳои халқӣ, театрҳои халқӣ, дастаҳои ҳунари назди раёсат, шуъбаҳои бахшҳои фарҳанги ВМКБ, вилоятҳои Сугду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури, ансамблҳои ҳунари, онлавлӣ (гурӯҳи касбӣ) ва ба гурӯҳи дуум хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълими таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, новобаста аз шакли ташкили ҳуқуқӣ ва моликият, ходимони илмӣ ва эҷодӣ (гурӯҳи хаваскорон) дохил мешаванд.

- Оё аз нигоҳи синну сол ин ду гурӯҳ ба инобат гирифта мешаванд?

- Албатта, онҳо аз ҷиҳати синну сол фарқ мекунанд. Дар гурӯҳи яқум нафарони аз 12 то 17 – сола



- Тавре дар Низомномаи озмуни соли равон омадааст, озмун аз рӯйи номинатсияҳои композиторӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ гузаронида мешавад. Ҳамчунин, ҳар як номинатсия аз се жанр: академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ иборат аст. Дар Низомномаи соли 2019 озмун аз рӯйи панҷ номинатсия – оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровӣ доир гардида буд.

- Тартиби гузаронидани озмун чӣ гуна аст?

- Озмуни «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» дар се давр гузаронида мешавад: даври яқум, моҳи май – июни соли 2021 (яъне аллакай сар шуд) дар маркази шаҳру ноҳияҳо, даври дуум – моҳи июл – нимаи аввали моҳи августи соли 2021 дар марказҳои ВМКБ, вилоятҳои Сугду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рашт; даври сеюм – то 16 ноябри соли 2021 дар шаҳри Душанбе барпо ва бо супоридани ҷоизаву дипломҳо ҷамъбаст мегардад. Теъдоди иштирокчиёни даври яқум бемаҳдуд буда, ғолибони даври яқум ба даври дуум, ғолибони даври дуум ба даври сеюм рохат мегарданд. Рафти даврҳои озмун

тавассути ВАО ва шабакаҳои телевизиону радио тарғиб карда мешавад.

-Қадам махсусиятҳои дигарро озмун дар назар дорад? Оё аз ҷиҳати ширкат дар он эҳсон маҳдудияте дода мешавад?

- Маҳдудият танҳо дар он аст, ки дар озмун шахсони шинохтаи санъати мусиқӣ, сарояндагону навозандагони унвондору касбӣ иштирок намекунд. Зеро ҳадафи озмун кашфи истеъдодҳои наву ҷавон аст. Ҳамзамон, як шахс дар ду номинатсия ширкат варзида наметавонад. Дар озмун истифодаи фонограмма манъ аст. Дар баробари ин, ғолибони озмуни ҷумҳуриявии «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» (барандагони ҷоизаи ифтихорӣ, ҷоизаҳои яқум, дуум ва

сеюм) танҳо баъди се сол ҳуқуқи иштирок дар озмуни навбатиро пайдо мекунанд. Албатта, ҳар як номинатсия – композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ дорои талаботи махсуси касбӣ мебошад. Дар номинатсияи композиторӣ (даврҳои дуум ва сеюм) асарҳо дар шакли мусиқии зинда (ичроӣ амалӣ) баррасӣ мегарданд. Дар номинатсияи сарояндагӣ ба шеърҳои муосир, хусусан, шеърҳо аз баёзҳои тозанашр афзалият дода мешавад. Дар талаботи номинатсияи навозандагӣ ба сабқҳои аслии санъати навозандагии тоҷик афзалият дода мешавад. Вақти баромади ҳар як довталаб дар даври дуум то панҷ дақиқа ва дар даври сеюм то даҳ дақиқа муайян гардидааст. Баҳогузори (аз 5 то 10 ҳол) тариқи овоздиҳии пӯшида сурат мегардад.

- Дар бораи тартиби дарёфти ҷоизаи ифтихорӣ чӣ гуфтаи мумкин аст?

- Ба ғолиби асосӣ Ҷоизаи ифтихорӣ дода мешавад. Дар даври сеюм ба ҳар як номинатсия як Ҷоизаи ифтихорӣ ҷудо карда мешавад, ки баробар ба Шохҷоиза аст. Ин Ҷоиза ба иштирокчиёни дода мешавад, ки дар асар офаридан, сурӯд хондан ва мусиқӣ навохтан маҳорат ва истеъдоди фавқулода дошта, маҳорат, истеъдод ва касбияти ӯ аз иштирокчиёни ҷои яқум болотар аст.

- Ғолибон дар оянда ба қадам имтиёзҳои сазовор мегарданд?

- Ғолибони озмун ҳуқуқи иштирок дар ҷорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро пайдо намуда, ба мактабҳои миёнаи махсуси мусиқӣ, коллеҷи мусиқӣ ва мактаби олии мусиқӣ (консерватория) тариқи суҳбат, ба таври ройгон (ғайр аз тахассусҳое, ки тавассути шартнома қабул мегарданд), бе супоридани имтиҳон қабул карда мешаванд.

Сухбатро Ҳотами ҲОМИД,
«Омӯзгор»

Ҳазинаи хираду маърифат

Яке аз кашфиёти барҷаста ва басо муҳим дар таърихи башарият китоб эътироф шудааст. Бо нашри китоб ва китобдорӣ китобҳои инсоният ба марҳилаи пурмухтаво, ба шоҳроҳи хирад ворид гашт. Китоб ганҷинаи беназире гардид, ки тавассути он дорони маънавии халқҳои миллатҳо аз насл ба насл интиқол дода мешавад. Китоб ҳофизаи таърихӣ аҳли башар аст, василаест, ки тавассути он одамони таҷриба, ақлу хирад, ҳунару маърифат



меомӯзанд ва ҷаҳони маънавиашонро вусъат мебахшанд. Ба шарофати ин ҳазинаи хирад таърих зинда мемонад, маънавият замон ба замон вусъат пайдо мекунанд, кўлвори хиради инсонҳо пурратар мегардад. Китобро бузургон ба равзанае мушобеҳ донистаанд, ки ба василаи он ҷаҳон ба вусъати ҷаҳон менигаранд, аз бисёр ҳодисаву воқеаҳо, аз сарватҳои маънавии башарият огоҳӣ пайдо менамоянд. Китоб рўшанибахши ҷаҳони мост, бидуни китоб ҷаҳолат домангири мо мешавад. Маҳз китоб аст, ки одамонро аз вартаҳои маънавий берун мекашад, ҷодаҳоро ҳамвор менамояд, роҳи ростро нишон медиҳад, дурусту хирадмандона рафтор қарданро меомӯзад. Мегӯянд, ки тавонотарин, хирадмандтарин шахс онест, ки пайвасти китоб мехонад, бо китоб ҳамдам аст ва онро беҳтарин рафиқи худ, ҳамсафари доимияш медонад. Аҳли хирад бо оҳанги таъкидомез ва хикматбор фармудаанд:

*Бе китоб, эй дўстон, бунёди мо норавшан аст,
Тираву торик ҳамчун хонаи беравзан аст.*

Таърих собит кардааст, ки маҳз ба шарофати арҷгузори ба китоб ва мунтазам рӯй овардан ба он халқҳои ҷаҳон ба пешрафту комёбӣ ноил гардидаанд. Бисёр мамлакатҳо бо китобхонаҳои бузургашон шуҳрат доранд ва бо он ифтихорманданд, ки нодиртарин шохкорҳои маънавии инсоният - китобҳои пурарзишро хифз менамоянд.

Халқи тоҷик табиатан китобхону китобфару китобпарвар аст ва ба шохидии таърих, аз душманони горагтар, пеш аз ҳама, китобу китобхонаҳоро хифз кардааст. Бузургтарин шахрҳои қаламрави таърихӣ тоҷикон дорои китобхонаҳои мухташаму пурсарват будаанд. Аз китобҳои офаридаи аҳли хиради тоҷик тавассути тарҷума аҳли ҷаҳон бархӯрдор будаанд. Ин анъанаи неки ниёгон, хушбахтона, дар замони мо - дар даврони Истиқлоли давлатии Тоҷикистон низ идома дорад. Ҳоло дар ҷумҳурии азизамон бузургтарин ва мухташамтарин китобхона дар Осиёи Марказӣ бунёд шудаасту фаъолияти фарогир ва хирадгустарона дорад. Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳамарӯза хонандагони зиёдеро дар қанор мегирад ва дорони маънавиаш давра ба давра бештар мегардад. Барои ҳар чӣ бештар қалб намудани доираи васеи хонандагон ба мутолиаи китоб, махсусан, ибтиқори маърифатпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ташкилу баргузор намудани озмуни ҳамасолаи «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» такони бузурге бахшид. Сол то сол теъдоди иштирокдорони ин озмун меафзояд. Дар доираи омодагӣ ба ин озмун ва тайёри хидоят намудани шогирдан ба он омӯзгорони мактабҳо пайвасти ҷидду ҷаҳд менамоянд ва аз роҳу усулҳои пурсамари ташвиқот пурсамар истифода мекунанд. Бо ин ҳама, мебошад, ки дар тамоми таълимгоҳҳо таблиғи китобу китобҳои пурҷозибаву рангинтару бавусъаттар бошад. Бо ин ҳадаф тавзеҳи гуфтаҳои бузургон дар бораи китоб, ташкили дарсҳои тарбиявӣ дар ин мавзӯ, созмонбахшии саёхатҳо ба китобхонаҳову нашриётҳо, вохӯри бо аҳли адаб... хеле манфиатбор хоҳад буд. Меҳроҳам гуфтаи хикматборе дар ситиши китоб поёнбахши ин навиштаи мухтасар бошад: «Дар оғӯши китобҳо ҳар шахс худро хушбахтарин дар олам эҳсос менамояд».

Раҳима КАБУТОВА,
омӯзгори забони англисии
мактаби № 90-и ноҳияи Сино

► ЧОРАБИНИ

Дар боғи истироҳатӣ - фароғатии шаҳри Кӯлоб бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бахшида ба Рӯзи байналмилалӣ хифзи кӯдакон, ҷорабиниҳои идона баргузор гашт. Орзу Ҳамидиён, муовини раиси шаҳр ҷамъомади тантанавиро оғоз бахшид.

Имсол ба муносибати санаи мазкур дар доираи тадбирҳои «Як ҳафтаи ҳаёти кӯдакон» дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ озмуни

Олами рангину зебо

«Навраси сохибистеъдоди бехтарин»-ро аз рӯйи номинатсияҳои «Расоми бехтарин», «Ровии бехтарин», «Дастони мохир», «Сарояндаи бехтарин», «Иштироқкори бехтарин», «Шеърҳои бехтарин», «Рақос (а)-и бехтарин», «Навозандаи бехтарин» ва виқторинаи маҳфилҳои саволу ҷавоб созмон дода шуд.

Шариф АБДУЛҲАМИД,
«Омӯзгор»

НИЗОМ

Чунонки маълум аст, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳури барои давраи то соли 2030 ва нақшаи миёнамуҳлати он барои солҳои 2021-2023 тасдиқ ва мавриди татбиқи пешниҳод гардидааст. Дар хусуси муҳтавою ғоя ва ҳадафу вазифаҳои асосии ин ҳуҷҷати муҳим сӯҳбате ороистем бо сардори раёсати иқтисод ва банақшагирии Вазорати маориф ва илми кишвар Бадриддин Музаффаров.

- Муаллими муҳтарам, нахуст мехостем дар хусуси марҳалаҳои таҳия, коркард ва қабули Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳамчун ҳуҷҷати меҳварӣ дар баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот маълумот бидиҳед.

- Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳамчун ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва илм бо ҷалби мушовирони байналмилалӣ ва ватанӣ таҳия шу-

тар ба сифати таҳсилот, инчунин, малакаҳои касбӣ ва салоҳиятҳои зоҳир мегардад, ки ҷавонон ва калонсолон дар ҷараёни таҳсилот ба даст меоранд. Дар шароити тағйирёбии фазои иқтисодӣ, таъсири омилҳои беруна ва демографӣ, таҳсил дар тамоми тӯли ҳаёт бо вазифаи асосии шаҳрвандони ҷумҳури табдил меёбад.

- Стратегияи миллии рушди маориф (СМРМ) барои то давраи соли 2030 чӣ тавр, бо кадом тарзу роҳҳо татбиқ карда мешавад?

- Раванди амалӣ намудани СМРМ якҷанд омил (ё унсур)-ро дар бар мегирад:

шаклҳои алтернативӣ ва инклюзивии таълим ва нигоҳубин, тақмили имкониятҳои физикии инфрасохтор дар ҳамаи зинаҳои таълим, таъмини муҳити иҷтимоии беҳатар, дастгирӣ ва таълими фарогир, баланд бардоштани риояи гигиенӣ дар зинаҳои таълим, фарогирӣ ба таҳсилоти миёнаи умумӣ, алаҳхусус, барои духтарон дар деҳот, татбиқи идоракунии электронӣ ва воситаҳои таълими электронӣ дар таҳсилоти ИК, МК ва донишгоҳҳо ва васеъ намудани фарогирии духтарон ба ихтисосҳои технологӣ ва техникӣ дар донишгоҳҳо вобаста мебошад. Яке аз дигар самтҳои ислоҳот дар СМРМ идоракунии ва маблағгузори соҳаи маориф махсус меёбад, ки ба ҳавасмандкунии сармоягузори хусусӣ барои дастгирии ислоҳоти соҳа, тақвияти системаи иттилоотии идоракунии маориф, баланд бардоштани самаранокии таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, заминаҳои гузариш ба таҳсилоти

маориф чиро дар бар мегирад? Ва боз: мехостем моҳияти нақшаи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлатро, ки дар СМРМ омадааст, фаҳмонда медодед.

- Чорҷӯбаи стратегияи ислоҳоти маориф барои давраи то соли 2030 равандҳои татбиқ (ичро)-и нақшаи миёнамуҳлатро дар бар гирифтааст, ки он дар ниҳояти кор ба амалишавии нақшаи дарозмуҳлати СМРМ барои то соли 2030 оварда мерасонад. Мусаллам аст, ки нақшаи дарозмуҳлат таъмини дастрасии баробар ва иштирок дар таҳсил дар тамоми зинаҳои таҳсил барои ҳама дар тӯли зиндагӣ ба шумор меравад. Дар нақшаи миёнамуҳлат иҷрои ин тадбир ба таври зер инъикос ёфтааст: васеъ кардани фарогирӣ ва дастрасӣ ба таҳсилоти босифати рушди барвақтии кӯдак, беҳтар намудани ҳавасмандӣ ва дастрасӣ ба таҳсилоти касбӣ, техникӣ, дастрасӣ ба таҳсилоти олиӣ касбӣ, густириш ва татбиқи низомии таълими давом-



лиятдошта, масоили ташаққул ва инкишофи баъди механизми миллии ҷорӣ кардани ХРУ ва муайян кардани мушкилот дар ин роҳ низ меистанд. Барои истифода кардани низомии мониторинг ва баҳодихии амалкунандаи ноил шудан ба натиҷаҳои миёнамуҳлат, дарозмуҳлат ва ҷорӣ зарур аст, ки хайати кадрӣ тайёр карда шуда, ташаққули мақомот (институтҳо)-и

Заминаи боэътимоди маорифи кишвар

дааст. Гурӯҳи кории вазорат тибқи фармоиши вазирӣ маориф ва илми ҷумҳури аз 13.05.2019, №2617 таъсис дода шудааст. Лонхаи Стратегияи мазкур аз ҷониби гурӯҳи корӣ бо иштироки бевоситаи конунгузорон, мутахассисони соҳа, ҷомеаи шаҳрвандӣ, коршиносон ва олимони муаррифӣ ва мавриди таҳлили баррасии ҳамачониба қарор гирифта, тақмили ёфт. Стратегияи миллии рушди маориф мақсад ва вазифаҳои татбиқи миёнамуҳлат ва дарозмуҳлатро бо мақсади тамоюл ва самтҳои афзалиятноки соҳа муайян месозад.

- Мегуфтаед, ки мақсад ва вазифаҳои Стратегияи ҳамчун ҳуҷҷате, ки дурномаи ислоҳот дар соҳаи маорифро мушаххас муайян месозад, аз чӣ иборат аст?

- Бояд зикр намуд, ки Стратегияи миллии рушди маорифи ҚТ барои давраи то соли 2030 нақшаи маорифро ҳамчун манбаи асосии рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони он муайян намуда, вазии ҷорӣ соҳаи маориф, мушкилоту талаботи он ва ҳамзамон, мақсаду вазифаҳои рушди соҳаро дар бар мегирад. Мақсади асосӣ ва дарозмуҳлати Стратегияи миллии рушди маорифи ҚТ барои давраи то соли 2030 бунёди низомии самараноки маориф аст, ки имконияти фарогир (инклюзивӣ) ва баробарро барои инкишофи қобилият, рушди зеҳнӣ, таъмини шугл ва беҳтар намудани некуаҳволии аҳолии кишвар муҳайё месозад. Стратегияи дарозмуҳлати соҳаи маориф ба бартарихҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҚТ, ки дар Стратегияи миллии рушди маорифи кишвар барои давраи то соли 2030 инъикос ёфтаанд, таъки карда, ба мақсад ва вазифаҳои ҳадафҳои рушди устувор барои солҳои 2015-2030 мутобикат мекунад. Вазифаҳои банақшагирии стратегӣ аз муайян кардани ҷараёнҳои калидӣ ва афзалиятноки раванди ислоҳот тавассути мушаххас намудани имконият ва мушкилот дар партави рушди иҷтимоию иқтисодӣ иборат мебошад. Ҳадафи ислоҳот ба вучуд овардани чунин низомии таҳсилоти босифат ва дастрас барои ҳамаи шаҳрвандон дар тӯли ҳаёт аст, то ки иқтисодидеги кишвар бо кормандони босалоҳияти мутобик ба инфрасохтор ва технологияҳои муосиру инноватсионӣ таъмин гардад. Тибқи Стратегияи таваҷҷуҳи беш-

1. Нақшаи миёнамуҳлати амали соҳаи маориф барои солҳои 2021-2023, ки иборат аз 147 тадбири ба нақша гирифташуда (ба арзиши 5476,6 миллион сомонӣ) дар давоми 3 сол мебошад.

2. Матритсаи нишондиҳандаи асосии амал барои солҳои 2021-2030, иборат аз 92 нишондиҳандаи самаранокӣ (аз ҷумла, 67 нишондиҳандаи микдорӣ ва 25 нишондиҳандаи сифатӣ) ва нишондиҳандаҳои мобайнӣ барои ҳар як марҳалаи татбиқ иборат аст.

3. Ҳисоботи мунтазам дар бораи татбиқи Стратегия ва вохӯриҳои шарикони рушд бо Вазорати маориф ва илми кишвар (дар асоси омӯзиши муштараки қаблан гузаронидашуда).

4. Арзиши татбиқи Стратегия дар асоси якҷанд сенария.

5. Нақшаи коммуникатсионӣ, ки ҷадвали кор ва фаъолияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиятро барои огоҳ кардани бенефитсиарҳо ва ҷонибҳои манфиатдорӣ миллии дар бораи дидгоҳ ва самти ягонаи ислоҳот дар соҳаи маориф муайян мекунад.

- Дар ин замина, ҳуб мешуд дар бораи сохтор ва мундариҷаи Стратегия ва самтҳои асосии ислоҳот, ки дар ин ҳуҷҷати муҳим инъикос ёфтаанд, муфассалтар андешаҷойро баён намоед.

- Стратегияи миллии рушди маориф барои солҳои 2021-2030 аз панҷ боб: мақсади асосӣ ва вазифаҳои стратегия, вазии иҷтимоию иқтисодӣ ва заминаи мезёрӣ- ҳуқуқӣ, чорҷӯбаи стратегияи ислоҳот, самтҳои калидии ислоҳот ва муқаррароти хотимаӣ иборат мебошад.

Дархусуси сохтор ва мундариҷаи СМРМ ҳарф зада, аз унсурҳои асосии ҳамоҳангсозии ислоҳот дар давраи то соли 2030 бояд ёдовар шуд, ки баланд бардоштани потенциал ва тақмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф, тақвияти системаҳо ва равандҳои тичоратӣ дар сатҳи марказӣ ва маҳаллӣ, тақмили инфрасохтор ва сохтани синфхонаҳо ё муассисаҳои таълимии нав, бознигарии санадҳои мезёрно ҳуқуқӣ дар соҳаи маориф ва тақвияти идоракунии захираҳои инсонӣ ва назорат дар бахши маорифро дар бар мегирад. Самтҳои асосии ислоҳот дар стратегия ба омилҳои, чун вусъат додани



12-сола, коркарди нав ва инноватсионии механизмҳои маблағгузорӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, оптимизатсияи инфрасохтори мактаб (яъне ҳалли мушкилоти мактабҳои хурд), тақмили ихтисоси роҳбарони мактабҳо (директорон, муовинони онҳо ва ғ.), истифодаи беҳтари далелҳо дар қабули қарорҳо ва таҳияи сиёсат дар соҳаи маориф, тақвияти захираҳои инсонӣ барои идоракунии ва назорат аз болои ислоҳоти соҳа, васеъ намудани мустақилияти МТОК, татбиқи механизми маблағгузори сарикасӣ дар таҳсилоти касбӣ, интегратсияи технологияҳои рақамӣ ба менеҷмент ва арзёбии сифат ва ҳамгирони амнияти мактаб ба рушди устувор ва сиёсати коҳиши хатар аз офатҳо мусоидат хоҳад кард. Агар СМРМ то соли 2020-ро бо СМРМ то соли 2030 ба таври муқоиса аз назар гузаронем, мушоҳида мекунем, ки дар Стратегияи миллии рушди маориф барои то соли 2030 афзалият хеле зиёд аст. СМРМ барои то соли 2030 се марҳилаи амалишавиро дар тӯли 10 сол дар бар мегирад.

Дар стратегияи мазкур чаҳорҷӯбаи ислоҳоти стратегӣ дохил карда шудааст, ки дар ҳуҷҷати ҳамномаи қаблӣ (то соли 2020) ин чаҳорҷӯб мавҷуд набуд. Дар СМРМ барои то соли 2030 таҳсилоти инклюзивӣ ба ҳар як сатҳи таҳсилот ворид карда шуда, матритсаи ҳамачониба ва воқеии ҳавфҳо таҳия шудааст.

- Шумо дар бораи чорҷӯбаи стратегияи ислоҳоти маориф, ки ба Стратегияи миллии рушди маориф барои то соли 2030 дохил карда шудааст, ҳарф заед. Тавзеҳ медодед, ки чорҷӯбаи стратегияи ислоҳоти

дор барои ҳама, таъмини фарогирии таҳсилот барои ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ, коҳиши сатҳи хорич шудани хонандагон аз муассисаҳои таълимӣ ва таъмини шароити беҳатар ва мусоиди иҷтимоӣ барои таҳсил дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва илм. Ба нақшаи дарозмуҳлат, инчунин, тақвияти низомии самараноки идораи соҳаҳои маориф ва илм шумил гардидааст, ки ҷиҳати амалишавии он тибқи нақшаи миёнамуҳлат чунин қорҳоро, инсли таҳкими ҷараёни ҳамоҳангсозии ислоҳот дар соҳаи маориф ва илм, истифодаи дурусти маълумоти ҷамъоваришуда ва ҷараёни қабули қарорҳо дар ҳамаи зинаҳои соҳаҳои маориф ва илм, таҳкими низомии идораи молияи давлатӣ дар соҳаи маориф, аз ҷумла, робитаи ислоҳот бо маблағгузорӣ, ҷорӣ намудани низомии самарабахши мониторинг ва арзёбии татбиқи ислоҳоти сохторӣ ва институтсионалӣ дар соҳаҳои маориф ва илм бояд анҷом дода шавад.

- Дар сӯҳбати мо дар бораи механизми мониторинг ва баҳодихӣ ба СМРМ то давраи соли 2030 сухан рафт. Ин чӣ гуна механизм аст?

- Воқеан, соли 2016 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи миллии рушди ҷумҳуриро барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул намуд, ки дар он самтҳои асосии ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор (ХРУ) муайян карда шудаанд. Имрӯз дар назди Ҳукумати кишвар дар баробари мониторинги татбиқи ҳадафҳои стратегияи СМРМ – 2030 ва масъалаҳои милликунонӣ, инчунин, вазифаҳои ҷорӣ намудани ҳадафҳои рушди устувор (ХРУ) ба соҳаҳои афза-

давлатӣ оғоз ёбад, яъне бояд дастурҳои вазифавӣ, усулҳои қор, таҳияи дархостҳо барои гузаронидани баҳодихӣ ва ғайра омода карда шаванд. Дар умум, мутобики Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, мониторинг ва баҳодихӣ яке аз воситаҳои асосии назорат ва иҷрои СМРМ боқӣ мемонад. Раёсати иқтисод ва банақшагирии Вазорати маориф ва илми ҷумҳури барои фаъолияти низомии мониторинг ва баҳодихии соҳаи маориф сафарбар шудааст. Ҷорӣ намудани низомии мониторинг ва баҳодихии амалкунандаи давра ба давра мегузарад. Давраи аввал, соли 2021 бо оғози иҷрои Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 роҳандозӣ карда мешавад. Ин давра бояд ба низомии коммуникатсионии мавҷуда таъки карда, таҷриба ва амалияи истифодаи баҳодихӣ ва мониторинги ба индикаторҳои Стратегияи вобастаро ташаққул намудани мониторинг ва баҳодихӣ 4 солро дар бар мегирад. Дар ин давра, бояд дар сатҳи ҷумҳури гурӯҳи мақсадноки мутахассисонро таъсис дода, тарзи тайёр кардани ҳисоботи мониторингро ба вучуд овард. Гурӯҳҳои мақсадноки мутахассисон оид ба мониторинг ва баҳодихӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба дастгирии Вазорати маориф ва илми ҷумҳури ташкил карда мешаванд. Давраи дууми ҷорӣ намудани низомии мониторинг ва баҳодихӣ аз соли 2025 оғоз меёбад, ки дар ин давра ченақҳои иловагии мониторинг ва баҳодихӣ ба роҳ монда мешавад, зарурати дар бахши мониторинг ва баҳодихӣ гузаронидани таълим ва тақмили ихтисос, баҳодихии намоёндагони минтақаҳо пеш меояд ва ҳамзамон, маводи методӣ ва дастурҳо ташаққул меёбад. Дар ҳамаи давраҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои мезёрно методии гузаронидани низомии мониторинг ва баҳодихиро барои минбаъд, дастрас шудан ба мустақилона таҳия намудани асосҳои мезёрно ҳуқуқӣ, нишондод, баҳодихӣ ва танзими таркибии онро таъмин менамояд.

Мусоҳиб Шодӣ РАҶАБЗОД,
«Омузгор»



Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон масъалаҳои муҳими илмӣ дар асарҳои занон-олимони тоҷик баррасӣ шуданд.

► МУЛОҲИЗА ВА ПЕШНИҲОД

Мақолаи банда дар ҳошияи мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонони кишвар бахшида ба Рӯзи ҷавонон (21.05.2021) рӯйи қоғаз омад.

Банда собиқадори меҳнат ҳастам, тамоми фаъолияти кориамро ба тарбияи насли наврас ва таълими фанҳои химия ва биология бахшидаам.

Президенти муҳтарам ба ду нафар баромадкардагон мурочиат намуда пурсиданд, ки барои бехтар аз худ кардани фанҳои дақиқ чӣ бояд кард?

Меҳоҳам андешаҷамро дар мавриди саволи Пешвои миллат баён кунам.

1. Аксаран омӯзиши ҳамаи фанҳо аз синфҳои поёни оғоз

мондаанд. Ва хеле кам. Дар чунин вазъ машғулиятҳои амалӣ ва таҷрибаҳои лабораториро чӣ гуна бо барномаҳои таълимӣ мувофиқ гузарондан метавон? Худи ҳамин сол ман дар синфи VIII барои ҳосил кардани оксиген аз дорухона перманганати калий ва аз мағоза спирт (этанол) харидорӣ кардам. Перманганати калийро 5 - граммӣ мефурӯхтанд. Спиртро баъди харидорӣ ба лампаҷаи спирти рехтем, ки бо алангаи паст сӯхт. Ва бояд гӯям, ки на ҳамаи омӯзгорони химия чунин хавсала доранд, ки ба хонандагон мавҷудияти оксиген, чамбкунӣ ва дигар хосиятҳои онҳоро нишон диҳанд. Ҳама медонанд, ки аз ҳазор назария як амалия бехтар аст! Барои дигар машғулиятҳои амалӣ ва таҷрибаҳои лабораторӣ низ чунин корҳо ба сомон расонида

► 1 ИЮН – РӯЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶИФЗИ КӯДАКОН

Кӯдакон ва ҷимояи ҳуқуқҳои онҳо

Ҳамасола, яқуми июн, дар тамоми дунё Рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. Ин рӯз бори аввал, моҳи ноябри соли 1949 бо қарори Иҷлосияи Федератсияи байналмилалии демократии занон ҷашн гирифта шуда, соли 1950 дар 51 кишвари ҷаҳон таҷлили он ба ҳукми анбана даромад.

Дар Тоҷикистон ба тарбияи кӯдак ва рушди тарзи ҳаёти солими насли наврас, таълиму тарбияи онҳо аҳамияти махсус дода мешавад.

Соли 1989 Созмони Милали Муттаҳид санади аз ҳама муҳими байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак – Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдакро қабул намуд, ки он аз се қисм ва 54 модда иборат аст. Дар моддаи 2-и Конвенсия зикр гардидааст, ки “Давлатҳои аъзо тамоми ҳуқуқҳои дар ин Конвенсия пешбинигардида нисбат ба ҳар як кӯдаке, ки дар доираи ҳуқуқҳои онҳо қарор дорад, бидуни ягон таъбир, сарфи назар аз наҷод, ранги пӯст, чинс, забон, дин, ақидаи сиёсӣ ва ақидаи дигар, асли миллӣ, этникӣ ё иҷтимоӣ, вазъи молӣ, вазъи саломатӣ ва таваллуди кӯдак, волидайн ё сарпарастии қонунии ӯ ё ягон ҳолатҳои дигар эҳтиром ва таъмин менамоянд”.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин Конвенсия мавриди амал қарор дошта, фаъолиятҳои зиёдеро дар ин самт амалӣ мегардонад. Аз ҷумла, лонҷаи “Хизматрасониҳои маҷмӯӣ барои модар ва кӯдак”- и назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи кӯдаконро дар мадди аввал қарор медиҳад. Дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон кӯдакони дар шароити ниҳоят мушқил зиндагидошта ҳастанд ва ба ин гуна кӯдакон мебошад тавачҷуҳи махсус зоҳир намуд. Солҳои охир дар пайи даргириҳои дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳон кӯдакони зиёде ҳалок шуда, як қисми онҳо бесарпаноҳ ва ё аз оилаҳои худ маҳрум гаштаанд. Барои ҷимояи кӯдакон ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд кӯшиши ҳамаҷониба намуда, ҳамаи қорҳои заруриро ҷиҳати ҷимояи насли наврас анҷом диҳад. Рушди минбаъдаи миллат, ҷомеа ва давлат маҳз аз тарбияи дурусти кӯдакону

ҷавонон вобаста мебошад. Барои тарбия ва ҳифзи насли наврас нақши оилаи онҳо нисбат ба дигар кишри ҷомеа муқаддматару муҳимтар мебошад. Тарбияи дурусти кӯдак



кӯдаконро дар мадди аввал қарор медиҳад.

Дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон кӯдакони дар шароити ниҳоят мушқил зиндагидошта ҳастанд ва ба ин гуна кӯдакон мебошад тавачҷуҳи махсус зоҳир намуд. Солҳои охир дар пайи даргириҳои дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳон кӯдакони зиёде ҳалок шуда, як қисми онҳо бесарпаноҳ ва ё аз оилаҳои худ маҳрум гаштаанд. Барои ҷимояи кӯдакон ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд кӯшиши ҳамаҷониба намуда, ҳамаи қорҳои заруриро ҷиҳати ҷимояи насли наврас анҷом диҳад.

Рушди минбаъдаи миллат, ҷомеа ва давлат маҳз аз тарбияи дурусти кӯдакону

дар асоси дониш, ҷаҳонбинӣ, мафкура ва эътибору эҳтиром, инчунин, арзишҳои маънавии падару модар сурат гирифта, бад-ин васила, шахсияти ӯ ташаккул меёбад. Ҳар як оила, ки меҳоҳад фарзанди донишманд ва пешқадам ба воя расонад, дар тарбияи ӯ вақти бештари худро бояд сарф намояд. Мақсади асосии қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” низ ҳамин аст, ки ҳар як падару модар ояндаи фарзанди худро фикр карда, дар тарбияи ҳамаҷонибаи онҳо саъю кӯшиш намоянд.

*Нусратбек ШОМИРЗОДА,
омӯзгори мактаби №1,
ноҳияи Кӯҳистони Мастҷоҳ*

► МАКТАБИ НАМУНАВӢ

Боргоҳи донишу хирад

Мактаби ман дар байни ду деҳа: Қизил Тоҷикистон ва Андреев ҷойгир аст. Ҳоло ин ду деҳа бо ҳам пайасти гардида, Асадулло ном гирифтаанд. Асадулло Саъдуллоев солҳои зиёд сарҷӯпони хоҷагии деҳқонии ба номи Ниёзмухаммад Бегов буд. Барои меҳнати софдилона ва марди наққор буданаҳ аҳли деҳа қарор доданд, ки ба макони зисташон номи ӯро гузоранд.

Мактабамро соли 1936 муаллими покзамир Мухтор Ҳоҷаев намангонӣ ҳамчун муассисаи ибтидоӣ ташкил намунадаву то соли 1950 вазифаи мудирии мактабро бо сари баланд иҷро кардааст. Ин омӯзгори асил ду бачаи бепарасторро ба фарзандӣ қабул намуда, ба воя расондааст. Таҳсил дар ин боргоҳ бо ду забон: тоҷикӣ ва ўзбекӣ сурат мегирфт. Соли 1954 бо сабаби камшумор будани хонандагони ўзбекзабон таҳсил пурра ба забони тоҷикӣ гузашт.

Мухтор Ҳоҷаев ягона тоҷикӣ буд, ки соли 1921 дар қор Анҷумани X - и РКП(б) болшевикон дар шаҳри Москва иштирок кардааст.

Мактаби ман соли 1958 ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ табдил дода шуда, рақами 33-ро гирифт. Он дар қорҳои «Коммунизм» - и ноҳияи Кагановичобод (баъдтар Қорҳои Колхозобод ва айни ҳол Қалолитдини Балхӣ) ягона мактаби миёна ба шумор мерафт ва аз панҷ деҳа фарзандони меҳнатқашон ба таълим фаро гирифта мешуданд.

Ин боргоҳи донишу як профессор, як доктори илмҳои иқтисодӣ, чор номзади илм, як навишанда, ду шоиру ду рӯзноманигор, шаш вакили Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дувоздаҳ

вакили маҷлиси халқии вилоятӣ, бисту панҷ вакили маҷлиси халқии ноҳиявӣ, сиву ҳашт вакили ҷамоатҳои деҳот, ду генерал, чор полковник, чор раиси ноҳия ва ду устоди пахта хатм намудаанд.

Ҳамчунин, дар ин муассисаи ҳамсари меҳробони Пешвои миллат Азизмоҳ Асадуллоева ва директори генералии ҚСШК «Ориёнбанк» Ҳасан Асадуллозода таҳсил намудаанд.


Дар қатори муаллимон ва омӯзгорони бешумор ҷавонмарди таҳҷойӣ Ҳайдар Пирматов низ ба таълиму тарбияи насли наврас қарор бафта, зиёда аз сӣ сол (аз соли 1965 то соли 1995) иҷрои вазифаи директори мактабро бар дӯш дошт ва ба се насли сокинони деҳа дарси адабу инсондӯстиву одамгарӣ омӯзонд.

Бо ғамҳорӣ ва дастгирии бевоситаи Пешвои муаззами миллат соли 2015 бинои сеошёнаи мактаби нав барои 1500 хонанда бо тамоми таҷҳизот ва шароити созгор ба истифода дода шуд. Айни замон ин ҷо 80 нафар омӯзгори соҳибтаҷриба дар синфхонаҳои бархаво машғули тадрис мебошанд.

Мактабам шоҳиди ташрифи шахсонаи маъруфу намоёни ҷумҳурӣ, аз қабили адибон Пулод Толис, Юсуфҷон Ақобиров, Ҳабибулло Файзулло, бастакори машҳур Абдуфаттоҳи Одина гардидааст. Ин меҳмонони олиқадр бо шогирдон вохӯриҳои хотирмон гузаронида, бобати ватандӯстиву худшиносӣ ва арҷ гузоштан ба таърихи макону миллат панду андарзҳои таъсирбахш баён намудаанд.

*Зариф ҒУЛОМ,
нависанда*

Таълими химия такмил меҷӯрад



мегардад, вале таълими химия аз ҳама баъд, аз синфи 8 сар мешавад, ки ба назари мо, хеле дер аст.

2. Ба таълими химия соатҳои хеле кам (дар синфҳои VIII, IX ва X 2 соат) ва фақат дар синфи XI 3 соат ҷудо карда шудааст. Дар забони тоҷикӣ 35 ҳарф мавҷуд аст ва омӯхтани он аз синфи яқум шурӯъ мешавад. Дар вақти омӯзиши химия ба 118 элемент, ё ба истилоҳ, «алифбои химия» шинос мешаванд, ки аз як ё ду ҳарфи лотинӣ ё юнонӣ гирифта шудааст ва барои омӯзиши аломат, формула, ном ва талаффузи онҳо вақт хеле кам менамояд.

3. Барномаҳои таълими фанҳои химия низ ҷавобгӯи талабот нестанд ва мутаассифона, қариб ҳар сол дигаргун мешаванду ба китобҳои дарсӣ мувофиқат наметунанд. Барои мисол, дар синфи нӯҳ 11 соат (қариб ду моҳи охири соли таҳсил) дарсҳои химияи органикӣ омӯхта мешавад ва ҳамин дарсҳо такроран дар синфи X боз таълим дода мешаванд.

4. Масъалаи қорумро аз боби сухани омӯзгори химияи ДДОТ ба номи С. Айни оғоз менамоям, ки дар ҳамаи ҷамоати ҷавонон изҳор кард: қорҳои берунасинфиро дар амалия мувофиқ қунем.

Бояд гуфт, ки имрӯз чанде аз асбобҳо, реактивҳое, ки дар кабинетҳои фанҳои химия нигоҳ дошта мешаванд, аз даврани Иттиҳоди Шуравӣ боқӣ

мешавад.

Зарурати гуфтани як масъалаи дигарро бамаврид меҳисобам. Соҳибқорони мо аз Чин реактивҳои химиявӣ ба кишварамон меоранд. Ҳамаи навиштаҷоти этикетҳо бо забони чинӣ буда, барои аксарият номафҳуманд. Бинобар ин, аз гузаронидани баъзе машғулиятҳои амалӣ ва таҷрибаҳои лабораторӣ худдорӣ мекунем. Кӣ медонад, ки дар бастаҳо чӣ чой додаанд?!

5. Яке аз сабабҳои дигар нарасидани кадрҳои баландихтисос аст. Дар аксари муассисаҳои таълимӣ дарсҳои рӯякӣ аз тарафи омӯзгорони ғайриихтисос гузаронида мешаванд. Методикаи дарсдиҳӣ ва методикаи ҳалли мисолу масъала ва муодилаҳоро наметунанд.

6. Ба омӯзгорони мо адабиёти илмӣ ва методӣ намерасад. Омӯзгороне, ки китоби химия менависанд, мисолу масъалаҳоро аз китобҳои дигар забонҳо меқўчонанд. Равиши методикаи ҳалли масъалаҳоро барои омӯзгорони ҷавон ва хонандагон нишон наметунанд.

7. Дар баробари ҳамаи ин, қорҳои ташвиқотӣ – тарғиботӣ, қорабинҳои илмӣ, конференсҳо, семинарҳо, курсҳои баландбардори иختисос рӯякӣ гузаронида шуда, масъалаҳои асосӣ яқтар фа менамоянд, муҳокима қарда наметунанд...

*Бадриддин ҲОЛИҚОВ,
Аълоҷии маорифи Тоҷикистон,
ноҳияи Файзобод*

▶ КИТОБИЁТ

Дар адабиёти тоҷик чеҳраҳои зиёди адабие ҳастанд, ки ҳанӯз ҳам осори онҳо барои хонандаи тоҷик ошно нест. Бо ба вучуд омадани имконот ва шароити созор тадриҷан ашъори шоирони классики форсӣ тоҷик мавриди омӯзиш қарор мегиранд. Бадри Чочӣ аз ҷумлаи шоирони барҷаста бошад ҳам, то имрӯз ашъори ӯ барои хонандаи тоҷик муаррифӣ нашудааст.

Бори аввал матни илмию интиқодии «Девони Бадри Чочӣ» (Душанбе – 2020, 376 сах.) зери назари профессори зиндаёд Худой Шарифзода бо пешгӯфтор ва тасхеҳи адабиётшинос, номзади илмҳои филологӣ Фаҳриддин Ҳайдаров омода ва бо хатти ниёгон пешкаши хонандагон гардид. Бадри Чочӣ шоири бузурги охири қарни сздаҳум ва аввали чордаҳуми милодӣ мебошад ва нашри комили интиқодии девони ӯ нахустини маротиба дар Тоҷикистон сурат гирифтааст. Саҳми ӯ дар рушду такомули

Ҳиндустон таҳлил менамояд. Ба таъбири Ф. Ҳайдаров, «Қобили зикр аст, ки адабиёти форсӣ қабл аз вуруди Бадри Чочӣ ба ин сарзамин (Ҳиндустон дар назар аст – Н. Н., Н. О.) рушду такомули беандоза дошт ва ҳавзаҳои гуногун дар нуқоти мухталифи Ҳиндустон машғули фаъолият буданд. Воқеан, нақши ин ҳавзаҳо дар пешрафт ва камали чеҳраҳои боқариха ниҳоят ҷашмрас буданд. Бавижа, ҳавзаи Дехлӣ дар шимоли Ҳиндустон дар ин боб қобили тазаккур аст. Чолиби тавачҷух аст, ки аксар салотини Дехлӣ худ аз ада-

мон будааст».

Донишманди тоҷик Холиқ Мирзозода соли вуруди шоирро ба Дехлӣ 1332 зикр намудааст ва иллати ҳичрати вайро вазъи душвори сиёсӣ донистааст, ки бар асари салтанати истиқроргаронаи мугул ба вучуд омада буд.

Фаҳриддин Ҳайдаров ба ин андеша аст: «Аз ишороти шоир бармеояд, ки вай дар хилоли зиндагӣ мусофиратҳои зиёде доштаву дар кишварҳои мухталиф сукунат варзидааст, вале тибқи навиштаи муҳаққиқон ӯ ҳаргиз пеши касе сари таъзим фуру наёвардааст ва хидматгӯро ҳеҷ касе набудааст. Танҳо Султон Муҳаммад буда, ки хидмат дар дарбораш раванди зиндагиву рӯзгори Бадри Чочиро қомилан дигаргун сохтааст.

Ф. Ҳайдаров баъди омӯзишу мутолиоти зиёди осор ба хулосае мерасад, ки айёми туфулият ва овони ҷавонии шоир

▶ ТАРБИЯ ДАР ОИЛА

Сарғаҳи ташаққули шахс

Оила муҳимтарин восита ва сарчашмаи тарбияи шоистаи насли наврас буда, фарзандонро ба ҳаёт ва фаъолияти воқеӣ тайёр мекунад. Мақсадҳои муҳиме, ки ҷамъият дар назди мактаб гузоштааст, аз тарбияи оилавӣ вобастагии ҷиддӣ дорад.

Вазифаи оила аз он иборат аст, ки бояд дар баробари дигар қорҳои хонавода таъкили оқилонаи фаъолияти кӯдакро таъмин созад, ёрӣ расонад, ки ӯ таҷрибаҳои мусбат ва судманди насли калонсолро аз худ карда, дар фаъолият, одад ва муносибат таҷрибаҳои фардӣ гирд оварад.

Дар санадҳои соҳаи маориф ва махсусан, дар Қонуни ҶТ «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» асоситарин вазифаҳои падару модарон қайд карда шудааст: оила бояд шароити заруриро ба вучуд оварад, ки баҷагон сари вақт соҳиби маълумоти миёна гашта, ба ин ё он касбу қор тайёр шаванд; баҷагонро бо рӯҳияи ахлоқӣ ҳамида тарбия намояд; онҳоро ба малакаҳои меҳнатӣ одад қунонда, нисбат ба моликияти ҷамъиятӣ эҳтиёткор буданро ёд диҳад; нисбат ба саломатии кӯдак ҳамеша ғамхорӣ зоҳир намуда, барои аз ҷиҳати ҷисмонӣ ҳамаҷиҳа инкишоф ёфтани ӯ тамоми шароитро муҳайё созад.

Дар оила зери таъсири тамоми хусусиятҳои ҳаёти оилавӣ равиши маънавияи ҷамъиятӣ, майлу рағбату ҷабҳан равонии насли наврас ташаккул меёбад. Ҳамин аст, ки баҷагон аз рӯи марому мақсади худ, кӯшишу муносибатҳои нисбат ба одамон доштани худ, пеш аз ҳама, хислатҳои падару модаронашонро тақрор мекунад. Хулқу ативор ва рафтори шоистаи калонсолон дар оила ба рушди ахлоқии кӯдак ҳамеша ёрӣ мерасонад.

Дар инкишофи талаботи маънавияи ва майлу рағбатҳои баҷагон низ нақши оила бағоят барҷаста аст. Муносибатҳои ҳаррӯзаи қушоду равшани калонсолону баҷагон барои азхудшавии арзишҳои маънавияи имкониятҳои хубе ба вучуд меоранд. Фарзандонро нағз донистану омӯхтани падару модарон имкон медиҳад, ки онҳо аз хурдсолӣ майлу рағбатҳои фардӣ онҳоро ошкор намуда, барои истеъдодҳои худро инкишоф додани онҳо ёрӣ расонанд. Дар хона баҷагон баробари донишу маҳорат ва малакаҳои дар мактаб азхудкардашонро мустақкам намудан соҳиби таҷрибаҳои мустақилонаи қорҳои фикрӣ мегарданд. Китобу маҷалла ва рӯзномаҳои аз китобхонаи хонагӣ дастрас намудаи онҳо, гӯш қардани барномаҳои радиову телевизион ҳамсафари доимии мактаббача дар оила буда, хираду хисси кӯдакро тақмил мебахшанд, боиси васеъ шудани ҷаҳонбинии ӯ мегарданд.

Оила муҳимтарин манбаи ҳиссиёт, баҳодидӣ ва муҳокимаҳои амиқу нозуки маънавияи эстетикӣ мебошад, ки дар асоси он чунин муносибатҳои ҳамидаи инсонӣ, чун муҳаббат, дӯстӣ, ғамхорӣ, ҳурмат қардани калонсолон, амалан кӯшиш намудан барои беҳтарсозии шароити гирду атроф ва худтарбиякунӣ... ташаккул меёбад.

Инкишофи иродаи кӯдак, пеш аз ҳама, дар оила сурат мегирад. Чунки дар ин чо кӯдак мунтазам ба фаъолияти муфид ҷалб ва ба рафъи душвориҳои моддӣу маънавияи одад қунонда мешавад. Маҳз ба воситаи оила кӯдак мазмуни зиддиятҳои хоستانу имкониятҳои воқеӣ оилавино дарк менамояд.

Ҳаёти оилавӣ бо тамоми хусусиятҳои гуногуни психологӣ, маънавияи ва маиншии худ мактаби ҳосе ба шумор меравад, ки дар он батадриҷ одами қомил тайёр қарда мешавад.

Вазифаҳои тарбияи оилавӣ аз вазифа ва мундариҷаи раванди таълими ва тарбиявӣ мактаб ҷудонашаванда бошанд ҳам, дар айни ҳол, ҳар яке аз инҳо дорони махсусиятҳо мебошанд.

Зайнура ЮСУФОВА,
омӯзгори Донишдадаи сайёҳӣ,
соҳибқорӣ ва хизмат

Таҳқиқоти густурда дар бораи Бадри Чочӣ

(«Девони Бадри Чочӣ», матни илмӣ – интиқодӣ, Душанбе – 2020, 376 с.)


қасидаи қуҳани форсию тоҷикӣ ҷашмгир мебошад.

Дар пешгӯфтори китоб муҳаққиқи варзида Ф. Ҳайдаров ҳаёт ва эҷодиёти ин шоири маъруфро бо таъя ба сарчашмаи осори муҳаққиқон мавриди баррасӣ қарор додааст. Пеш аз он ки муҳаққиқ ҳаёт ва фаъолияти эҷодии шоири тавоноро мурур қунад, аввалан, вазъи адабияи сиёсӣ ва иҷтимоии рӯзгори шоирро таҳлил намудааст. Дар бораи авзои адабияи ва фарҳангию иҷтимоӣ дар рӯзгори шоир муҳаққиқони адабиёт, пажӯҳишгарони ватаниву хоричӣ асарҳои зиёд навиштаанд ва зимни таҳлилу баррасӣ ду ҳавзаи адабияи – Мовароуннаҳр ва Ҳиндустонро асосӣ ҳисобиданд. Зеро шоир дар ин ду ҳавза ба камол расидааст. Аввалан, ӯ дар Мовароуннаҳр илмҳои замонаро аз худ мекунад ва бо бад гардидани авзои сиёсӣ ва ҳуҷуми мугулҳо ба ин сарзамин, тарки Осиёи Миёна мекунад. Баъди азобу машаққату саргардонии зиёд ба Ҳиндустон меравад ва дар дарбори Муҳаммад Туглуқшоҳ ба дарёфти унвони Фаҳруззамон сазовор мегардад.

Ба таъкиди Ф. Ҳайдаров, замони зиндагии Бадри Чочӣ яке аз пуршӯбтарин давраҳои таърихи Мовароуннаҳр маҳсуб меёбад. Замоне ки бар асари тохтутози мугулон иқтисоди Мовароуннаҳр ва Хуросон таназзул қард, ба марокизи бузурги адабияи, ки аглаб дар ин сарзамин мавҷуд буданд, хисороти зиёде ворид гашт. Мугулҳо иддае аз аҳли адаб ва фарҳангро, ки дар ин сарзамин ба сар мебуданд, ба қатл расониданд. Танҳо теъдоди андаке ба сарзаминҳои амнтаре фирор намуданд. Аз ҷумла, Бадри Чочӣ, Ибни Нусрати Хучандӣ, Зиёуддини Нахшабӣ ба Ҳиндустон фирор қарданд. Носири Бухорӣ ба Ироқ рафт, Қамолӣ Хучандӣ эъзоми Табрз гардид.

Муҳаққиқ, ҳамчунин, ба анвои шеър дар ин давра тавачҷух намуда, таъкид мекунад: «Яке аз вижагиҳои адабиёти ин давра иборат аз он аст, ки бештари шоирон берун аз дарбори ҳокимони аср зиндагӣ ва эҷод мекарданд». Дар ин маврид муҳаққиқи варзидаи адабиёти форсӣ Шиблӣ Нуъмонӣ менависад: «Шоирони машҳури аср мисли Шайх Саъдӣ, Хоча Ҳофиз, Мавлавӣ, Авҳадӣ, Ибни Ямин иртиботи ҳосе ба ҳеҷ яке аз дарборҳои аср надоранд ва ин рӯҳи озодихоҳӣ ва истиқлол дар суҳанронӣ дамида шуд ва шоире аз қайди ситоишу ину он тааллуқоти бечо ҳалосӣ ёфт».

Таҳлилу баррасии авзои адбии сиёсӣ Ҳиндустон дар ин давра низ дар пажӯҳиши Ф. Ҳайдаров ба таври густурда сурат гирифтааст. Ӯ бо таъя бо осори муътамади пажӯҳишгарони тоҷику форс вазъи ондаврано дар ҳавза



биёту фарҳанги форсӣ оғаҳии қомил доштанд ва бархе аз онҳо шеър ҳам эҷод мекарданд».

Омӯзиши шарҳи ахволу осор ва эҷодиёти Бадри Чочӣ аз нимаи дуюми асри XIX оғоз ёфтааст ва аввалини муҳаққиқ Гийёсиддин Муҳаммади Ромпурӣ мебошад, ки бар қасоиди шоир бо номи «Қошифи асрор» шарҳ навиштааст. Муҳаққиқ Ф. Ҳайдарзода менависад, ки «Перомони зодгоҳи шоир будани шаҳри Чоч (Тошқанди имрӯза) ихтилофи назар нест. Аввал ин ки, Чоч таҳаллус гирифтани шоир гувоҳи матлаб аст. Сониён, аглаби пажӯҳишгарони феҳристи осори мактуби шарҳии китобхонаҳои ҷаҳон мутаваллиди шаҳри Чоч будани адибро таъкид мекунанд».

Дар бораи туфулият ва овони ҷавонии шоир иттилоқи дақиқе дар даст нест. Ва дар осораш низ аз ҷониби вай ишорате нашудааст. Доир ба ҳичрати ӯ ба Ҳиндустон дар манобеи муътабар ақидаҳои мухталиф зикр гардидааст: «Ризоқулихони Ҳидоят санаи ҳичрати шоирро зикр накарда, таъкид намудааст, ки шоир рӯзгоре дар Дехлӣ ба маддоҳии Султон Муҳаммад Туглуқшоҳ ва дигар салотини Ҳинд ба сар бурда ва аз хони эҳсонӣ эшон рӯзӣ меҳӯрда».

Мирхусайни Дӯст ишора намудааст, ки Мавлоно Бадриддини Чочӣ дар давраи ҳукмронии Муҳаммадшоҳи Туглақӣ ба Дехлӣ омад, вале аз навиштаи вай замони дақиқи ҳичрати шоир маълум нест.

Муҳаққиқ Гийёсиддин Муҳаммад чунон гуфтааст: «Бадриддин мутахаллис ба Бадр аст аз шаҳри Чоч, музофоти Турон, ки муаррабаш Шош бошад. Дар санаи ҳафтсаду сию се дар дорухилофати Дехлӣ ворид гашт, мулозим ва надими Султон Муҳаммадшоҳ ибни Гийёсиддини Туглуқшоҳ шуда, мулаққаб ба Фаҳрузза-

дар Осиёи Миёна сипарӣ шудаду улуми замонаро низ дар ин сарзамин фаро гирифтааст. Баъдан бар асари ҳаводиси нохушоҷанди замона, таҳминан, миёни солҳои 728 -733 ҳичрӣ қилои ватан намуда, ба Дехлӣ меояд ва ба ҳайси надими Султон Муҳаммад Туглуқшоҳ баргузида мешавад.

Пажӯҳишгар дар тадвини девони илмию интиқодии Бадри Чочӣ ба чор нусхаи ашъори шоир таъя намудааст, ки нусхаи аввали он дар захираи дастхатҳои Институти шарқшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва се нусхаи дигари он дар захираи дастхатҳои Институти шарқшиносии ба номи Берунии Академияи илмҳои Ёзбекистон маҳфузанд. Бояд гуфт, ки нусхаҳои хаттии девон ва маҷмуаҳои ашъори Бадри Чочӣ дар китобхонаҳои гуногуни ҷаҳон мавҷуданд, ки муҳаққиқ танҳо ба ҳамин чор дастхат дастрасӣ пайдо қардааст. Муҳаққиқ ин нусхаҳоро мавриди таҳлил қарор дода, миқдори қасидаву рубойи ва китъаҳои шоирро муайяну мушаххас ва дар заминаи муқоиса онҳоро баҳогузорӣ қардааст.

Ҳамин тарик, дар заминаи нусхаҳои дастрасшуда, дар девони илмию интиқодии Бадри Чочӣ 72 қасида, 105 китъа ва 40 рубой гирд оварда шудааст. Ҳамчунин, дар охири китоб тавзеҳот дарҷ гардидааст, ки қори хонандаро дар дарку фаҳми ашъори шоир ба таври назаррас осон мегардонад. Мавзӯи қасидаҳои шоирро рӯйдодҳои таърихӣ ва воқеоти замон, тавсифи иморот, ҷашнҳои пуршукӯҳи шоҳона, панду ахлоқ, мазмуну мухтавои шарҳиҳо, илми мусиқӣ ва вижагиҳои он ва инчунин, мадху ситоиши зимомдон дар бар мегирад.

Муҳаққиқ Фаҳриддин Ҳайдаров менигорад, ки «мутолиоту дониши густурда дар риштаҳои мухталифи улуми замон ҷанбаи дигаре аст, ки ба сабуку услуби шоир таъсиргузор будааст. Бадри Чочӣ аз улуми динӣ ва махсусан, Қуръон оғаҳии қомил доштааст. Дар радифи ин, шоир илми нучум, ҳайат, ҳикмат ва мантиқро фаро гирифтааст. Шиноҳти ин ҳама улум ба забони ашъори вай беасар набудааст. Мушқилот ва печидагиҳо дар осораш дида мешавад, ки аз баракати ҳамин ошноист».

Девони илмӣ – интиқодии Бадри Чочӣ даричаи навро барои пажӯҳишгарону адабиётшиносон ва дилбастагонии калони бадеъ мекушояд ва дар ин замина чандин ҷабҳаро барои шиноҳти бештари ашъори шоир мушаххас менамояд.

Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА,
Насриддин ОХУНЗОДА,
«Омӯзгор»

СИМО

Номи наку ёфта аз заҳмати хеш

Махбуба Мӯсохочаева 54 соли умри бобаракати худро дар роҳи таълиму тарбияи шогирдон сарф намудааст. Ӯ хатмкардаи факултаи забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айни мебошад. Ҳамсари муаллима Ф. Абдуллоев низ тамоми умри худро дар роҳи илму дониш сарф намуда, то охирин нафас ҳамчун мудири кафедраи химияи органикӣ дар донишгоҳи мазкур кор кардааст.



Махбуба Мӯсохочаева баъди хатми донишгоҳи фаъолияти омӯзгорияшро ҳамчун муаллимаи забони англисӣ аз мактаб-интернати №1-и шаҳри Душанбе оғоз бахшида, соли 1968 кори худро дар мактаби №62-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт давом дод. Аз соли 1980 то имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №10-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба шогирдон дарс мегуянд.

Омӯзгори садоқатпеша чиҳати соҳибилму соҳибкасб гаштани шогирдашон пайваста заҳмат мекашад. Дарсҳои худро бо навтарин методу усулҳои таълимӣ, мутобик ба синну соли хонандагон ва рушди психологӣ-числомии онҳо мегузаронад.

Хислатҳои неки Махбуба Мӯсохочаева, аз қабилӣ иродатмандӣ, дӯст доштани касби худ, хоксори-ву таҳаммулпазирӣ барои шогирдонро ҳамкасбон мактаби бузургест дар роҳи пурпечуботи зиндагӣ. Агар ягон омӯзгори ҷавон мушкilotи оилавӣ ё касбии худро дар миён гузорад, муаллимаи собикадор ва зиндагидида бо оромии тамкин аз рӯзгори худ мисолҳо оварда, ӯро ба касбу қору зиндагӣ дубора дилгарм мегардонад. Мавсуф худро аз он хушбахт медонад, ки дар оилаи зиёӣ ба воя расидаасту тамоми пайвандонаш таҳсилдидаву соҳибкасбанд.

Устои поквичдону сермахсул Махбуба Мӯсохочаева бар ивази заҳматҳои шабонарӯзияш дар кори таълиму тарбияи насли наврас бо дахҳо диплому ифтихорнома, сипосномаву раҳматнома кадр шудааст, дорандаи нишони “Аълочии маорифи Тоҷикистон” мебошад.

Муаллимаи мушфику ғамхор Махбуба Мӯсохочаеваро аз номи шогирдон ва омӯзгори мактаби №10-и шаҳри Душанбе ба ифтихори 75-умин солгарди умраш муборакбод гуфта, барояш тансиҳатӣ, умри дароз ва толеи баланд таманно дорем.

К. КАРИМОВ,
омӯзгори мактаби №10-и шаҳри Душанбе,
Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон

ТАШАББУСКОР

Чанде пеш яке аз омӯзгоринони фаъол ва соҳибтаҷриба Қосим Давлатзода сардори раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат таъйин гардид. Ӯ фаъолиятро аз бартараф сохтани нуксонҳои ҷойдоштаи соҳа оғоз намуд. Аввалин коре, ки анҷом дод, эҳёи наشري соҳавии назди раёсат – “Шамъи ирфон” буд. Нашри мазкур соли 2000-ум таъсис гардида, дар муддати 15 соли фаъолият ҳамчун оинаи фаъолияти омӯзгоринони шаҳр, манбаи паҳн наму-

дони раёсат он як муддат аз назар дур монд. Марди маорифпарвару адабиётдӯсту Қосим Давлатзода дастур дод ва мусоидат кард, ки наشري омӯзгорон аз нав ба нашр расонада шавад.

Дуюмин коре, ки сардори нави раёсат анҷом дод, аз нав ташкил намудани фаъолияти семинарҳои доимӣ-амалкунандаи директорон, муовинони бахши таълим ва тарбия, иттиҳодияҳои методӣ-минтақавии роҳбарони синф мебошад. Қаблан ин

сисони варзида ба чашм мерасанд. Ҳамаи онро ислоҳ мебарояд кард.

Сеюмин коре, ки Қ.Давлатзода анҷом дод, иваз кардани шиору оғозҳои кӯхнаю фарсуда ва забонзадаи биноии идора ва долону роҳравҳои раёсати маориф мебошад.

Тавассути хашарҳои ободонӣ дар дохили хучраҳои кӯрӣ, долону роҳравҳо ва атрофи биноии раёсати маориф ба кулӣ дигар гашт. Шиору оғозҳо бо диди нав, мазмуну



гирифтанд.

Сардори раёсат азм дорад, ки таъмиру тармими кӯдакгонҳо, муассисаҳои

Камбудихо бартараф мешаванд

дани таҷрибаи пешқадами мактабу ҳайати педагогӣ ва омӯзгоринони алоҳида гардида буд. Дар саҳифаҳои он навигарҳои соҳаи маориф, рӯзгори омӯзгор, таҷрибаи пешқадами педагогӣ, маводи методӣ ва эҷоди бадеии омӯзгорон ба таъ мерасид, вале аз безъитбории корман-

чорабиниҳои муҳими методӣ нозарур дониста, аз байн бардошта шуда буданд.

Сардори нави раёсат хангоми суҳбат ба мо иброз дошт, ки дар соҳаи маорифи шаҳр камбудихо зиёд, аз қабилӣ қисман нарасидани адабиёти бачагона, китобҳои дарсӣ, мизу курсӣ ва мутахас-

мундариҷаи тоза таҳия гардиданд, ки ахли иштирок дар барои тарбияи насли наврас ва ҳамкӯрӣ бо мактабу маориф хидоят менамоянд.

Даромадҳои идора ва қисмати поёнии деворҳои биноии идора бо тахтасангҳои мраммарӣ оро дода шудаву дару девори бино рангу пардозии нав

таълимӣ, омода намудани истироҳатгоҳи тобистонаи мактабиён – “Ҳамсафар” ба мавсими нави истироҳату фароғат ва ғайраро вусъат бахшад.

Сайдмурод ИСКАНДАРӢ,
рӯзноманигор,
шаҳри Ваҳдат

НАКУНОМ

Шоҳине аз Боми ҷаҳон

Доктори илмҳои физикаю математика, профессор Музаффар Азизов зодаи сарзамини бихиштоси ВМКБ буда, ҳаёти худро ба омӯзиши илм ва таълиму тарбияи насли наврас бахшидааст.

Ӯ соли 1950 дар ноҳияи Шугнон ба дунё омада, соли 1967 мактаби миёнаи №69-и зодгоҳашро хатм кардааст. Аз хурдӣ мехост, ки риёзиётро амик омӯзадӯ омӯзгор шавад ва дар навбати худ ба дигарон омӯзонад. Пас аз як соли хатми мактаби миёна Музаффарӣ ҷавон бо ҳамин орзу роҳ ба сӯи пойтахти ҷумҳурӣ – шаҳри Душанбе пеш мегирад ва соли 1968 донишҷӯи факултаи физика-математикаи Донишқадаи давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С. Айни) мегардад. Таҳсил дар донишқада шавку завқи Музаффар Азизовро ба омӯзиши ин илм бештар кард. Кӯшишу ғайрат ва дониши амик доштани ӯро ба инбат гирифта, пас аз хатми донишқада дар кафедраи анализи математикӣ ба сифати ассистент ба кор қабулшарданд. Солҳои 1980-1985 ҳамчун коромӯз-муҳаққиқ ва аспирант ба Институти илмӣ-тадқиқотии математикии АУ Ҷумҳурии Украина рафта, дар муҳлати муайяншуда (моҳи декабри соли 1984) рисолаи номзадии худро дар мавзӯи «Приближение многочленами решения некоторых классов дифференциальных уравнений» сарбаландони дифоъ намуд ва ба Ватан баргашт. То соли 1989 М.Азизов дар кафедра дар вазифаи муаллими калон ва аз соли 1989 ҳамчун дотсент фаъолияти худро идома дод.

Донишу таҷрибааш водор мекард, ки тадқиқотро идома диҳад дар соҳаи худ олимӣ комил шавад. Бо ин ният солҳои 1993-1997 боз ба Институти илмӣ-тадқиқотии математикии

АУ Ҷумҳурии Украина ба сифати докторант ба фаъолият мепардозад. Устод рисолаи доктории худро соли 2009 дар мавзӯи «Оптимизация приближенных методов решения некоторых классов интегральных уравнений и смешные вопросы теории приближенного методов» дифоъ намуда, ба дараҷаи илми доктори илмҳои физика-математика мушарраф мегардад. Ӯ муаллифи беш аз 125 кори илмӣ, як монография ва се китоби дарсӣ барои мактабҳои олий буд. Солҳои 2008-2015 дар вазифаи мудири кафедраи анализи математикии ДДОТ ба номи Садриддин Айни фаъолият намуда, дар ин давра мақому манзалати кафедраро афзудааст. Аз соли 2015 то нафаси вопасин ҳамчун профессори кафедраи номбурда фаъолият дошт. Устод М.Азизов дар давоми фаъолияти илмиву омӯзгори худ дар чандин конфронси илмӣ дохилу хориҷи кишвар бо маърузаҳо баромад намуда, сазовори ҷоизаҳо гардидааст.

Профессор М. Азизов умед дошт, ки орзуҳои минбаъдашро дар соҳаи омӯзиши илми риёзӣ аз тарафи шогирдон амалӣ мегардонад. Аммо субҳи 16-уми феввали соли равон марг ӯро аз байни морабуд. Имрӯз устод, мутаассифона, қисман бо мо нест, вале ёди ӯ ҳамеша дар қалби ҳамкоронону шогирдон ҷой дорад.

Мансур НУЪМОНОВ,
профессор,
Абуразазоки РАЗЗОК,
мудири кафедраи методикаи таълими математика,
Мастона ХОЛИҚОВА,
мудири кафедраи анализи математикӣ

ЭЪЛОН

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни

барои ишғоли вазифаҳои холии зерин озмун эълон менамояд:

1. Мудири кафедра: дар кафедраҳои физиологияи синнусолӣ ва мудофияи шаҳрвандӣ, хариташиносӣ, иқлимшиносӣ ва яхшиносӣ, педагогика ва психологияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ, таърих ва ҳуқуқ.
2. Дотсент: дар кафедраҳои педагогикаи умумӣ (1); фалсафа (1); методикаи таълими технология ва соҳибкӯрӣ (1); иқтисодиёт ва идоракунӣ (1); баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит (3); анатомия ва физиология (1); ҳуқуқ (2); методикаи таълими таърих ва ҳуқуқ (1); методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик (1); методикаи таълими забонҳои хориҷӣ (олмонӣ ва фаронсавӣ).
3. Муаллими калон: дар кафедраҳои забон

ни русии умумидонишгоҳӣ (1); асосҳои технологияи информатсионӣ (4); физикаи умумӣ (1); методикаи таълими технология ва соҳибкӯрӣ (2); фанҳои умумитехникӣ ва мошиншиносӣ (2); иқтисодиёт ва идоракунӣ (2); химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ (1); психологияи иҷтимоӣ ва муносибатҳои оилавӣ (2); ҳуқуқ (3); забони олмонӣ (2).

Муҳлати пешниҳоди хуччатҳо аз рӯзи наشري эълон оғоз мегардад.

Омӯзгоринон аз озмунгузашта дар донишгоҳ ба кор қабул шуда, бо хона таъмин карда намешаванд.

Нишони: 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ – 121, ДДОТ, Раёсати таълим. Тел: 224-75-28.

Эътибор надорад

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-ШТУ №0330750, ки онро соли 2010 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №53-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба Хусейнова Ҳангома Курбоналиевна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи ТШТУ – 0177498, ки онро соли 2008 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Сино шаҳри Душанбе ба Юсуфи Султонзои Наматулло додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи ГТС №0035432, ки онро соли 2003 литсей-интернати Президентӣ барои кӯдакони болаёқати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Заидова Шоира Ҳабибуллоевна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи №0287134 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2009 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №108-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Турдиев Файзали Убайдуллоевич додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи А №501204 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 1989 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №29-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Худоёрова Гулгунча Маҳмадсаидовна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи Т-АТУ №0025395, ки онро соли 2014 гимназияи иқтисодии «Хиллол» ба Ҷумаева Шаҳзода Зафаровна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи АВ №207983, ки онро соли 1996 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №62-и шаҳри Душанбе ба Амонатова Малоҳат Тоҳировна додааст, эътибор надорад.

Дафтарчаи имтиҳонии гумшуда, ки онро коллеҷи омӯзгори ба номи Хосият Маҳсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни ба Фуломзода Шаҳнозӣ Темур додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшудаи ТШТА – 0159249 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2005 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №83-и ноҳияи Рӯдакӣ (ҳоло муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №108-и шаҳри Душанбе) ба Оймахмадов Абдуқодир Муминович додааст, эътибор надорад.

▶ ҲАМДАРДӢ

▶ ЭЪЛОН

Раҷабмад АМИРОВ

26-уми майи соли раван калби фарҳангшинос, номзади илмҳои педагогика (1983), профессор (1992), Арбоби ҳунари Тоҷикистон (1997), узви вобастаи Академияи байналмилалии иттилоот (1999), собиқ вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (2004—2007), собиқ ректори Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхӯча Сатторов Раҷабмад Амиров аз тапидаи монд.



Номбурда 28-уми апрели соли 1954 дар деҳаи Балучои ноҳияи Мир Сайид Али Ҳамадонии вилояти Хатлон ба дунё омада, пас аз хатми Донишқандаи ҳунароҳои зебои Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода хидмати харбию дар артиши собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар Ҷумҳурии Демократии Олмон адо намудааст. Аз соли 1977 ба кори омӯзгорӣ пардохта, сараввал ба ҳайси муаллими кафедраи корҳои маданий-маърифатии ДДСТ ба номи Мирзо Турсунзода (1977-1979), муаллими калони кафедраи маданий-маърифатӣ (1984) ва сипас, ба ҳайси декани факултаи корҳои маданий-маърифатӣ (1984—1989), ноиб ректор оид ба корҳои илмӣ (1989-1990) ва ректори ДДСТ ба номи Мирзо Турсунзода (1990-2001), муовини аввали вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (2001-2004), вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (2004-2007) ва ректори Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхӯча Сатторов (2007-2013) фаъолият кардааст. Раҷабмад Амиров муаллифи зиёда аз 100 асару мақола оид ба масъалаҳои мухталифи соҳаи фарҳанг буда, дар таҳияи Қонуни ҚТ «Дар бораи фарҳанг», «Барномаи тайёр кардани кадрҳои соҳаи фарҳанг», «Назарияи рушди фарҳанги Тоҷикистон», «Барномаи тарбияи эстетикаи Тоҷикистон» фаъолона иштирок намудааст. Мавсуф, ҳамчунин, муаллифи якчанд лоиҳаи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, аз қабилӣ чашнвораи байналмилалӣ «Садои дилҳо», Чашнвораи байналмилалӣ «Фалак», чашнвораи байналмилалӣ мусиқӣ тахти унвони «Садои дилрабои Аргунун» мебошад, ки дар сатҳи баланди касбию эҷодӣ доир гардидаанд. Асарҳои эҷодкардашон - «Методикаи таҳияи клубного сценария: Методические советы работникам клубных учреждений» (Д., 1980), «Эҷодиёти дастаҳои хаваскорони санъат дар маишат, оила ва ҷои зист» (Д., 1983), «Республиканская комплексная программа эстетического воспитания населения Таджикской ССР» (Д., 1989), «Истиқлоли фарҳангӣ» (Д., 2001), «Бозтоби фарҳанг» (Д., 2005), «Фарҳанг дар ташаккули маънавият» (Д., 2005) дар тарбияи ҳисси зебоӣ-парастии фарҳангдӯсти халқи тоҷик, хусусан, ҷавонони кишвар саҳми арзанда гузоштаанд. Арбоби ҳунари Тоҷикистон Раҷабмад Амиров ҳамчун фаъоли ҷамъиятӣ намоёндаи Шӯрои вакилони халқи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Синои пойтахт буд. Солҳои зиёд масъулияти раисии Ҷамъияти дӯсти Тоҷикистону Туркия ва Ҷамъияти дӯсти Тоҷикистону Кореяи Чанубиро бар уҳда дошт. Хидматҳои мондагори профессор Раҷабмад Амиров бо ҷоиҳои гуногун, аз қабилӣ медалҳои «Остона»-и Ҷумҳурии Қазоқистон (1999), Ассотсиатсияи байналмилалӣ консертӣ «Мин-он» Чопон (2005), «10-солагии Қувваҳои Мусаллаҳи ҚТ» (2003) ва ордени Исмоили Сомонӣ, дараҷаи II (соли 2005) қадрдонӣ шудааст.

Аҳли қалами нашрияи «Омӯзгор»-и Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ аз даргузашти номзади илмҳои педагогика, профессор Раҷабмад АМИРОВ андухгин буда, ба пайвандону наздиқони марҳум ҳамдарди амиқ изҳор менамоянд.

«Омӯзгор»

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон»

барои соли таҳлили 2021-2022 ҷиҳати ишғоли ҷойҳои қорӣ ба вазифаҳои мудири кафедра, профессор, дотсент, саромӯзгор, омӯзгор, ассистенти кафедраҳои зерин ва дигар сохторҳои озмун эълон менамояд:

1. Кафедраи фанҳои муолиҷавӣ №1
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- ассистент
2. Кафедраи фанҳои муолиҷавӣ №2
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- ассистент
3. Кафедраи фанҳои ҷарроҳӣ №1
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- ассистент
4. Кафедраи фанҳои ҷарроҳӣ №2
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- ассистент
5. Кафедраи фанҳои ҷарроҳӣ №3
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- профессор, доктори илм
- саромӯзгор
- ассистент
6. Кафедраи акушерӣ ва гинекологӣ
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- профессор, доктори илм
- саромӯзгор
- ассистент
7. Кафедраи бехдошт ва дерматовенерология
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- профессор, доктори илм
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- ассистент
8. Кафедраи фанҳои стоматологӣ
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- доктори илмҳо, профессор
- номзади илмҳо, дотсент
- саромӯзгор
- ассистент
9. Кафедраи физиологияи нормалӣ ва патологӣ
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- ассистент
10. Кафедраи фанҳои педиатрия
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- профессор, доктори илм
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- ассистент
11. Кафедраи фармакология ва микробиология
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- ассистент
12. Кафедраи беморҳои сироятӣ ва эпидемиология
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- ассистент
13. Кафедраи анатомияи нормалӣ, анатомия топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ, з.лотинӣ
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- ассистент
14. Кафедраи забонҳо
- мудири кафедра, номзади илм ва доктори илм
- саромӯзгор
- омӯзгор
15. Кафедраи химия ва биологияи тиббӣ
- мудири кафедра, номзади илм ва доктори илм
- саромӯзгор
- омӯзгор
16. Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- омӯзгор
17. Кафедраи физикаи тиббӣ ва информатика
- мудири кафедра, номзади илм ва доктори илм
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- омӯзгор
18. Кафедраи анатомияи патологӣ, тибби судӣ ва гистология
- мудири кафедра, н.и.т., д.и.т.
- номзади илм, дотсент
- саромӯзгор
- ассистент
19. Деканати факултаҳои
- декани факултаи педиатрӣ
- декани факултаи стоматологӣ
20. Маркази технологияи иттилоотӣ
- директор
- муҳандиси таъмири таҷҳизоти компютерӣ
- оператори барномаҳои системавӣ
- ороишгари (дизайнер) сайт муҳаррир
- техникаи алоқа

-барномасоз
Номзадҳо бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд:
• Маълумоти олиии тиббӣ ва таҳассусӣ;
• Собикаи қорӣ аз рӯи ихтисос на камтар аз 3 сол дошта бошад (барои дипломи аъло, ординатори клиникӣ, магистратура бе собикаи қорӣ);
• Донишҷӯи асосҳои илми педагогика ва психология;
• Қор қардан дар компютер ва шабакаи интернет;
• Донишҷӯи хатмӣ забони давлатӣ ва як забони хориҷӣ;
• Қобилияти коммуникативӣ ва ташкилотчиғӣ;
Имтиҳон ба дорандагонӣ дараҷаи илмӣ ва дараҷаи таҳассусӣ дода мешавад.
Барои иштирок дар озмун ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:
• ариза ба номи ректори донишгоҳ;
• варақаи бахисобгирии кадрҳо;
• тарҷумаи ҳол;
• нусхаи дипломҳо;
• 6 адад расми 3x4;
• нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;
• нусхаи шиноснома;
• нусхаи РМА-ИНН (рақами мушаххаси андозсупоранда);
• нусхаи РМИ- СИН (суғуртаи иҷтимоӣ);
• маълумотномаи тиббӣ №038;
• маълумотнома оид ба надостани доғи судӣ;
• тавсифнома аз ҷои қорӣ пешинан.
Ҷиҳати иштирок дар озмун маълумотнома (CV)-и номзадон аз 07.06.2021 то 31.07.2021 ба суроғаи: ноҳияи Данғара, кӯчаи Исмаи Шариф-3 қабул карда мешавад. Инчунин, номзадҳо метавонанд ҳуҷҷатҳои худро ба почтаи электронии info@Khatmedun.tj ирсол намоянд.
Барои маълумоти иловагӣ хоҳишмандон ва номзадҳо метавонанд ба рақамҳои 98-107-51-51; (83312)21029; (83312)21067 занг зананд.
Музди меҳнати қорӣ вобаста ба вазифаҳо аз 2500 то 6000 сомонӣ муқаррар шудааст.

Кормандони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳли қалами ҳафтаномаи «Омӯзгор» ба сармутахассиси раёсати таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии вазорат Ҷалолиддин Амиров бинобар даргузашти МОДАРАШ ҳамдардӣ баён мекунанд.

Кормандони ҳафтаномаи «Омӯзгор» аз даргузашти омӯзгори собикадор, собиқ сармутахассиси шӯбаи маорифи ноҳияи Восеъ, Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло ТАБАРОВ андухгин буда, ба аҳли оила ва ҳешовандони марҳум изҳори ҳамдардӣ ва тасليات менамоянд.

Омӯзгорону кормандони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №2-и ноҳияи Шохмансур ба омӯзгори ҳамаҷониби муассисаи Аширов Исмоилдин бинобар даргузашти МОДАРАШ ҳамдардӣ баён мекунанд.

Омӯзгорон ва хонандагонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №6-и ноҳияи Мастҷох аз даргузашти ҷонишини директори мактаби мазкур Зиёвиддин ҲОШИМОВ андухгин буда, ба аҳли оила ва ҳешону пайвандони марҳум ҳамдардӣ баён мекунанд.

Сафробахши ҳақон омӯзгор аст.

ОМУЗГОР
Муассис: Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
Почтаи электронӣ: omuzgor@inbox.ru
Сомонаи ҳафтанома: www.omuzgor-gazeta.tj

Сармуҳаррир
Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА | Ҳайати М.ИМОМЗОДА, А.РАҲМОНЗОДА, Н.САИД, М.САЛОМИЁН, Г.ҒАНИЗОДА, Д.ҚОДИРЗОДА,
Таҳрир: Н.СОБИРЗОДА, Ф.РАҲИМӢ, А.МУРОДӢ (ҷонишини сармуҳаррир), Н.ОХУНЗОДА (қотиби масъул)

Суроға: 734025, ш.Душанбе, х. Айни - 126, Телефонҳо: қабулгоҳ - 225-81-55, ҷонишини сармуҳаррир - 225-81-58, котибот - 225-81-57, муҳосибот - 225-81-61

«Омӯзгор» тахти рақами 0018/рз, аз 13.07.2015 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандешӣ маводе низ ба таъби мерасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифон ҳамфикр набошад ва барои онҳо масъулият ба уҳда нагирад.

Ҳафтанома дар матбааи нашриёти комплексии «Шарқи озода» ба таъби расид. | Индекси обуна - 68850 | Адади нашр: 41315 нусха | Таррох: С. Ниязов | Ҳуруфчинон: С. Саидова ва Д. Забиров

Навбатдори шумора
А. МУРОДИ

Навиштаҳо ва суратҳои ба идораи ҳафтанома воридшуда ба қарордони намешавад. Идораи ҳафтанома навиштаҳои дар ҳаҷми на бештар аз 4 саҳифаи компютери андозан 14 (фосилаи 1,5) - и ҳарфи Times New Roman Tj, қабул менамояд.